

Бо карори Хукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 04 июли соли 2006,
№288 тасдиқ шудааст

БАРНОМАИ РУШДИ ИЧТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ ВИЛОЯТИ СУФД ДАР ДАВРАИ ТО СОЛИ 2015

ВИЛОЯТИ СУФД

Мавқеи ҷойгиршавӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон

Таъсис дода шудааст: Соли 1970

Масоҳат: 26,1 ҳазор км. кв.

Аҳолӣ - ҳамагӣ: 2058,6 ҳазор нафар

- шаҳрӣ 529,6 ҳазор нафар

- деҳот 1529,0 ҳазор нафар

Зичии аҳолӣ: 81 нафар дар 1 км. кв.

Маркази маъмурӣ: ш. Ҳуҷанд

Сарҳад: аз шимол – Ҷумҳурии Ӯзбекистон

аз шарқ – Ҷумҳурии Қирғизистон

Иқлим: субтропикӣ, континенталиӣ

Дарёҳо: Сир-дарё, Зарафшон

Захираҳои табииӣ: нафту газ, тилло, ангиштсанг, омехтаи сурбу нуқра, сурмаю симоб, таҳтасонги мармарӣ, маводи соҳтмонӣ, маъданси полиметаллӣ, мис

Масофаи байни ш. Ҳуҷанд - Душанбе - 327 км.

Дар вилоят 18 ноҳияву шаҳр ва 95 ҷамоати деҳот мавҷуд аст.

Дар вилоят 330 корхонаи саноатӣ мавҷуд аст, ки дар баланси мустақил қарор доранд.

Таносуби маҳсулоти онҳо дар ҳаҷми умумии истеҳсолоти саноатии ҷумҳурӣ дар соли 2004 19,0 фоизро ташкил дод.

Дар соли 2005 дар вилоят 625,0 млн. кВт. соат қувваи барқ, 17,2 млн. дона хишти соҳтмонӣ, 47,6 ҳазор тонна нахи пахта, 457,6 ҳазор м² қолин ва маҳсулоти қолинӣ ва дигар маҳсулот истеҳсол карда шудааст.

Дар ҳамаи категорияи ҳоҷагиҳои вилоят дар соли 2005 истеҳсол карда шудааст: ғалла – 216,6 ҳазор тонна, картошка – 188,7 ҳазор тонна, пахта – 155,5 ҳазор тонна, сабзавот – 249,8 ҳазор тонна, маҳсулоти озуқавории полезӣ – 26,7 ҳазор тонна ва ғайра. Вилоят дар ин давра 389,5 ҳазор сар чорвои қалон, аз он ҷумла 206,8 ҳазор сар модагов, 959,5 ҳазор сар гӯсфанду буз, 8 ҳазор сар асп дошт.

Дар вилоят 720 адад муассисаҳои тиббӣ фаъолият мекунанд. Амбулатория ва дармонгоҳҳо (дар як басти қабул) аз 10 ҳазор нафар аҳолӣ ба қабули 101,2 нафар бемор қудрат доранд. Ба аҳолии вилоят 4,6 ҳазор нафар табибони ҳамаи ихтисосҳо ва 12,8 ҳазор нафар кормандони ҳайати миёнаи тиббӣ хизмат мерасонанд.

Ба аҳолии вилоят 405 китобхонаи оммавию умумӣ, 325 клуб, 6 театр ва 8 осорхонаи хизмати фарҳангии маърифатӣ мерасонанд.

**Барномаи
рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд
дар давраи то соли 2015**

Пешгуфтор

Барномаи рушди иқтисодию иҷтимоии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2015 мутобики қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марта соли 2004, № 86 «Дар бораи Барномаи рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2015» ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 августи соли 2004, №341 «Дар бораи тасдиқи нақшай чорабиниҳо оид ба ичрои супориш ва амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов, ки дар моҳи июли соли 2004 дар ҷараёни сафар ба Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳои Суғду Ҳатлон, дар мулоқот бо фаъолони вилоятҳо ва ҳайати гурӯҳи корӣ баён дошта буд», тартиб дода шудааст.

Амалӣ гардидани Барномаи рушди иқтисодию иҷтимоии вилояти Суғд дар давраи то соли 2015 бо гузаштани иқтисодиёт ба муносибатҳои бозаргонӣ, болоравии нақши минтақаҳо, ташкили минтақавии ислоҳот, истифодаи самараноки захираҳои маҳаллӣ вобаста аст.

Рушди иқтисодию иҷтимоии вилоят дар давраи то соли 2015 бо назардошти сол аз сол зиёдшавии имкониятҳои истеҳсолӣ пешбинӣ мешавад ва дар зиёдшавии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ асос мегузорад.

Зиёдшавии қувваҳои истеҳсолӣ имконият медиҳад, ки ҷойҳои нави корӣ ташкил гардида, дараҷаи зиндагии мардум боло равад ва сатҳи камбизоатӣ паст гардад.

Дар ин самт баҳри ҳарчи бештар ташкил намудани ҷойҳои кории нав дар соҳаҳои хоҷагии ҳалқи вилояти дар Барнома пешбинигардида сол аз сол пастшавии сатҳи бекорӣ дар назар аст.

Баҳри ноил шудан ба ин мақсадҳо дар соҳаи саноати сабук ва истиҳроҷу коркарди маъданҳои кӯҳӣ солҳои наздик ба истифодадиҳии иқтидорҳои нав ва барқарорсозии иқтидорҳои кӯҳна ба нақша гирифта шудааст. Ҷалби ҳарчи зиёди сармояҳои хориҷӣ ва дохилӣ асоси амалӣ гардидани вазифаҳои дар боло гузашташуда буда, дар ин самт аз ҷониби вилоят тамоми имкониятҳо истифода мегарданд.

Баҳри амалӣ соҳтани Барнома ва ноил шудан ба нишондиҳандаҳои баланди иқтисодӣ татбиқ намудани вазифаҳои зерини стратегӣ ба миён гузашта шудаанд:

- ташкили корхонаҳои саноатии нав, хусусан корхонаҳои нави коркарди маҳсулоти кишоварзӣ;
- тараққиёти шаҳрҳо ва ҷалб намудани аҳолии дехот ба шаҳр;
- баланд бардоштани сатҳи маънавӣ ва маълумотнокии аҳолӣ;
- ташкили инфраструктураи иқтисодӣ;
- рушди механизмҳои хоҷагии вилоят;
- тараққӣ додани соҳаҳои хизматрасонӣ;
- ривоҷи соҳаи туризм;
- таъмини хуби системаи фаъолиятқунандай ҳимояи ҳукуқии бизнес.

Барномаи рушди иқтимоию иқтисодии вилояти Суғд дар давраи то соли 2015 бо дарназардошти мақсадҳо, ҳудудҳо ва самтҳои асосии рушди иқтисодиёти кишвар, ки Барномаи рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2015, Стратегияи паст қардани сатҳи камбизоатӣ, Барномаи сармоягузории давлатӣ ва дигар барномаҳои соҳавӣ тасдиқ намудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардидаанд, таҳия гардидааст ва баҳри амалӣ гардонидани сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои рушди мунтазами иқтисодии мамлакат равона шудааст, асоси паст гардидани сатҳи камбизоатӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум мебошад, равона мешавад.

1. Захираҳои табиӣ ва шароит

Вилояти Суғд – (собиқ Ленинобод) 23 декабря соли 1970 ташкил шудааст. Маркази вилоят - шаҳри Ҳуҷанд мебошад. Заминҳои вилоят дар қисми шимолии Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ буда, бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Қирғизистон ҳамсарҳад мебошад. Майдони умумии вилоят 26,1 ҳазор км² буда, аҳолии он (дар охири соли 2004) 2 млн. 58 ҳазор нафарро ташкил медиҳад.

Вилоят аз 18 шаҳру ноҳияҳо иборат мебошад: Айнӣ, Ашт, Б.Фафуров, Ғонҷӣ, Зафаробод, Исфара, Истаравшан, Конибодом, Кӯҳистони Маҷҷӯҳ, Қайроққум, Маҷҷӯҳ, Панҷакент, Спитамен, Ҳуҷанд, Чкалов, Ҷ. Расулов, Шаҳристон, Табошар.

Заминҳои вилоят дар кӯҳҳои Тяньшон ва Ҳисор-Агай ҷойгир шудааст. Иқлимаш қитъавӣ (континентали), ҳарорати миёнаи моҳи январ (дар водӣ) - 1°C, моҳи июл + 28°C, дар баландии 1000 м бошад, мутобиқан - 4°C, +26°C мебошад. Боришот 150 – 400 мм дар як солро ташкил медиҳад.

Ҳудуди вилоят асосан аз кӯҳҳо иборат мебошад. Аз тарафи шимол қаторкӯҳҳои Қурама (баландиаш то 3769 м), аз тарафи ҷануб қаторкӯҳҳои Туркистон (баландиаш то 5509м) ва ҳамгашти шимолии қаторкӯҳҳои Ҳисор ҷойгир шудааст. Байни қаторкӯҳҳои Қурама Туркистон қисми ҷанубии водии Фарғона воқеъ гаштааст. Водии Зарафшон бошад, қаторкӯҳҳои Зарафшон ва Туркистонро чудо менамояд.

Вилоят аз захираҳои табиӣ бой мебошад: монанди ангиштсанг, нафт, азокерит, мис, висмут, оҳан, фосфор, намак, молибден, сурма, симоб, маъданҳои полиметаллӣ, рангҳои минералӣ, маводи соҳтмон ва дигарҳо. Аз рӯи маълумотҳои пешакӣ дар кони Конимансури қалон захираи нуқра дар ҳаҷми 380 ҳазор тонна, дар конҳои Шӯроб ва Ғон-Яғноб захираи ангиштсанг дар ҳаҷми зиёда аз 350 млн. тонна муайян карда шудааст.

Инчунин дар ҳудуди вилоят захираҳои тилло ва дигар металлҳои қимматбаҳо мавҷуд буда, боз захираҳои ҳархела зиёд мебошад. Шумораи умумии конҳо (аз рӯи маълумотҳои пешакӣ) 214 ададро ташкил медиҳад.

Худуди вилоят аз захираҳои қанданиҳои фоиданоки маъмули умум (санг, хок, шағал, рег) бой буда, ҳоло 34 конҳо амал мекунанд, аз он чумла конҳои шағал - 20 адад, конҳои рег - 5 адад, конҳои хок - 9 адад. Конҳои номбаршуда дар ҳудуди ноҳияҳои Ашт, Б.Фафуров, Спитамен, Конибодом, Панҷакент, Айнӣ, Гонҷӣ, Маҷтоҳ, Исфара ва Истаравшан воқеъ мебошанд.

Дар водиҳо намуди хокҳо аз хокистарранги бур, хокистарранги кушод, хокистарранги марғзорӣ мебошад. Мувофиқи таркиби меҳаникӣ намуди хокҳо дар дохили худ ба ҳелҳои гуногун чудо мешаванд.

Майдони заминҳои шӯршуда 60 ҳазор гектар, аз он чумла шӯрноқиаш паст - 47,7 ҳазор гектар, шӯрноқи миёна - 10,5 ҳазор гектар, шӯрноқиаш баланд - 4,8 ҳазор гектар. Майдони заминҳои сатҳи обҳои зеризаминиаш баланд 34 ҳазор гектарро ташкил медиҳад.

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 марта соли 2005 №79 «Барномаи давлатии тараққиёти ҳудудҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванд дар давраи солҳои 2005-2015» тасдиқ шудааст. Мувофиқи ин Барнома Парваришгоҳи табиии давлатии «Қусавли-Сой» ба Мамнӯъгоҳи табии давлатии ноҳияи Шаҳристон табдил дода шудааст.

Олами наботот, ҳайвонот ва моҳӣ дар вилояти Суғд аз чунин намудҳо иборат мебошад:

Намуди наботот - гули хайрӣ, зирки сиёҳ (барбарис), гули гавак, ҳазориспанд, чойи каҷак, газак (крапива), ангат (облепиха), талҳа, гармалаф (череда), шиповник (гулхор), зира, пиёзи Федченко, чукрӣ.

Намуди ҳайвонот - арҳар, уриал (гӯсфанди кӯҳӣ), ибрис (снежный барс), ҷейрон.

Паррандаҳо - лочини туркистонӣ, лочини шоҳин, лаклаки сафед, тазавр.

Ҳазандаҳо - қӯрмори шарқӣ, қалтакалоси хокистарранг, гурза.

Намуди моҳихо - лаққамоҳӣ, суфмоҳӣ, судак, жерех, моҳихои растаниҳӯр (амури сафед, пешонапаҳни сафед ва алоча).

Дар ҳудуди вилоят имконияти инкишифи соҳаи туризм, мавҷуд мебошад. Монанди саёҳати пиёдагардӣ 1-3 км/соат, лижаронӣ 2-3 км/соат, обӣ 3 км/соат, кӯҳӣ 1-6 км/соат, велосипедронӣ 1-3 км/соат, автомобилронӣ 1-5 км/соат, мотосиклистӣ 1- 4 км/соат.

Минтақаи асосии саёҳати кӯҳӣ дар кӯҳҳои Фон, кӯҳҳои ноҳияи Маҷтоҳ, қаторкӯҳҳои Зарафшон ва дигарҳо мебошад.

Вилояти Суғд аз захираҳои об бой мебошад. Дарёҳои Сир, Исфара, Зарафшон ва як қатор сойҳои калон бо захираҳои худ соҳаи калони кишоварзӣ ва дигар соҳаҳоро бо об таъмин мекунанд. Обанбори Қайроққум ҳаҷми зиёди обро ба танзим медарорад.

Меъёри гирифтан ва истифодаи захираҳои об аз рӯи маълумотҳои пешакӣ дар соли 2005 - 3500 млн.м³, соли 2010 – 3550 млн.м³, соли 2015 - 3600 млн.м³ мебошад. Ҳаҷми такрории истифодаи

об дар соли 2005 - 121,5 млн.м³, соли 2010 - 122 млн.м³, соли 2015 - 122 млн.м³-ро ташкил медиҳад.

Дар вилоят дар соҳаи назорати давлатӣ оид ба истифодаи самаранок ва ҳифзи захираҳои табии аз рӯи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи мӯҳити зист, аз рӯи Барномаи давлатии экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, амалӣ карда мешавад.

Проблемаҳои экологию иқтисодӣ аз дигаргуншавӣ ва тағйирёбии ҳолати табиат бевосита вобастагӣ дорад.

Дар давраи то соли 2015 аз тарафи табиатистифодабарандагон чорабиниҳои мушаххас пешбинӣ шудааст. Барои беҳтар намудани вазъи экологӣ дар корхонаҳои саноатӣ, таҷхизонидани иншоотҳо ва дастгоҳҳои ҷангӯ газкашак пешбинӣ шудааст.

Барои ҳифзи захираҳои замин аз эррозияи обию бодӣ, аз шӯршавию ботлоқшавӣ чорабиниҳо оид ба истифодаи сарфакоронаи об, мувофиқаткунонии талаботи агротехникии обмонӣ, киштгардон, ташкили ҳатти муҳофизати ҷангӯл, инҷунин беҳтар намудани истифода ва ҳифзи заминҳои ҷароғоҳҳо пешбинӣ шудаанд.

Дар соҳаи муомилот бо партовҳои истеҳсолию истеъмолӣ технологияи кампартову бепартов ва ба тартиб даровардани ҷойгиркунонӣ ва гузаронидани партовҳои истеъмолӣ пешбинӣ шудааст.

Дар Барномаи давлатии экологӣ чорабиниҳои комплексӣ дар самтҳои мониторинги экологӣ, истифодаи самаранок ва ҳифзи захираҳои ҳавои атмосфера, захираҳои об, захираҳои замин, олами набутоту ҳайвонот, захираҳои моҳӣ ва дигарҳо пешбинӣ шудаанд, ки баҳри иҷрои онҳо ҷораҳо андешида мешаванд.

Дар вилояти Суғд дар соли 2004 зиёда аз 28 фоизи пахтаи ҷумҳурӣ истеҳсол гардид, ки асосан дар ноҳияҳои Маҷҷиноҳ, Зафаробод, Ҷ.Расулов, Спитамен, Б.Фафуров, Конибодом ва Ашт парвариш мегардад.

Ноҳияҳои Айнӣ, Қўҳистони Маҷҷиноҳ, Фончӣ, Шаҳристон, Панҷакент дар водии Зарафшону пастхамиҳои қаторкӯҳҳои Туркистон ҷойгир шуда, боду ҳавои ин минтақаҳо бештар ба парвариши картошқа, сабзӣ ва мевагиҳо, дар ноҳияҳои Панҷакенту Айнӣ тамоку ва дар ҳамаи ин ноҳияҳо имконияти васеи парвариши чорво мавҷуд аст ва ин имконият медиҳад, ки маҳсулоти чорво дар вилоят дар солҳои минбаъда зиёд карда шавад.

Корхонаҳои калони саноатии вилоят дар шаҳрҳои Ҳучанд, Чкалов, Қайроққум, Исфара, Истаравшан Б.Фафуров, Конибодом, Панҷакент ҷойгир шудаанд. Самти асосии соҳаи саноатӣ, ин саноати сабук, хӯрокворӣ, коркарди маъданҳои кӯҳӣ, бойгардонии маъданҳои кӯҳӣ ва истеҳсоли маводи соҳтмон мебошад. Корхонаҳои пуритидори вилоят КМ «Оби Зулол» барои истеҳсоли обҳои нӯшоқӣ, КМ «Зарафшон» истеҳсоли тилло, КМ «Тоҷик-Текстил-Тайлӯз» истеҳсоли нахи пахта ва матоъҳо, ҶС «Қолинҳои Қайроққум» истеҳсоли қолинҳо,

ЧС «Гули бодом», ЧС «Комбинати консервабарории Хучанд» ва дигарҳо мебошад.

Дигар самти асосии рушди вилоят, ин кишоварзӣ буда, соҳаҳои пахтакорӣ, боғдорӣ, пиллапарварӣ ва чорводорӣ мебошад.

П. Аҳолӣ ва захираҳои меҳнатии вилоят

Аҳолии вилояти Суғд дар оғози соли 2005 2058,6 ҳазор нафар ё 30,4 фоизи тамоми аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил додааст. Дар ин маврид 529,6 ҳазор нафар ё 25,8 фоиз дар шаҳрҳо ва 1529,0 ҳазор нафар (74,2 фоиз) дар дехот зиндагӣ мекунанд.

**Шумораи аҳолии муқимии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон
(дар охири сол, ҳазор нафар)**

	соли 1991	соли 1996	соли 2001	соли 2004	соли 2005	Суръати афзоиши миёнаи солона			
						1991- 1996	1996- 2001	2001- 2005	1991- 2005
Ҳамагӣ аҳолӣ	1635,9	1821,5	1930,7	2027,8	2064,0	2,26	1,2	1,72	1,74
Аҳолии шаҳр	541,1	531,6	533,1	522,6	529,9	-0,35	-0,0056	-0,12	-0,14
Аҳолии дехот	1094,8	1289,9	1397,6	1505,2	1534,1	3,56	1,67	1,9	2,67

Дар солҳои 1991-2004 аҳолии вилояти Суғд 391,9 ҳазор нафар ё 23,9 фоиз афзудааст, дар баробари ин афзоиши аҳолӣ дар шаҳрҳо дар давраи зикршуда -3,4 фоиз паст шуда, дар дехот бошад 37,5 фоиз афзудааст.

Коэффициенти умумии таваллуд (бо ҳисоби 1000 нафар аҳолӣ) дар вилоят соли 2002 - 25,4 нафарро ташкил дод.

Дар вилояти Суғд кӯч бастани аҳолии шаҳр ба назар мерасад. Соли 2004 шумораи хориҷшудагон 1486 нафарро ташкил дод, ки ин ба афзоиши аҳолии вилоят таъсири манғӣ мерасонад.

Ҳангоми нигоҳ дошта шудани суръати афзоиши аҳолӣ дар солҳои 1991-2004 дар давраи то соли 2015 шумораи аҳолии муқимӣ дар оғози соли 2006 дар вилоят 2058,6 ҳазор нафар, дар ибтидои соли 2011 - 2258,8 ҳазор нафар ва дар аввали соли 2016 - 2477,1 ҳазор нафарро ташкил медиҳад ва назар ба соли 2004 ба миқдори 449,3 ҳазор нафар ё ки 22,1 фоиз афзоиш меёбад. Агар ҳисоби шумораи интизории вилояти Суғдро дар давраи то соли 2015, бо назардошти суръати афзоиши аҳолӣ дар солҳои 2001-2004, ба назар гирем, он гоҳ шумораи интизории аҳолии вилоят дар 1 январи соли 2006 - 2093,2 ҳазор нафар; дар 1 январи соли 2011 – 2266,1 ҳазор нафар ва дар 1 январи соли 2016 - 2414,6 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. Дар ин маврид интизор мешавад, ки афзоиши шумораи аҳолӣ дар солҳои 2004-2016 дар вилояти Суғд 386,8 ҳазор нафар ё 19 фоизро ташкил диҳад.

Ш. Вазъи имрӯза ва рушди минбаъдаи соҳаҳои иқтисодиёт

3.1. Саноат


Соҳаҳои саноати вилоят яке аз қисмҳои таркибии саноати ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта дар он потенсиали калони истеҳсолӣ, иқтидорҳои азими саноати сабук, комплекси сӯзишворию энергетикӣ, истеҳсоли маъдани кӯҳӣ, кимиё, мошинасозӣ ва электротехникӣ, истеҳсоли масолеҳи соҳтмонӣ, саноати мудофиавӣ ва коркарди маҳсулоти қишоварзӣ мавҷуд мебошад.

Мақсади асосии рушди саноати вилоят ташаккул ва таҷрибан баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулот ва сатҳи техникии истеҳсолот, таъмини истеҳсоли маҳсулоти ба талаботи замон ҷавобғӯй бо истифодаи технологияи пешқадам барои бозори дохилӣ ва васеъ намудани номгӯи маҳсулот барои бозори ҷумҳурӣ мебошад.

Дар марҳилаи татбиқи нишондиҳандаҳои Барнома дигаргунсозиҳои институтионалий идома ёфта, сиёсати ислоҳоти корхонаҳои саноатии вилоят фаъолтар гардонида мешавад, ки он ба такмили низоми идора, баланд бардоштани масъулияти роҳбарон аз оқибатҳои қарорҳои қабулкарда, ташаккули моликияти пурсамар, кам кардани харочот, беҳтар намудани натиҷаҳои молиявию иқтисодии фаъолият нигаронида шудааст. Ҳоло ҳиссаи саноати вилоят дар миқёси ҷумҳурӣ 19,0 фоизро ташкил менамояд.

Ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатии вилояти Суғд дар соли 2005 (бо нарҳҳои амалий) маблағи 760 млн. сомониро ташкил карда, суръати афзоиши реалии он назар ба соли 2000 - 3,1 маротибаро дар бар мегирад.

Истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ
(суръати афзоиши % бо нарҳҳои муқоисавӣ)



Комплекси сӯзишворию энергетикӣ

Хачми истехсоли маҳсулоти соҳаҳои комплекси сўзишвори ю энергетикии (минбаъд КСЭ) вилояти Суғд то давраи соли 2015, чӣ бо намуди аслӣ ва чӣ бо намуди арзишӣ бо назардошти индекси суръати афзоиши нархҳои яклухт, инчунин бо тағъирёбии нархҳои фурӯши нерӯи барқ, тибқи қарордоди байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Рушди Осиё, пешбинӣ шудааст.

Тибқи нархҳои пешбiniшуда барои ҳар сол, ҳачми умумии истехсоли маҳсулоти соҳаҳои КСЭ-ии вилоят аз нигоҳи арзиш дар солҳои 2010 ва 2015 мутаносибан 49809,4 ва 328820,4 ҳазор сомониро ташкил ҳоҳад дод. Суръати афзоиши истехсоли маҳсулот дар ин соҳа мутаносибан: дар соли 2010 нисбати соли 2005 – 2,4 маротиба; соли 2015 нисбати соли 2010 – 6,6 маротиба ва соли 2015 нисбати соли 2000 – 55,5 маротиба зиёд мешавад. Бо нархҳои соли 2000 бошад ин нишондиҳандаҳо мутаносибан 144,0 фоиз; 5,1 маротиба ва 9,9 маротибаро ташкил ҳоҳанд дод.

Соҳаи электроэнергетика

Барномаи рушди соҳаи электроэнергетикаи вилояти Суғд дар асоси таҳлилҳои фаъолияти молиявию истехсолии корхонаҳои мавҷудаи ШСХК «Барқи Тоҷик» дар вилояти Суғд бо назардошти вазъи ҳозираи техникӣ ва азnavбарқарорсозии онҳо, инчунин ба истифода додани иқтидорҳои нави энергетикӣ асоснок шудааст.

Мутобики Барномаи рушди соҳаи электроэнергетикии вилоят истехсоли нерӯи барқ дар нерӯгоҳи барқио обии Қайроқкум, Обурдон, Фон-Дарё ва НОБ-ҳои хурд амалӣ карда мешавад.

Истеҳсоли нерӯи барқ аз нигоҳи арзиш, бо назардошти индекси суръати афзоиши нархҳои яклухт барои маҳсулоти саноатӣ дар солҳои 2010 – 25833,2 ҳазор сомонӣ ва 2015 - 139935,2 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. Суръати афзоиш бошад, дар соли 2010 нисбати соли 2005 - 2,2 маротиба, соли 2015 нисбати соли 2010 - 5,4 маротиба ва соли 2015 нисбати соли 2000 - 32,0 маротибаро ташкил медиҳад.

Бо нархҳои соли 2000 суръати афзоиш дар солҳои овардашуда мутаносибан ба 122,0 фоиз; 4,4 маротиба ва 5,0 маротиба баробар мешавад.

Бояд қайд кард, ки НОБ-и Қайроқкум, ки истехсолкундаи асосии нерӯи барқ дар вилоят ба ҳисоб меравад, дар ҳолати садамавӣ қарор дорад, зеро агрегатҳои он аз меъёри муайянни хизматрасонӣ баромадааст (46 сол). Аз ин лиҳоз, аз сабаби талаф ёфтани иқтидорҳои муайяншуда, истехсоли нерӯи барқ дар ин нерӯгоҳ сол то сол кам шуда истодааст. Бо мақсади нигоҳ доштани ҳолати кории таҷхизотҳои истифодашаванда, аз тарафи Вазорати энергетика лоиҳаи тармиму таҷдиди таҷхизотҳои асосӣ ва ёрирасон, ки маблағгузориро дар ҳачми 26,8 млн. доллари ИМА талаб мекунад, таҳия шудааст.

Аз нигоҳи аслӣ истехсоли нерӯи барқ дар соли 2010 – 762,5 млн.кВт.соатро ташкил медиҳад ва бо назардошти ба истифода додан ва ба истехсолот ҷорӣ намудани нерӯгоҳҳои обию барқии Обурдон ва

Фон-Дарё истеҳсоли нерӯи барқ дар соли 2015 ба 3330,0 млн. кВт. соат расонида мешавад, ки суръати афзоишаш дар соли 2010 нисбати соли 2005 - 122,0 фоиз; соли 2015 нисбати соли 2010 - 4,4 маротиба ва соли 2015 нисбати соли 2000 - 5,0 маротибаро ташкил медиҳанд.

Соҳаи истихроҷи нафту газ

Рушди соҳаи истихроҷи нафту газ дар вилояти Суғд то соли 2015 бо назардошти ба истифода додани ҷоҳҳои корношоям; гузаронидани ҷоҳҳои пармакунию ҷустуҷӯй дар майдонҳои «Хоҷа-Боқирғон», «Супетау» ва ғайра пешбинӣ шудааст, зоро ҷоҳҳои мавҷуда ҳамагӣ 50 фоизи шумораи умумии ҷоҳҳоро ташкил медиҳад.

Ҳисобу китоби ҳаҷми истихроҷи маҳсулоти соҳаи нафту газ аз нигоҳи арзиш бо назардошти динамикаи тағъирёбии нарҳҳо ва ҷалби сармоягузорон пешбинӣ шудааст.

Дар давраи баррасиshawанда истихроҷи нафт (бо назардошти конденсати газ) дар солҳои 2010 – 9875,0 ҳазор сомонӣ ва соли 2015 - 55200,0 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. Суръати афзоиш дар соли 2010 нисбати соли 2005 – 2,1 маротиба, соли 2015 нисбати соли 2010 – 5,6 маротиба ва соли 2015 нисбати соли 2000 – 74,7 маротиба зиёд мешавад.

Аз нигоҳи аслӣ истихроҷи нафт дар соли 2010 – 19,5 ҳазор тонна ва дар соли 2015 – 100 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад. Суръати афзоиш дар соли 2010 нисбати соли 2005 – 142,3 фоиз, соли 2015 нисбати соли 2010 – 5,1 маротиба ва соли 2015 нисбати соли 2000 – 8,1 маротиба меафзояд.

Дурнамои ҳаҷми истихроҷи нафт (бо назардошти конденсати газ) дар марҳилаи пурраи баррасиshawанда, якҷоя бо истифодабарии конҳо, дар мавриди иҷроиши ҷоҳҳои пармакунӣ дар ҳаҷми 17500 метри шартӣ мувофиқи мақсад ҳоҳад буд. Аз он ҷумла, ҳаҷми умумии ҷоҳҳои қашшофию пармакунӣ ҳамагӣ, аз соли 2006 то соли 2010 – 10200 метри шартӣ ва аз соли 2011 то соли 2015 – 7300 метри шартиро ташкил мекунанд.

Динамикаи ҳаҷми истихроҷи гази табиӣ (аз нигоҳи арзиш) дар давраи пешбинишуда чунин мебошад: дар соли 2010 – 1480,8 ҳазор сомонӣ, дар соли 2015 – 6048,0 ҳазор сомонӣ. Дар ин ҳолат сурати афзоиш дар соли 2010 нисбати соли 2005 – 2,8 маротиба, соли 2015 нисбати соли 2010 – 4,1 маротиба ва соли 2015 нисбати соли 2000 – 60,5 маротибаро ташкил медиҳад.

Аз нигоҳи аслӣ бошад, ҳаҷми истихроҷи гази табиӣ чунин динамикаро нишон медиҳад: соли 2010 – 22,0 млн. м³ ва соли 2015 – 70 млн. м³. Суръати афзоиши истихроҷи гази табиӣ аз нигоҳи аслӣ дар соли 2010 нисбати соли 2005 – 2,1 маротибаро ташкил дода, дар соли 2015 нисбати соли 2010 – 3,2 маротиба, дар соли 2015 нисбати соли 2000 – 12,5 маротиба зиёд мешавад.

Саноати ангишт

Вазъияти бавучудомада дар сектори энергетика дар шароити норасоии захираҳои ашъёи хоми карбогидридӣ (алалхусус гази табиӣ,

нафт), инчунин норасосии нерӯи барқ, қатъян ҳалли масъалаи рушди соҳаи ангишт ва зудтар афзоиш додани истихроҷи ангиштро дар солҳои наздик талаб менамояд.

Ҳоло дар вилояти Суғд 4-то корхонаи истихроҷи ангишт амал мекунанд. Конҳои иктишофшудаи Шӯроб, Фон-Яғноб, Рават, Могиён ва Қаштут-Заурен дорои захираҳои калони ангишт буда, аз 30 зухуроти ангишт иборатанд. Ҳусусияти хоси ҳамаи конҳои зухуроти ангишт дар он мебошад, ки мавқеъи ҷойгиршавии онҳо дар минтақаҳои вайроншавии тектаникӣ ва тағиیرёбии шакли кӯҳӣ бо рельефи аз ҳамдигар ҷудошаванда ва душвор дастрасшаванда мебошанд. Захираҳои геологии ангишт дар ҳудуди майдонҳои вилоят зиёда аз 2 млрд. тонна ба назар гирифта шудаанд.

Аз нигоҳи арзиш, бо назардошти афзоиши индекси нарҳҳои яклухт ба маҳсулоти саноатӣ дар давраи то соли 2015 ҳачми истихроҷи ангишт соли 2010 – 3648,0 ҳазор сомонӣ ва дар соли 2015 – 10637,0 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. Суръати афзоиш дар ин давра дар соли 2010 нисбати соли 2005 – 2,0 маротиба, соли 2015 нисбати соли 2010 – 2,9 маротиба ва дар соли 2015 нисбати соли 2000 – 24,3 маротибаро ташкил медиҳад.

Дар асоси гуфтаҳои боло ва бо назардошти амалий гардонидани сиёсати сарфаҷӯии нерӯи барқ аз тарафи ҳамаи гурӯҳҳои истеъмолгарон, истихроҷи ангишт дар соли 2010 ба 60,5 ҳазор тонна ва дар соли 2015 то 155,0 ҳазор тонна афзоиш меёбад.

Ҳачми истихроҷи ангишти пешбинишуда бо назардошти дастгирии молиявии давлатӣ барои устуворкунии нарҳ то соли 2007, ҷалб намудани маблағгузории давлатӣ ва зиёд намудани маблағҳои ҳусусӣ, барои тармиму таҷдиди кон ва дастрас намудани таҷҳизотҳои кӯҳкорӣ, инчунин гузаронидани ҳаҷмҳои зарурии корҳои геологию қашшоғӣ амалий мегарданд.

Соҳаи коркардабарории нафт

Масъалаҳои истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ ба монанди истихроҷи он ҳам дар вақтҳои наздик ва ҳам дар оянда дар вазъи ногувор қарор доранд, ки онҳо ҳамчунин бо масъалаи самаранокии иқтисодӣ ва афзоиши барқароршавии иқтидори истихроҷи нафт зич алоқаманданд.

Оид ба коркард ва истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ маълумотҳои оморӣ тайи 2 соли охир нишон медиҳанд, ки ҳачми истеҳсоли ҳамаи намудҳои маҳсулоти нафтӣ 1-1,5 фоизи истеъмолоти солонаро ташкил медиҳанд, яъне истиқлолияти энергетикии ҷумҳурӣ дар масъалаи таъминоти маҳсулоти нафтӣ дар ҳамин давра ҳалли худро наёфтааст ва вобастагии қишвар аз дигар давлатҳо 98,5 - 99,0 фоизро ташкил медиҳад.

Бо назардошти нишондиҳандаҳои зикршуда, ба мақсад мувоғиқ аст, ки дар давраи баррасишаванда дар вилояти Суғд соҳтмон ва ба истифода додани корхонаҳои коркарди маҳсулотҳои нафтӣ ба роҳ монда шавад. Маблағгузории соҳтмони иншооти мазкур аз ҳисоби шахсони ҳусусӣ ё ин ки ширкатҳои молиявӣ имконпазир мебошад.

Барои таъмин намудани талаботи соҳаи иқтисодиёти вилоят бо маҳсулоти нафтӣ дар соли 2015 лозим аст, ки истеҳсоли онро дар ҳачми на камтар аз 65 ҳазор тонна/сол оварда расонид.

Соҳаҳои саноати коркарди маъдан ва металлургияи ранга, мошинасозӣ, коркарди филиз, электронӣ ва электротехникӣ, кимиё, саноати сабук, шиша ва чинибарорӣ, коркарди чӯбу тахта, полиграфӣ, масолеҳи соҳтмонӣ ва индустрияи соҳтмонӣ ва истеҳсоли пилла

Мунтазам амалӣ намудани корҳо доир ба зиёд намудани захираҳои ашёи хоми минералӣ, беҳтар намудани таъминоти корхонаҳо бо ашёи хом ва масолеҳ, инчунин омӯзиши талаботи бозорҳо ба маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ, дар истеҳсолот ҷорӣ намудани навъҳои нави маҳсулоти рақобатпазир ва баланд бардоштани сатҳи техникӣ ва сифати маҳсулоти тайёр имконият медиҳанд, ки корхонаҳои саноатии соҳаҳои саноати дар боло зикргашта иҷрои нишондиҳандаҳои Барномаи мазкурро таъмин намоянд.

Ҳачми умумии истеҳсоли маҳсулотҳои саноатӣ дар соҳаҳои саноати истиҳроҷ ва коркарди маъданҳои кӯҳӣ ва металлургияи ранга, мошинсозӣ ва коркарди фулузот, электронӣ ва электротехникӣ, кимиё ва коркарди нафт, сабук ва маҳаллӣ, шиша ва чинибарорӣ, полиграфӣ, масолеҳи соҳтмон ва индустрияи соҳтмонӣ дар соли 2015 бо назардошти болоравии индекси нарҳҳои яклухт 1182019,5 ҳазор сомониро ташкил дода, нисбат ба нишондиҳандаҳои соли 2005 мутаносибан 915420,1 ҳазор сомонӣ, ё ин ки 4,4 маротиба афзоиш мёбад. Зиёд гаштани ҳачми истеҳсоли маҳсулот имконият медиҳад, ки дар соҳаҳои саноати вилоят ба таври илова аз ҳисоби соҳта ба истифода додани корхонаҳои нав (1620 чой), зиёд намудани ҳачми истеҳсолот (6470 чой), барқароркуни чойҳои пештараи корӣ (1160 чой) ҳамагӣ 9250 чойҳои нави корӣ ташкил карда мешаванд.

Корхонаи коркарди маъданҳои кӯҳӣ ва металлургияи рангаи вилоят Гайр аз комбинати фулузоти нодири «Ленинобод»-и ш. Қайроқум бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ фаъолият менамоянд. Дар корхонаҳои соҳа мунтазам зиёд намудани корҳои ҷустуҷӯи ва геологӣ ва дар ин асос зиёд намудани захираҳои ашёи хоми минералӣ, тармиму таҷдиди корхонаҳо дар назар доша шудаанд. Ҳачми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 2015 бо назардошти болоравии индекси нарҳҳои яклухт 168820,7 ҳазор сомонӣ пешбинӣ карда мешавад. Афзоиши он дар соли 2015 нисбат ба нишондиҳандаҳои дар соли 2005 ба дастоварда 83376,3 ҳазор сомонӣ ё ин ки қариб 2,0 маротибаро ташкил медиҳад.

Дар рушди соҳа корхонаҳои муштараки «Зарафшон» ва «Апрелевка», ки ба истиҳроҷи маъдан, коркард ва истеҳсоли металлҳои қимматбаҳо машғул мебошанд, нақши муайянкунанда мебозанд ва 84,4 фоиз маҳсулоти дар корхонаҳои соҳа тавлидшавандаро истеҳсол менамоянд.

Дар ин корхонаҳо таъмин кардани риояи коидаҳои истифодабарии конҳо, ворид намудани технологияҳои пешқадами коркарди маъдан ва нисбатан беҳтар намудани бойгардонии маъдан дар фабрикаҳои бойгардонӣ имконият медиҳанд, ки истеҳсоли тилло ва нуқра дар ин давра аз 1710,9 ва 2347,3 кг дар соли 2005 то 4500 ва 14000 кг дар соли 2015 ё ин ки 2,6 ва 6,0 маротиба афзоиш мейбанд.

Бояд тазаккур дод, ки саноати коркарди маъдан яке аз соҳаҳои афзалиятнок ба шумор меравад. Таъмин намудани рушди он тақозо менамояд, ки бо ҷалби сармояҳои хориҷӣ ва ватаний ба корҳои азnavsозӣ, тармиму таҷдиди на танҳо корхонаҳои коркарди тилло ва нуқра, балки ҶСШК «Комбинати маъдантозакунии «Адрасмон» ва «Анзоб» суръат бахшида, дар онҳо истеҳсоли маҳсулоти ниҳоиро ба роҳ монем. Ин имконият медиҳад, ки дар баробари мутаносибан то ба 18000 ва 12000 тоннагӣ расонидани истеҳсоли омехтаҳои сурмаву симоб ва сурбу нуқра дар корхонаҳои номбурда истеҳсоли сурмаву симоби металлӣ ва сурбу нуқраро ташкил карда, ичрои нишондиҳандаҳои Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2015 таъмин карда шаванд.

Корхонаҳои саноати кимиёи вилоят гайр аз ҶСШК «Нилуфар» бо ашёи хоми воридотӣ фаъолият менамоянд. То соли 2015 бо назардошти болоравии индекси нарҳҳои яклухт истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар онҳо ба маблағи 57045,8 ҳазор сомонӣ пешбинӣ карда мешавад. Афзоиши истеҳсоли маҳсулот нисбат ба ҳаҷми дар соли 2005 пешбинишуда 3,0 маротибаро ташкил медиҳад. Зиёдшавии истеҳсоли маҳсулот дар корхонаҳои соҳа ба ҳалли мусбати масъалаи тавассути қаламрави Ҷумҳурии Ӯзбекистон интиқол додани маҳсулоти тайёри корхонаҳои соҳа ва ворид намудани ашёи хом барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти онҳо зич вобаста мебошад.

Баланд бардоштани сатҳи техниκӣ ва технологияи истеҳсоли маҳсулот, бо роҳҳои дипломатӣ дар сатҳи Ҳукуматҳои Тоҷикистон ҳаллу фасл намудани тавассути сарҳади Ҷумҳурии Ӯзбекистон bemamoniyaт гузаронидани борҳо ва беҳтар намудани таъминоти корхонаҳои соҳа бо ашёи хоми ватаний ва воридотӣ имконият медиҳад, ки дар корхонаҳо номгӯй нави маҳсулоти тайёри ба талаботи бозорҳо ҷавобгӯйро дар истеҳсолот ҷорӣ намуда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро зиёд карда, ичрои нишондиҳандаҳои Барнома таъмин карда шаванд.

Корхонаҳои саноати мошинасозӣ, коркарди филиз ва электротехникии вилоят асосан бо технологияҳои пешқадами ҳозиразамон ҷиҳозонида шуда, дорои сатҳи баланди техниκӣ мебошанд ва бо истифода аз ашёи хоми воридотӣ фаъолият менамоянд. Беҳтар намудани таъминоти корхонаҳо бо ашёи хом ва истифодабарии иқтидорҳои истеҳсолӣ имконият медиҳад, ки то соли 2015 истеҳсоли автобусҳои «Хучанд-Зил»-ро то ба 40 адад, аробачаҳо барои маъюбон то ба 450 адад, дучархаҳоро то ба 300 дона, истеҳсоли қисмҳои эҳтиётиро барои автомобилҳо ва мошинаҳои хочагии қишлоқ ба маблағи мутаносибан 2025 ва 428,6 ҳазор сомонӣ ва зарфҳои оҳардори пӯлодиро

ба 111,7 ҳазор дона расонида, бо дарназардошти болоравии индекси нархҳои яклухт дар соли 2015 истеҳсоли маҳсулоти саноатиро ба маблағи 20201,4 сомонӣ пешбинӣ намуда, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро нисбат ба нишондиҳандай дар соли 2005 пешбинишуда 2,1 маротиба таъмин намоянд.

Дар баробари ин корхонаҳои саноати мошинасозии вилоят, гарчанде бо технологияҳои ҳозиразамони истеҳсоли маҳсулот муҷаҳҳаз гардонида шуда бошанд ҳам, талаботи бозори истеъмолии кишварро бо маҳсулоти истеҳсоли худӣ таъмин накарда истодаанд. Асбобҳои оддитарини рӯзгор, қисмҳои эҳтиёти ва таҷхизотҳои гайристандартӣ ба бозори истеъмолии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва вилоят аз ҳориҷӣ мамлакат ворид гашта ба фурӯш мераванд. Дар аксарияти корхонаҳо шӯъбаҳои конструкторӣ ва лоиҳакаший амал намекунанд. Фаъолияти истеҳсолии шӯъбаҳои номбурда дар корхонаҳое, ки онҳо арзи вуҷуд доранд ба талабот ҷавобгӯ намебошанд ва корхонаҳоро бо маводҳои конструкторӣ ва лоиҳакаший таъмин карда наметавонанд.

Ҳалли ин масъала тақозо менамояд, ки мақомоти иҷрои ҳокимиюти давлатии вилояти Суғд ва Вазорати саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо роҳбарони корхонаҳои саноати мошинасозӣ ва электротехникӣ дар навбати аввал:

- фаъолияти шӯъбаҳои конструкторӣ ва лоиҳакашии корхонаҳои соҳаро мавриди санчиш ва баррасӣ қарор дода, онҳоро бо қадрҳои баландиҳтисос ва дар ин ҷода соҳибтаҷриба таъмин карда, базаи моддӣ ва техникии онҳоро мукаммал намоянд;

- талаботи бозори истеъмолӣ, корхонаҳои соҳаҳои ҳочагии ҳалқро ба асбобҳои рӯзгор, қисмҳои эҳтиёти ва таҷхизотҳои гайристандартӣ, инчунин дигар маҳсулоти дар корхонаҳои соҳа истеҳсолшаванда мавриди омӯзиш қарор дода, истеҳсоли онҳоро ба роҳ монанд.

Дар **корхонаҳои саноати сабук** бо дарназардошти таъмин намудани иҷрои супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Ш Раҳмонов оиди дар корхонаҳои саноати сабук таъмин намудани коркарди пурраи нахи пахтаи дар ҷумҳурӣ истеҳсолшаванда, ба қуллӣ зиёд қардани коркарди дигар намудҳои ашёи ҳоми маҳаллӣ ва рушди саноати боғандагӣ дар кишвар ва дар асоси мунтазам беҳтар намудани истифодабарии иқтидорҳои истеҳсолӣ ва структураи ашёи ҳоми маҳаллӣ зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ дар корхонаҳои коркард, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 2015 бо дарназардошти болоравии индекси нархҳои яклухт ба маблағи 908676,0 ҳазор сомонӣ пешбинӣ карда мешавад, ки ин нисбат ба нишондиҳандоҳои дар соли 2005 пешбинишуда ба маблағи 769815,2 ҳазор сомонӣ ё ин ки 6,5 маротиба зиёд мебошад.

Бояд тазаккур дод, ки қариб 82 фоизи нахи пахтаи барои коркард дар корхонаҳои вилоят пешбинишуда дар корхонаҳои муштараки Тоҷикистону Корея, Тоҷикистону Италия ва Тоҷикистону Русия, ки бо технологияҳои замонавии истеҳсоли маҳсулот муҷаҳҳаз гардонида шудаанд, коркард карда мешаванд ва дар оянда барои ба ин мақсадҳо

ноил шудан ба мақомоти ичрояи ҳокимияти давлатии шаҳрҳо ва нохияҳои вилояти Суғд, роҳбарон ва мутахассисони корхонаҳои саноати сабук лозим меояд, ки бо ҷалби сармояҳои хориҷӣ ва ватани тадбирҳоро доир ба ворид намудани технологияҳои пешқадами истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ, трикотажӣ, матоъҳои вазнини ороишӣ барои истеҳсоли мебел, ресмони дӯзандагӣ ва истеҳсоли номгӯи васеъи маҳсулот бо истифода аз нахи пахтаи маҳиннаҳ андешанд ва онҳоро амалӣ намоянд.

Таъмин намудани коркарди пурраи нахи пахтаи дар вилоят истеҳсолшуда, беҳтар намудани структураи истифодабарии ресмонҳои пахтагӣ ва дар ин асос зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ яке аз масъалаҳои ҳалталаб ба шумор меравад. Он тақозо менамояд, ки мақомоти ичрояи ҳокимияти давлатии шаҳрҳо ва нохияҳо, роҳбарон ва мутахассисони корхонаҳои саноати сабук доир ба зиёд кардани иқтидорҳои коркарди нахи пахта, мунтазам беҳтар намудани истифодабарии иқтидорҳои истеҳсолӣ дар корхонаҳои амалкунанда ва навтаъсис, таҳқими интизоми технологӣ ва меҳнатӣ дар онҳо чораҳои мушаҳҳас андешида, рафти ичрои онҳоро зери назорати доимӣ қарор дидҳанд.

Равона намудани фаъолияти ташкилотчигии мақомоти ичрояи ҳокимияти давлатии шаҳрҳои Ҳуҷанд ва Қайроқум, роҳбарон ва мутахассисони корхонаҳои коркарди пашм, пойафзолбарорӣ ва қолинбоғӣ барои ҳалли масъалаи бо ҷалби сармоягузорони хориҷӣ ва ватани дар вилоят соҳта ба истифода додани корхонаи коркарди пӯсти чорво, азnavsозӣ, таҷдиду тармими корхонаҳои коркарди пашму пойафзолбарорӣ ва ворид намудани технологияҳои замонавии коркард ва истеҳсоли маҳсулоти тайёри рақобатпазир ба мақсад мувофиқ мебошад.

Ин имконият медиҳад, ки корхонаҳои пойафзолбарорӣ ва қолинбоғии вилоятро бо ашёи хоми хушсифати ватани таъмин намуда, истифодабарии иқтидорҳои истеҳсолии корхонаҳои соҳаро баланд бардошта, ба мунтазам афзоиш додани истеҳсоли маҳсулот тайёр ва беҳтар шудани сифати он муваффақ гашта, эҳтиёҷоти бозори дохилии вилоят ва ҷумҳуриро бо маҳсулоти ниёзи мардуми истеҳсоли худӣ таъмин намоем.

Ҳалли масъалаҳои зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ дар корхонаҳои саноати сабук ва маҳаллӣ бевосита ба васеъ кардани бозори фурӯш ва мувофиқи талаботи бозори истеъмолӣ дар корхонаҳо ба роҳ мондани тавлидоти онҳо тақозо менамояд, ки роҳбарон ва мутахассисони корхонаҳои саноатии вилоят ба масъалаи омӯҳтани талаботи бозорҳои истеъмолӣ ба маҳсулотҳои тайёри корхонаҳо ҷиддӣ машғул шаванд, номгӯи маҳсулоте, ки ба онҳо бозори истеъмолӣ эҳтиёҷ дорад дар истеҳсолот ҷорӣ гардад ва ин масъала зери назорати доимии мақомоти ичрояи ҳокимияти давлатии шаҳрҳо ва нохияҳо қарор гирад.

Ғайр аз ин, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни давлатҳои муштаракулманоғеъ ягона кишваре боқӣ мондааст, ки дар он Қонун «Дар бораи ҳифзи истеҳсолқунандагони ватани ва бозори дохилӣ» таҳия

ва қабул нагардидааст ва ин проблема яке аз масъалаҳои ҳалталаб боқӣ монда истодааст. Дар марҳилаи ба Созмони умумиҷаҳонии савдо дохил шудани Тоҷикистони соҳибистиклол таҳия ва амалӣ намудани чораҳои ҳимояткунандай истеҳсолкунандагони ватанӣ ва бозори дохилӣ бояд асоси қонунӣ дошта бошанд. Аз ин лиҳоз, ба Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон лозим меояд, ки дар яқчоягӣ бо вазорату идораҳои манфиатдор лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистонро «Дар бораи чораҳои маҳсуси ҳимояткунанда, пешгирикунандай шикасти нарҳ (антидемпингӣ) ва ҷубронкунандай зарари молиявии истеҳсолкунандагони ватаниро аз воридоти молҳо» дар мӯҳлати кӯтоҳтарин таҳия намуда, онро барои баррасӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд, то ки дар мамлакат шароити мусоид барои дарёфт кардани бозори фурӯши маҳсулот ва рушди соҳаҳои саноат таъмин карда шавад.

Дар корхонаҳои саноати сабук ва маҳаллӣ ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ яке аз самтҳои баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, зиёд намудани ҳаҷми он ва беҳтар кардани вазъияти истеҳсоливу молиявии корхонаҳои амалкунандай соҳа ба шумор меравад. Он имконият медиҳад, ки дар соли 2015 дар корхонаҳои амалкунанда истеҳсоли 21019 тонна ресмонҳои пахтагӣ, мутаносибан 100980 ва 82000 ҳазор m^2 матоъҳои пахтагии дурушт ва тайёр, 1800 тонна риштаҳои пашмин, 570 ҳазор m^2 матоъҳои патдори пашмин, 130 тонна нахи абрешим, 1260 ҳазор m^2 матоъҳои шоҳии тайёр, 2000 ҳазор дона маҳсулоти трикотажи боло, ба маблағи 149796,8 ҳазор сомонӣ маҳсулоти дӯзандагӣ, 5722 ҳазор ҷуфт маҳсулоти ҷӯробӣ, қолин ва маҳсулоти қолинӣ 2114,5 ҳазор m^2 , 2651 ҳазор ҷуфт пойафзоли ҷармин, 875 ҳазор ҷуфт пойафзоли резинӣ пешбинӣ карда шавад.

Бояд қайд кард, ки тибқи «Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2015», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 31 октябри соли 2005 № 422 тасдик шудааст, дар соли 2007 дар ноҳияҳои Мастҷоҳ ва Спитамен сохта ба истифода додани фабрикаҳои ресандагӣ бо иқтидори коркарди 5,0 ва 3,0 ҳазор тонна нахи пахта, дар ноҳияи Зафаробод дар соли 2006 фабрикаи ресандагӣ бо иқтидори коркарди 3,0 ҳазор тонна ва дар соли 2007 дар заминай сехи боғандагии ҶСШК «Қолинҳои Қайроққум» ташкил намудани истеҳсолоти ресандагӣ бо иқтидор барои коркарди 12 ҳазор тонна нахи пахта ва дар корхонаҳои номбурда истеҳсоли 16395 тонна ресмонҳои пахтагини молӣ пешбинӣ гардидааст.

Дар сурати амалӣ намудани ин Барнома имконият пайдо мешавад, ки дар ҳудуди вилоят то соли 2015 то ба 85 фоиз расонидани истифодабарии иқтидорҳои истеҳсолӣ ба таври илова 19,5 ҳазор тонна нахи пахта коркард карда шавад ва ҳаҷми онро дар маҷмӯъ ба 44,5 ҳазор тонна расонида, коркарди ҳамаи нахи пахтаи дар вилоят истеҳсолшаванда, ки аз супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, нишондиҳандаҳои Барномаи рушди иқтисодии Ҷумҳурии

Тоҷикистон дар давраи то соли 2015 ва Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2015 тамин карда шаванд.

Дар **корхонаҳои истеҳсоли маводи соҳтмонӣ ва саноати соҳтмонӣ** бо ҷалби сармоягузории дохиливу ҳориҷӣ амалӣ намудани чорабинихо доир ба барқароркунӣ ва азnavсозии иқтидорҳои корхонаҳои истеҳсоли масолеҳи деворӣ, конструксияҳои оҳану бетонӣ, коркарди чӯбу тахта, мармар ва дигар намудҳои нави маҳсулоти соҳа, ки ба баланд бардоштани сифати истеъмолии мавод ва маҳсулоти саноати соҳтмонӣ мусоидат менамоянд, дар назар дошта шудааст.

Ин имконият медиҳад, ки истеҳсоли ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар корхонаҳои соҳа бо назардошти болоравии индекси нарҳҳои яклухт дар соли 2015 ба маблағи 10539,3 ҳазор сомонӣ пешбинӣ карда шавад, ки ин афзоиши онро нисбат ба нишондиҳандаҳои соли 2005 ба маблағи 5691,1 ҳазор сомонӣ ё ин ки 2,2 маротиба таъмин менамояд.

Дар корхонаҳои соҳа то соли 2015 истеҳсоли 118,4 млн. дона хишти шартӣ масолеҳи деворӣ, 35,3 ҳазор m^3 конструксия ва маснуоти оҳану бетонӣ, 35700 тонна оҳаки соҳтмонӣ, 86,4 ҳазор m^2 тахтасангҳои мармарӣ ва 142 ҳазор тонна гачи соҳтмонӣ, 822,7 ҳазор m^3 масолеҳи ғайри маъданӣ пешбинӣ карда мешавад, ки ин талаботи корхонаҳои комплекси соҳтмонии вилоятро қонеъ гардонида метавонад.

Корхонаҳои саноати шиша ва чинибарории вилоят асосан бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ фаъолият менамоянд. Истеҳсоли ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар соли 2015 бо назардошти болоравии индекси нарҳҳои яклухт ба маблағи 13371,1 ҳазор сомонӣ пешбинӣ шудааст. Афзоиши он нисбат ба нишондиҳандаҳои соли 2005 ба маблағи 5144,1 ҳазор сомонӣ зиёд гашта 162,5 фоизро ташкил медиҳад. Дар рушди соҳа ҶС «Лаъл» - ш Ҳӯҷанд ва ҶС «Комбинати бозёфтҳои кӯҳии Ҷ. Расулов» нақши муайянкунандаро мебозанд. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии ин корхонаҳо дар ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти соҳа 99 фоизро ташкил медиҳад.

Бояд тазаккур дод, ки талаботи корхонаҳои комплекси агросаноатии кишварро ҶС «Лаъл» бо маҳсулоти тайёри худ ба пуррагӣ таъмин карда наметавонад ва ин яке аз сабабҳои дар сатҳи паст қарор доштани саноати коркарди меваю сабзавот ва талафёбии маҳсулоти ҳоҷагии қишлоқ шудааст. Аз ин лиҳоз ба Ҳукумати вилояти Суғд ва роҳбарияти корхона лозим меояд, ки доир ба зиёд кардани иқтидорҳои истеҳсолӣ, дар корхона зиёд намудани номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда, хусусан зарфҳои ҳаҷмашон хурд, беҳтар намудани дизайни онҳо тадбирҳои зарурӣ андешида, онҳоро амалӣ намоянд.

Корхонаҳои саноати коркарди чӯбу тахта асосан бо истифода аз ашёи хоми воридотӣ фаъолият мекунанд. Истеҳсоли ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар соли 2015 бо назардошти болоравии индекси нарҳҳои яклухт ба маблағи 1756,2 ҳазор сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки он нисбат ба нишондиҳандаҳои дар соли 2005 пешбинишуда 3,8 маротиба зиёд мебошад. Онҳо асосан мебели таъиноти ҳархела, қуттиҳо барои меваю сабзавот ва дигар маҳсулотҳои кишоварзӣ истеҳсол менамоянд.

Истеҳсоли мебел дар соли 2015 ба маблағи 885 ҳазор сомонӣ пешбинӣ шудааст.

Дар корхонаҳои полиграфии вилоят маҷалла ва рӯзномаҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ нашр карда мешаванд. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар корхонаҳои соҳа бо назардошти болоравии индекси нарҳҳои яклухт ба маблағи 1609 ҳазор сомонӣ, ё ин ки нисбат ба нишондиҳандаҳои дар дурнамои соли 2005 пешбинишуда 2,2 маротиба зиёд пешбинӣ шудааст.

Истеҳсоли пилла то соли 2015 дар вилоят 1850 тонна пешбинӣ карда мешавад, ки ин нисбат ба нишондиҳандаи соли 2005 154,1 тонна, ё ин ки 109,1 фоиз зиёд мебошад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки гарчанде дар солҳои охир истеҳсоли пилла дар вилоят сол то сол зиёд шавад ҳам, истеҳсоли навъҳои яккачин, 1 ва 2-юми он кам гашта, навъҳои сеюм ва сақат (пилла барои коркарди саноати нодаркор) афзоиш меёбанд. Ин боиси паст рафтани на танҳо даромаднокии хочагиҳои кирмакпарвар, балки кам гардидани истеҳсоли саноатӣ ва самаранокии коркарди пилла шуда истодааст.

Вазъияти ба амаломада тақозои онро менамояд, ки мақомоти иҷрояи ҳокимиyaти давлатии вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо вазоратҳои саноат ва кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- доир ба мустаҳкам намудани базаи хӯроки кирмак, зиёд намудани тутзорҳо, барқарор кардани корхонаҳои тухмипарварӣ, таъмин намудани риояи қоидаҳои агротехникӣ дар парвариш ва нигоҳубини тутзорҳо ва ҳифзи онҳо аз ҳашаротҳои заرارрасони хочагии кишлоқ, ки асоси баланд бардоштани ҳосилнокии пилла ба шумор мераванд, чорабиниҳо таҳия карда, иҷрои бечуну ҷарои онҳоро таъмин намоянд;

- чорабиниҳоро доир ба таври саноатӣ парвариш намудани кирмак, баланд бардоштани сифати пилла, беҳтар намудани шароити моддӣ ва иҷтимоии пиллапарварон, баланд бардоштани музди меҳнати онҳоро пешбинӣ намуда, амалӣ намоянд.

- доир ба пурзӯр намудани мубориза алайҳи ҳашароти заرارрасони «Оташак» чорабиниҳои мушахҳас андешида, онҳоро тибқи талаботҳои агротехникӣ амалӣ намоянд;

- ба таъмин намудани ҳалли масъалаи дар хочагиҳо соҳта ба истифода додани пиллаҳонаҳо барои парвариш намудани кирмак, барои кирмакпарварон муҳайё намудани шароитҳои корие, ки мувофиқи талаботи қоидаҳои зооветеринарӣ парвариш намудани кирмакро имконпазир менамоянд, ҷораҳо андешида онҳоро амалӣ намоянд;

- фаъолияти корхонаҳои пилларесӣ ва саноати шоҳибофии вилоятро зери назорати доимӣ қарор дода, коркарди ниҳоии нахи абрешиими дар вилоят истеҳсолшударо дар корхонаҳои шоҳибофӣ пурра таъмин намуда, мунтазам болоравии истифодабарии иқтидорҳои истеҳсолии ҶСШК «Тоҷикатлас» ва ҶСШП «Текстил сити», афзоиши истеҳсоли матоъҳои тайёри шоҳӣ ва талаботи бозори дохилию берунмарзии кишварро бо онҳо таъмин намуда, минбаъд бе коркарди ниҳоӣ аз ҳудуди вилоят баровардани нахи абрешимро хотима бахшанд.

3.2. Рушди корҳои геологию кашшоғӣ ва топографию геодезӣ

Вазъи иқтисодии манбаи моддии ашёи хоми вилояти Суғд барои рушди марҳилаи ҳозираи он аз имкониятҳои маҳдуди маблағгузории буҷети давлатӣ вобастагии ҳаматарафа дорад.

Дар айни ҳол соҳаи иқтисодии вилоят танқисии зиёдро дар ҳачми зарурии корҳои геологию кашшоғӣ дар якҷоягӣ бо дигар соҳаҳои иқтисодиёт ҳис мекунад. Мустақилияти иқтисодӣ ва боигарии давлат бошад, танҳо бо воситаи таъминоти перспективиу эътимоднокии манбаи ашёи хом мумкин аст, ки он асоси пешрафти рушди иқтисодии давлат ба ҳисоб меравад.

Мақсади асосии Барномаи рушди корҳои геологию кашшоғӣ дар вилояти Суғд, ин таъминоти зиёди захираҳои моддии ашёи хом мебошад, ки барои устувории рушди тамоми соҳаҳои чумхурӣ ва кам намудани вобастагии моддии ашёи хоми соҳаи саноати давлат дар ҳолати содироти он равона карда шудааст.

Дар солҳои охир дар натиҷаи кам будани маблағгузории воситаҳои молиявӣ корҳои геологию кашшоғӣ ба амалӣ нагардидани барномаҳои давлатӣ оид ба тайёр намудани саноати азхудкуни конҳои фосфоритҳо ва бисёр зарур будани ашёи хом дар соҳаи кишоварзии чумхурӣ оварда расонид. Дар муддати 10-12 соли охир барои рушди корҳои геологию кашшоғӣ ва манбаъҳои лабораторио таҳлилӣ техника ва таҷхизотҳо аз нав карда нашуданд.

Вазифаи асосӣ барои ноил шудан ба мақсади давраи баррасиshawанда, ин аз омӯзиши пешакии конҳои мавҷудбудаи маъдан ва майдонҳо, ки бо ҳисоби талаботи корҳонаҳои маъданӣ кӯҳӣ дар ояндаи наздик барои истифодабарӣ ҷалб карда шудаанд ва тайёр намудани майдонҳо барои ташкили мавқеъҳои нави канданиҳои фоиданок, инчунин кушодашавии мавзеъҳои нави конҳо иборат аст.

Мувофиқи маълумотҳои пешниҳодшудаи Саридораи «Геологияи Тоҷик», Вазорати энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Барномаи рушди корҳои геологию кашшоғии вилояти Суғд аз ҳисоби буҷети давлатӣ дар давраи солҳои 2005-2015 ҳачми корҳои геологию кашшоғӣ ба маблағи 10,2 млн. сомонӣ ба назар гирифта шудааст. Аз ҷумла 37 фоиз (3765,0 ҳазор сомонӣ) ба корҳои геологию кашшоғӣ дар объектҳои Саридораи «Геологияи Тоҷик», 38,6 фоиз (3927,4 ҳазор сомонӣ) дар объектҳои Вазорати энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 24,5 фоиз (2482,6 ҳазор сомонӣ) дар объектҳои Вазорати саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Дар соли 2005 ҳачми корҳои геологию кашшоғӣ 733,4 ҳазор сомониро ташкил мекунад. Аз он 300 ҳазор сомонӣ (40,9 фоиз) дар Саридораи «Геологияи Тоҷик», 258,4 ҳазор сомонӣ (35,2 фоиз) дар Вазорати энергетика ва 175,0 ҳазор сомонӣ (23,9 фоиз) ба Вазорати саноати ҷумҳурӣ рост меояд.

Дар давраи солҳои 2006-2010 талабот ба ҳачми воситаҳои молиявӣ барои гузаронидани корҳои геологию кашшоғӣ дар вилоят дар ҳачми

6,3 млн. сомонӣ муайян карда шудааст. Дар солҳои 2011-2015 талабот ба воситаҳои молиявӣ дар ҳаҷми 3,1 млн. сомонӣ пешбинӣ шудааст.

Дар давраи баррасишаванда дар ҳолати азхудкуни маблағҳои аз буҷет ҷудошаванда иҷро намудани корҳои иқтишофӣ, геологӣ, омӯзиши қаблӣ, баҳодиҳӣ дар объектҳои зерин пешбинӣ шудааст:

1. Дар объектҳои Саридораи «Геологияи Тоҷик»:

- корҳои омӯзиши тилло дар кони маъдани оҳани Чоқадамбулӯк; иқтишофи мукаммали тилло дар кони маъдани оҳани Чоқадамбулӯк; иқтишофи пешакӣ ва мукаммали кони ашъёи гилҳоки Тутли-Қудӯк; ҷустуҷӯи мукаммали тилло дар қисми алоҳтонҳои минтақаи Зарафшон; корҳои ҷустуҷӯио баҳодиҳии тилло дар майдони Тутли-Олмабулӯк; иқтишофи пешакии тиллою нуқра дар кони Боёрбек; иқтишофи пешакӣ ва мукаммали кони Чоррӯга; корҳои ҷустуҷӯио баҳодиҳии тилло дар қитъаи Манори кони Кум-Манор ва гайра.

Дар ҳолати иҷро намудани корҳои мазкур зиёд шудани захираҳои қанданиҳои фоиданок ба монанди тилло, нуқра, симоб, сурма, захираҳои ашёи гилҳоки алюминийдор ва гайра дар назар аст.

2. Дар объектҳои Вазорати энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидани корҳои қашшофию ҷустуҷӯй дар майдонҳои Супетауи шарқӣ, Тағойқӯҷӣ, Патар ва гайра пешбинӣ шудааст.

Дар ҳолати гузаронидани корҳои иқтишофию геологӣ ва ба азхудкуни истеҳсолӣ шурӯъ кардани майдонҳои мазкур истихроҷи нафт ва газ аз ин майдонҳо 1 млн.тонна ва 1,8 млрд.м³ дар як сол имконпазир мегардад.

Ҳамчунин гузаронидани корҳои иқтишофию геологӣ дар кони ангишти «Шӯроб», «Фон-Яғноб», «Равот», «Моғиён» ва «Кштут-Заурان» дар солҳои 2006-2015 пешбинӣ шудааст, ки дар натиҷаи он захираи ангиштро дар вилоят то 3 маротиба зиёд намуда, истеҳсоли маҳсулотро ба 56 ҳазор тонна дар соли 2010 ва ба 550 ҳазор тонна дар соли 2015 оварда мерасонад.

Ҳаҷми корҳои топографию геодезии аз буҷет маблағгузоришаванда дар объектҳои Агентии «Тоҷиккоинот».

Мувоғиқи мақсад ва вазифаҳои пешниҳодшуда дар давраи солҳои 2005-2015 иҷроқунии корҳои ҳаритасозию геодезии зерин ба назар ғирифта шудааст:

1. Объекти «Нуқта» - ба назар ғирифтани шабакаҳои рушди давлатии триангулятсионӣ, полигонометрӣ ва геодезии нуқтаҳои аҳолинишин. Арзиши ҳаҷми корҳои ба назар ғирифташуда ба 350,0 ҳазор сомонӣ рост меояд, аз ҷумла:

а) барои рушди шабакаҳои давлатӣ ва полигонометрӣ –200,0 ҳазор сомонӣ.

б) барои рушди шабакаҳои геодезӣ дар нуқтаҳои аҳолинишин –150,0 ҳазор сомонӣ.

2. Объекти «Ҳарита» - ба назар ғирифтани таъминоти масштаби гуногуни ҳаритаи топографии ҳозира барои ҳалли серҳаракат будани нуқтаҳои аҳолинишин, лоиҳакашии объектҳо ва иншоотҳои муҳандисӣ,

дуруст истифода бурдани захираҳои зеризаминӣ ва дигар чорабиниҳо. Арзиши ҳаҷми корҳои мазкур 680,0 ҳазор сомониро ташкил медиҳад.

3. Объекти «Атлас» - ба назар гирифтани таъминот ва пур намудани бозор аз ҳаритаҳо, атласҳо ва ҳаритаҳои маҳсуси аҳамияти вилоятӣ дошта. Арзиши ҳаҷми корҳои ба назар гирифташуда ба – 70,0 ҳазор сомонӣ рост меояд.

3.3. Фаъолияти комплекси агросаноатӣ

Дар соли 2015 майдонҳои обии замини корами вилоят 200 ҳазор гектарро ташкил ҳоҳад дод, ки он дар натиҷаи ба истифодаи кишоварзӣ қарор додани 500 – 700 гектар заминҳои нав аз ҳисоби ҳочагиҳои деҳқонии инфиродӣ, ба ҳисботҳои оморӣ ворид намудани заминҳои ҳочагиҳои ёрирасони аҳолӣ ва кишти байни боғу токзор ба амал бароварда мешавад.

Дар таркиби кишти зироатҳои кишоварзӣ соли 2005 **кишти ғалладонагиҳо** – 111,3 ҳазор гектар (39,4 фоиз)-ро ишғол намуда, 47,5 ҳазор гектари он дар заминҳои лалмӣ ҷойгир шудааст. Солҳои охир дар заминҳои лалмӣ ҳосилнокии ғаллагиҳои ҳӯшадор (гандум, ҷав, ҷавдор) 7-8 сентнериро ташкил дода, дар ноҳияҳои Ғонҷӣ (мавзеи Кизилий), Истаравшан, Шаҳристон, Маҷтоҳ (мавзеи ҳочагии ба номи Ҷ.Эргашев) ва Спитамен (мавзеи Шавкат) ва Б.Фафуров (мавзеи Мирзо Работ) дар асоси ин нишондиҳандо ҳосилнокии нақшавӣ муқаррар карда шудааст.

Дар вақти муайян намудани ҳосилнокии ғаллагиҳо дар ноҳияҳои пахтакор, ки кишти зироатҳо бо воситаи пойгоҳҳои обрасонӣ обёрий карда мешавад ва маҳдудияти кувваи барқ ба сари вақт обёрий намудан таъсир мерасонад, ба инобат гирифта шуд. Маълум аст, ки давраи нашъунамо, ҳӯшабандӣ ва ғизодиҳии ғалладонагиҳо ба моҳи март рост меояд. Аммо дар ҳамаи ноҳияҳои пахтакор мавсими обёрий дар моҳҳои апрелу май оғоз гардида, ба ҳосилнокии ин зироатҳо таъсири худро мерасонад. Танҳо соли 2004 бо ин сабаб 4 ҳазор гектар кишти ғаллагиҳо талаф ёфтанд. Дар натиҷаи як маротиба дар фасли тирамоҳ ва як маротиба дар аввали баҳор (апрел-май) обёрий шудани кишти ғалладонагиҳо ҳосилнокии онҳо кам шуда, сабаби таъмин нагардидани нишондиҳандои барномавӣ мегардад.

Бо назардошти ин ҳолатҳо ба мақсади таъмини афзоиши истеҳсоли ғаллагиҳо дар асоси ба амал баровардани чорабиниҳои мушахҳас дар дигар самтҳои ғаллакорӣ (чуворимакка барои дон, шолӣ ва кишти ғаллагиҳои ҳӯшадор дар минтақаҳои обёрии табии), тамоюли баландшавии ҳосилнокии ғалладонагиҳо ба инобат гирифта шуданд.

Соли 2005 ба ҳисоби миёна аз ҳар як гектар кишти ғалладонагиҳо дар ҳамаи шаклҳои ҳочагидорӣ 19,5 сентнерӣ ҳосил гирифта шуд. Дар соли 2010 ба 20,4 ва соли 2015 - 22,2 сентнерӣ расонидани ҳосилнокӣ аз ҳар гектар ба нақша гирифта шуд. Истеҳсоли ғалладонагиҳо мутаносибан 232,0 ҳазор тонна ва соли 2015 – 253,1 ҳазор тонна ташкил

дода, болоравии 2,1 ва 2,3 маротиба (назар ба соли 2000) ба назар гирифта шуд.

Дар соҳаи пахтакорӣ бо мақсади мустаҳкам намудани базаи ҳӯроки чорво, чорӣ кардани киштгардон, паст кардани сатҳи шӯрнокии заминҳо, ривоҷ бахшидан ба соҳаи сабзавоткорӣ, чун омили зиёд намудани иқтидори содиротии вилоят, инчунин бо назардошти гаронии нархҳои хариди маводи моддӣ-техникӣ, ба даст овардани вазъи тобовари соҳа ба тағйиротҳои нархи фурӯши маҳсулот дар бозори ҷаҳонӣ, киши замини пахта дар майдони 76,5 ҳазор гектар муқаррар карда шудааст.

Соли 2005 дар вилоят 155,5 ҳазор тонна пахта, бо ҳосилнокии 18 сентнерӣ аз ҳар гектар, истеҳсол гардид. Бо мақсади ҳалли муаммоҳои зикргардида, таъмини самаранокии соҳа ва баланд бардоштани рақобатнокии он дар шароити иқтисодиёти бозоргонӣ, истеҳсоли пахта дар ҳачми 161,6 ҳазор тонна дар соли 2010 ва 167 ҳазор тонна дар соли 2015 муқаррар карда шуд. Афзоиши истеҳсоли пахта асосан аз ҳисоби то 21,8 сентнерӣ расонидани ҳосилнокии пахта ба амал бароварда мешавад, ки нисбат ба соли 2005 3,8 сентнерӣ зиёд мебошад.

Солҳои охир гаронии ҳароҷоти нақлиётӣ дар ҳароҷотҳои умумии **соҳаи тамокупарварӣ** ва пастравии сатҳи ҳавасмандии коркунон бо сабабҳои қанда шудани алоқаҳои иқтисодӣ бо собиқ ҷумҳуриҳои шӯравӣ, ба пастравии истеҳсоли маҳсулот сабаб гардид.

Дар соли 2005 ҳочагиҳо 1517 тонна тамоку истеҳсол карданд. Аз ин рӯ, аз соли 2004 сар карда, ҷойгиркунии навъҳои бозоргир дар ноҳияҳои Панҷакенту Айнӣ ба амал бароварда мешавад. Бо назардошти ҳалли масъалаҳои кам кардани ҳароҷотҳои нақлиётӣ ва бештар ба бозори берунӣ содир намудани навъҳои аълои тамоку, инчунин ба эътидол овардани вазъи иқтисодии ҳочагиҳои ноҳияҳои Панҷакенту Айнӣ дар асоси рушди дигар соҳаҳои кишоварзӣ, ҳачми истеҳсоли маҳсулот дар соли 2010 ба микдори 2,4 ҳазор тонна ва то соли 2015 ба 2,5 ҳазор тонна муқаррар карда шуд. Ҳосилнокии тамоку соли 2005 ба 13,1 сентнерӣ баробар буда, соли 2015 бо назардошти талаботи бозор ва таъмини самаранокии соҳа он ба 20,8 сентнерӣ расонида мешавад.

Истеҳсоли картошка дар ҳамаи шаклҳои ҳочагидорӣ бо баҳисобирии зиёд намудани майдони киши замини он то соли 2015 ба 320 гектар муайян карда шуд. Дар соли 2010 ба 200 ҳазор тонна расонидани ҳачми истеҳсоли маҳсулот ва то соли 2015 таъмини устувори рушди он дар ҳачми 205 ҳазор тонна ба Барнома ворид гардидааст. Бо ин мақсад дар ноҳияҳои наздиқӯҳӣ асосан васеъкунии майдон аз ҳисоби заминҳои ҳосилхез ба амал бароварда шуда, афзоиши истеҳсоли маҳсулот аз ҳисоби ба 205 сентнерӣ расонидани ҳосилнокӣ то соли 2015 таъмин мегардад, ки ин аз сатҳи соли 2005 10 сентнерӣ зиёд мебошад.

Дар соҳаи сабзавоткорӣ дар Барнома талаботи корхонаҳои коркард ба ашёи ҳом ва аҳолӣ ба инобат гирифта шудааст. Истеҳсоли консерваҳои сабзавотӣ бо назардошти дар солҳои наздиқ таҷхизонидани корхонаҳои коркард бо технологияи замонавӣ ва ба ҳисобирии талаботи бозор ба амал бароварда мешавад. Бо ин мақсад бо

назардошти талаботи бозор номгӯи сабзавотҳои истеҳсолшаванда муқаррар гардида, соли 2010 ба 250 ҳазор тонна ва соли 2015 ба 260 ҳазор тонна расонидани он ба амал бароварда мешавад. Истеҳсоли сабзавот нисбат ба соли 2000 дар солҳои 2010 ва 2015 мутаносибан 1,7 ва 1,8 маротибагӣ афзоиш мейёбад.

Киши зироатҳои полезӣ бо назардошти имкониятҳои минтаҷаҳои ҷойгиркуни он дар Барнома ба инобат гирифта шуда, истеҳсоли он дар соли 2015 37,4 ҳазор тоннаро ташкил дода, афзоиш нисбат ба соли 2000 ба 2,4 маротиба баробар мегардад. Аз ҳисоби афзун намудани ҳосилнокии ин зироатҳо то 157,8 сентнерӣ аз ҳар як гектар дар соли 2015, ки аз соли 2000 64,5 сентнер зиёд аст, ичроиши нишондод таъмин мешавад.

Дар соҳаҳои асосии кишоварзӣ дар вақти муқаррар намудани ҳачми истеҳсоли маҳсулот камшавии киши пахта нисбат ба соли 2005 бо миқдори 9,1 ҳазор ба инобат гирифта, тақсимоти ин заминҳо асосан байни киши зироатҳои ҳӯроки чорво, зироатҳои ғалладона, картошка, сабзавоту полезӣ дар асоси чорӣ кардани киштгардон муқаррар карда шудааст.

Ҳачми истеҳсоли меваҷот ва ангур то соли 2015 мутаносибан 111,8 ва 44,0 ҳазор тоннаро ташкил ҳоҳад дод. Афзоиш ҳар сол дар асоси зиёд намудани майдони ҳосилдехи мевагиҳо ва токзор (1,0 – 3,0 фоиз) дар назар дошта шудааст. Бояд қайд кард, ки солҳои охир дар натиҷаи таъсири оғатҳои табий ҳангоми гулкунӣ ва дар ин асос паҳншавии касалиҳо ба пастравии ҳосилнокии боғу токзорҳо оварда расонид. Аз ин ҳисоб, пешбинӣ карда шудааст, ки бо назардошти амалӣ гардонидани чорабиниҳои дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 499 аз 31 декабри соли 2004 «Дар бораи Барномаи барқарорсозӣ ва рушди минбаъдаи соҳаи боғу токпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2005-2010» тартиб дода шуда, дар вилоят мутаносибан ба 32,1 ва 34,2 сентнерӣ аз ҳар як гектар расонидани ҳосилнокии боғу токзор муқаррар гардидааст.

Дар соҳаи чорводорӣ дар Барнома барқарор ва зиёд намудани саршумори чорво нисбат ба нишондодҳои соли 1990 ба инобат гирифта шудааст. Саршумори чорвои калон нисбат ба соли 2000 41,4 фоиз афзуда, дар соли 2015 ба 430 ҳазор сар расонида мешавад.

Саршумори бузу гӯсфанд аз ҳисоби зиёд шудани саршумор дар ҳоҷагиҳои дехқонию ёрирасони аҳолӣ ба назар гирифта шуда, он то соли 2015 ба 1058 ҳазор сар расонида мешавад ва дар муқоиса бо соли 2000 афзоиш 1,4 маротибаро ташкил медиҳад.

Дар соҳаи чорводорӣ истеҳсоли гӯшт то соли 2015 дар ҳачми 38,0 ҳазор тонна, шир 225 ҳазор тонна, паshm 1,1 ҳазор тонна ба нақша гирифта шудааст, ки назар ба соли 2000 истеҳсоли гӯшт 2 маротиба, шир 1,3 ва паshm 3 маротиба зиёд аст.

Бо назардошти хусусигардонии фабрикаҳои **паррандапарварӣ** дар ноҳияҳои Конибодом, Маҷҷаҳон, Ҷ. Расулов, Истаравшан, Б. Фафуров ва норасоии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъминот бо ҳӯроқаҳои серғизо, ҳачми истеҳсоли

тухм дар вилоят соли 2010 ба миқдори 30 млн. дона ва то соли 2015 ба 35 млн. дона расонидани он, муқаррар карда шудаст. Афзоиши истехсоли тухм дар муқоиса бо соли 2000 мутаносибан 1,7 ва 2 маротибаро ташкил медиҳад.

Истехсоли асал дар соли 2005 дар ҳамаи намуди хочагидорӣ 964 тоннаро ташкил намуд. Бо назардошти ҳиссаи зиёди истехсоли асал дар ду сектори ғайридавлатӣ дар соли 2010 - 1 ҳазор тонна ва соли 2015 – 1.1 ҳазор тонна ба нақша гирифта шудааст.

Таҳлили вазъи соҳа дар солҳои 2000 - 2005 ҳачми истехсоли маҳсулотро дар хочагиҳои ёрирасони аҳолии шаҳрҳои Хӯҷанд, Қайроққум, Чкалов ва Табошарро дарбар мегирад.

То 1 январи соли 2006 дар вилоят 7375 адад хочагиҳои дехқонии (фермерӣ) шаклҳои гуногуни хочагидорӣ амал мекарданд. Дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақама 385 аз 1 октябри соли 2002 «Дар бораи таҷдиди соҳтори корхонаҳо ва ташкилотҳои кишоварзӣ дар давраи солҳои 2002 – 2005» то 1 январи соли 2006 - 99 хочагӣ таҷдид гардидааст.


Ҷамъи маҳсулоти кишоварзии хочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) дар соли 2005 - 217,8 млн.сомониро бо нарҳҳои соли 2005 ташкил дода, 26,5 фоизи ҳачми маҳсулоти вилоятро дарбар мегирад.

Хочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) дар соли 2005 - 81,1 ҳазор тонна ғалладона, 71,6 ҳазор тонна пахта, 1,4 ҳазор тонна тамоку, 52,7 ҳазор тонна картошқа, 49,4 ҳазор тонна сабзавот, 8,7 ҳазор тонна мева, 7,6 ҳазор тонна ангур, 0,6 ҳазор тонна гӯшт ва 5.1 ҳазор тонна шир истехсол намудаанд.

Истехсоли нақшавии маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи намудҳои хочагӣ имконият медиҳад, ки маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ бо нарҳҳои ҷорӣ дар соли 2010 - 947.6 млн.сомонӣ ва соли 2015 - 1089.8 млн.сомониро ташкил дидад. Афзоиши маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ бо нарҳҳои муқоисавӣ дар соли 2015 назар ба соли 2000 - 20.5 фоизро ташкил медиҳад.

Умуман, асосноккунии нишондиҳандаҳои барномавии рушди соҳаи кишоварзӣ то соли 2015 бо назардошти мутобиқсозии фаъолияти он ба талаботи иқтисодиёти бозоргонӣ мутобиқ гардонида шуда, ичрои нишондодҳои барномавӣ барои таъмини самаранокии соҳаҳои муҳталифи он дар асоси ба инобат гирифтани имкониятҳои мавҷуда равона карда шудаанд.

Маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ
(суръати афзоиш бо % бо нарҳҳои муқоисавӣ)



Соҳаи коркарди комплекси агросаноатӣ қисми таркибии соҳаи саноати вилоят ба ҳисоб рафта, ба амалӣ намудани самтҳои зерини афзалиятноки соҳа имконият медиҳад:

- марҳила ба марҳила зиёд намудани истехсоли номгӯи гуногуни консерваҳо, бо технологияи замонавӣ таҷхизонидани корхонаҳо, ҷалби сармояи хориҷию дохилӣ, баланд бардоштани сифати маҳсулот барои дар бозори берунӣ ба рақобат тобовар кардани онҳо, барои беҳтар намудани намуди зоҳирӣ маҳсулот, ворид намудани намудҳои нави маводи бастубандкунӣ;
- бо ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ва дохилӣ созмон додани иқтидорҳои нав ва замонавии истехсоли зарфҳои гуногунҳаҷм ва бо технологияи замонавӣ таҷхизонидашуда барои басту банди вакуумии хушкмеваю тармеваҳои босифат ва дар ин асос баланд бардоштани иқтидори содиротии соҳаи коркард;
- гузаронидани чорабиниҳо барои ба кор андохтани иқтидорҳои захиракунии асептиկӣ ва гузаштан ба фаъолият дар мавсими тирамоҳу зимистон;
- андешидани чорабиниҳо оид ба бастани шартномаҳо бо вилоятҳои дар минтақаҳои сард ҷойгиршудаи Русия доир ба таъминоти аҳолии ин минтақаҳо бо маҳсулоти соҳаи коркард.

Ҳаҷми умумии истехсоли маҳсулоти соҳаҳои саноати ҳӯрокворӣ ва коркарди вилоят дар маҷмӯъ бо назардошти ҳисоби иловагии сектори гайридавлатӣ бо нарҳҳои пешбинишудаи Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд дар давраи то соли 2015, дар соли 2010 ба маблағи – 658,7 млн.сомонӣ, дар соли 2015 ба маблағи – 801,4 млн.сомонӣ муайян шудааст. Аз он ҷумла, сектори ҳақиқӣ мутаносибан 351,6 - 447,9 млн. сомониро ташкил медиҳад, ки ҳиссаи он дар ҳаҷми умумии маҷмӯи маҳсулоти комплекси агросаноатӣ 55,8 фоизро дар бар мегирад.

Мувофиқи Барнома соҳтори соҳаҳои саноати комплекси агросаноатӣ дар соли 2015 чунин муайян шудааст: саноати

пахтатозакунӣ – 22,4 фоиз, хӯрокворӣ – 59,8 фоиз, орду ярма ва хӯроки омехтаи чорво – 17,8 фоиз, ки дар муқоиса бо соли 2005 афзуншавии соҳаи хӯрокворӣ ва орду ярма пешбинӣ мешавад ва мутаносибан ҳиссаи саноати пахтатозакунӣ 6,4 фоиз кам мешавад.

Истеҳсоли нахи пахта дар Барнома дар асоси маҷмӯи истеҳсоли пахтаи хом пешбинӣ мешавад.

Нишондодҳои истеҳсоли нахи пахта дар Барнома дар асоси маҷмӯи истеҳсоли пахтаи хоми вилоят муайян карда шудааст: дар соли 2010 - 52680 тонна ва дар соли 2015 ба миқдори 544440 тонна истеҳсоли нахи пахта пешбинӣ мешавад.

Нишондиҳандаҳои маҳсулоти орд, равғани растаниӣ, нон ва маҳсулоти нонӣ, қаннодӣ, макарон ва гӯшт дар Барнома бо назардошти корхонаҳои хурди хусусӣ бо ҳисоби иловагӣ нишон дода шудаанд.

3.4. Рушди соҳаи нақлиёт ва алоқа

Барнома пешбинӣ менамояд, ки дар комплекси нақлиётии вилоят дар соли 2015 нисбат ба соли 2000 ҳаҷми боркашонӣ ва гардиши бор – 34,7 фоиз ва 6,5 фоиз, мусофирикашонӣ ва гардиши мусофирион қариб 2 баробар ва 2,7 маротиба афзоиш меёбад.

Рушди назаррас дар пешрафти соҳаи алоқаи вилоят низ пешбинӣ шуда, ҳаҷми даромад аз хизматрасонии алоқа - 49,9 маротиба ва ҳаҷми хизматрасонии соҳа ба аҳолӣ 6,8 маротиба зиёд мегардад.

Рушди соҳаи нақлиёти автомобилиӣ

Мувофиқи маълумотҳои Кумитаи давлатии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд то 1 январи соли 2005 – 77,6 ҳазор асад нақлиёти автомобилиӣ мавҷуд буда, аз он 16,6 ҳазор асад (21,4 фоиз) автомобилҳои давлатӣ ва 61,0 ҳазор асад ё 78,7 фоизро автомобилҳои хусусӣ ташкил медиҳанд. Танҳо дар як сол (аз 1 январи соли 2003 то 1 январи соли 2004) ба ҳисоби миёна шумораи нақлиёти автомобилҳои давлатӣ –6,4 фоиз кам ва автомобилҳои хусусӣ бошад 5,2 фоиз зиёд шудаанд, дар айни замон 63,3 фоизи автобусҳо, 95,8 фоизи автомобилҳои сабукрав ва 37,1 фоизи автомобилҳои боркаши вилоят моликияти хусусӣ мебошанд.

Дар вилоят хусусигардонӣ соли 1995 сар шуда, дар айни замон 90 фоизи муассисаҳои нақлиёти автомобилиӣ хусусӣ гардида дар асоси қарордод бо Идораи нақлиёти автомобилии Ҳуҷанд фаъолият мекунанд. Дар замони феълӣ дар вилоят ду муассисаи нақлиёти автомобилии давлатӣ – Ҷамъияти саҳҳомии «Сайёр» (ш.Ҳуҷанд) ва Ҷамъияти саҳҳомии – № 39 (ноҳияи Конибодом) фаъолият мекунанд, ки дар тӯли 15 соли охир парки онҳо амалан аз ҷиҳати техникӣ нав карда нашудааст.

Вобаста ба ин ҳолатҳо дар вилоят дар солҳои то 2015 дар назар дошта мешавад, ки нишондиҳандаҳои фаъолияти нақлиёти автомобилии давлатӣ кам гардида, ҳаҷми кори онҳо аз ҳисоби соҳибкорони хусусӣ зиёд мешавад.

Дар ин давра бо нақлиёти автомобилӣ дар муқоиса бо соли 2000 дар соли 2015 ҳамлаи боркашонӣ ва гардиши борҳо – 91,9 фоиз ва 4,1 маротиба, мусофирикашонӣ ва гардиши мусофирион – 2,1 ва 3,1 маротибагӣ афзоиш ёфта, мутаносибан - бору гардиши бор 17900,0 ҳазор тонна – 496,4 млн. т/км ва мусофириону гардиши мусофирион – 116,2 млн.мус. – 2085,1 млн. мус./км -ро ташкил менамояд.

Дар ин солҳо ҳамлу нақли автомобилии байналхалқӣ рушд ёфта, дар соли 2010 нисбат ба соли 2005 аз рӯи боркашонӣ ва гардиши боркашонӣ – 6,7 фоизӣ, мусофирикашонӣ ва гардиши мусофирион – 4,0 фоизӣ, дар соли 2015 назар ба соли 2010 оид ба боркашонӣ ва гардиши боркашонӣ – 6,7 - 13,7 фоизӣ, оид ба мусофирикашонӣ ва гардиши мусофирион – 3.8 фоизӣ афзоиш меёбад.

Рушди соҳаи хочагии роҳҳо

Дар вилоят то 1 апрели соли 2004 ҳамагӣ – 9230 км роҳҳои автомобилгард мавҷуд буда, 5697 километри он мумфарш карда шудааст. Роҳҳои истифодаи умум – 3356 км, роҳҳои аҳамияти чумхурияйӣ дошта – 1059 км ва роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ – 2297 километрро ташкил медиҳанд, ки дар давоми 15 соли охир бисёрии онҳо таъмир карда нашуда ва бештар аз 90 фоизи роҳҳои автомобилгард, қисми муайяни пулҳо ва қубурҳои обгузарон таъмрталаб мебошад.

Аз ин рӯ, то соли 2015 дар Барнома роҳҳои автомобилгарди вилоят аз нав таҳқиқ ва хучҷатнигорӣ (паспортизация) шуда, корҳои лоиҳакашию соҳтмони нақби Шаҳристон, нуқтаи тадқиқотию назоратии тармафароии ин ағба эҳё мегарданд. Соҳтмони иншооти сунъӣ дар километри 173-юми роҳи автомобилгарди Қӯқанд-Ҷиззах, кӯпрукҳо дар километрҳои 158, 163 ва 167-и роҳи автомобилгарди Душанбе-Хуҷанд, дар километрҳои 38, 65,6, 85,2-и роҳи автомобилгарди Айнӣ-Панҷакент анҷом хоҳад ёфт. Ба охир расонидани таҷдиди роҳҳои автомобилгарди Хуҷанд-Душанбе, Хуҷанд-Бӯстон-Чаноғ, Хуҷанд-Ашт, Айнӣ-Панҷакент, таъмиру барқарорсозии қисмати муайяни роҳҳои автомобилгарди байни шаҳрию ноҳияйӣ, харидорӣ ва азnavкунии техникаҳо барои нигоҳубини роҳҳо ва дигар иншоотҳои хочагии роҳҳо дар назар гирифта шудааст.

Рушди нақлиёти роҳи оҳан

Тӯли роҳи оҳани дохилии вилояти Суғд - 313,6 километрро ташкил менамояд. Имкониятҳои нақлиёти роҳи оҳан, ки вилоятро бо мамолики ҳориҷи дуру наздик ва минтақаи ҷанубии роҳи оҳани чумхурӣ алоқманд менамояд самаранок истифода бурда мешаванд. Мутобики Барнома ба воситаи нақлиёти роҳи оҳан боркашонӣ ва гардиши бор дар соли 2010 нисбат ба соли 2005 – 1,9 ва 2.5 фоиз, мусофирикашонӣ ва гардиши мусофирион - 11.2 фоизӣ, дар соли 2015 назар ба соли 2010 мутаносибан бор ва гардиши бор 4.2 – 2.4 фоиз, мусофирик ва гардиши мусофирион – 2.1 фоизӣ афзоиш меёбанд. Бо сабаби ба таври мунтазам поён рафтани ҳамли ҳамлу нақли бору мусофириони транзитӣ аз ҳудуди вилоят, дар

Барнома афзоиши ҳамаи нишондодҳо дар солҳои 2005 ва 2015 нисбат ба соли 2000 кам пешбинӣ карда мешавад.

Дар Барнома, инчунин идома додани корҳо баҳри азnavсозии инфраструктураҳои роҳҳои оҳан, оғоз ва анҷоми соҳтмони хати дуюми барқиунонидашудаи Бекобод-Конибодом, саристгоҳҳои замонавӣ дар шаҳрҳои Хуҷанд, Конибодом, Спитамен, кӯшодани ҳаракати қатораҳо дар ҳатсайрҳои Хуҷанд-Москва, Хуҷанд-Новосибирск ва таъмиру таҷдиди иншоотҳои мавҷудаи соҳа дар назар гирифта шудааст.

Рушди нақлиёти ҳавоӣ

Дар ҳудуди вилояти Суғд як фурӯѓгоҳи ҳавопаймоии сатҳи байналхалқӣ дар шаҳри Хуҷанд ва 5 фурӯѓгоҳҳои хизматгузории нақлиёти ҳавоии доҳили ҷумҳурияйӣ вуҷуд дорад, ки 40 фоиз ё 2 адади онҳо бо сабаби ба талаботҳои меъёри – техниқӣ ҷавобгӯ набудан истифода карда намешаванд.

Барнома пешбинӣ мекунад, ки бо ин намуди нақлиёт ҳаҷми боркашонӣ дар соли 2010 назар ба соли 2005 – 27 фоиз, дар соли 2015 назар ба соли 2010 – 37,5 фоиз ва нисбати соли 2000 – 2,7 маротиба, мутаносибан гардиши борҳо – 50,9 фоиз, 25 фоиз ва 2,5 маротиба, мусоғиркашонӣ – 11,1 фоиз, 10 фоиз ва 3,2 баробар ва гардиши мусоғирон – 11,0 фоиз, 10 фоиз ва 2,3 маротиба зиёд мешавад.

Инчунин, дар назар гирифта шудааст, ки дар баробари эҳёи фурудгоҳҳои маҳаллӣ ва истифодаи самараноки онҳо, иваз кардани иншооти шуодиҳандаю нурафшони фурудгоҳи шаҳри Хуҷанд ба анҷом расонида, зина ба зина парки тайёраҳо нав ва базаи техникии соҳа таҳқим ёфта, дар ин давра фурудгоҳи шаҳри Панҷакент аз нав таъмиру тармим карда мавриди истифода қарор дода мешавад.

Дар Барнома пешбинӣ шудааст, ки дар комплекси нақлиётии вилоят то охири давра ба ниёзмандон 1100 - 1200 ҷойҳои нави корӣ ташкил карда шаванд.

Рушди соҳаи алоқа

Рушди назаррас дар соҳаи алоқаи вилояти Суғд низ пешбинӣ шуда, дар соли 2015 нисбат ба соли 2000 ҳаҷми даромад аз хизматрасонии алоқа - 49,9 маротиба ва ҳаҷми хизматрасонии соҳа – 6.8 маротиба афзоиш меёбад.

Дар соли 2004 дар вилояти Суғд 130 истгоҳҳои автомати (худкор) – и телефонӣ мавҷуд буд, ки ин нисбати соли 2000 - 7 адад зиёд буда, то соли 2015 шумораи онҳо ба 135 адад расонида мешавад, ки 9,7 фоиз афзоиш меёбад. Дарозии каналҳои телефонии байнишаҳрӣ дар сатҳи соли 2005 - 3.8 ҳазор кан/км бοқӣ мемонад.

Дар ин давра ғунҷоиши истгоҳҳои васлкардашудаи телефонӣ - 40.7 фоиз ва миқдори аппаратҳои асосии телефонӣ - 55.1 фоиз зиёд шуда, мутаносибан 121,5 ҳазор рақам ва 92.0 ҳазор ададро ташкил медиҳад.

Дар бозори хизматрасонии коммуникатсияи телефонӣ, Барнома рушди муваффақонаи ширкатҳои моликияташон мухталифро пешбинӣ

менамояд. Дар қатори дигар минтақаҳои чумхурӣ дар вилояти Суғд низ хизматгузориҳои алоқаи зудамал (мобилий), сотӣ, пейджингӣ, IP –телефон ва истифода аз «Интернет» амри воқеӣ мегарданд. Дар назар дошта мешавад, ки истифодабарондагони алоқаи телефони «сотӣ» дар соли 2010 нисбат ба соли 2005 - 3.1 маротиба, дар соли 2015 назар ба соли 2010 - 2.0 маротиба афзуда, ба 615.4 ҳазор муштари мерасад.

Шумораи истифодабарандагони шабакаи «Интернет» дар соли 2010 назар ба соли 2005 - 2.3 маротиба ва дар соли 2015 нисбат ба соли 2010 - 20,4 фоиз зиёд мегардад.

Барнома таҳқим ва иваз намудани истгоҳҳои автоматии телефониро ба меъёрҳои рақамӣ, амалӣ намудани лоиҳаи инвеститсионии «Шабакаҳои нақли коммуникатсияи телефонии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва лоиҳаи «Қисмати чумхуриявии хати алоқаи Осиё-Аврупо ва хатҳои радиорелии Душанбе-Хӯҷанд ва Тошуробод-Кӯлоб-Ховалинг»-ро пешбинӣ менамояд, ки на танҳо рушди шабакаи «Интернет»-ро таъмин менамояд, балки имконияти васеъ барои иттилооти хизматӣ, гузаронидани машваратҳо, конференсияҳои телефонӣ ва дигар хизматгузориҳои алоқаи телефониро дар сатҳи сифатан наву ба меъёрҳои ҷаҳонӣ мувофиқ фароҳам оварда, ба рушди минбаъдаи алоқаи телефонии дехот мусоидат менамояд.

Дар Барнома инчунин, соҳтмон ва мавриди истифода қарор додани шабакаи алоҳидаи пахши барномаҳои телевизионии вилоят пешбинӣ карда мешавад.

Дар Барнома дар назар дошта мешавад, ки дар вилоят ҳар сол дар соҳа ба ҳисоби миёна 85-90 нафар ва дар маҷмӯъ бештар 850-900 нафар ба ҷойҳои нави корӣ таъмин карда мешаванд.

3.5. Фаъолияти инвеститсияи дохилӣ ва комплекси соҳтмон

Дар солҳои 2006-2015 барномаи инвеститсионии рушди иқтисодии вилояти Суғд бо назардошти параметрҳои муайяншудаи Барномаи рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2015, истифодаи ҳамаи сарчашмаҳои маблағузорӣ: маблағҳои худии корхонаю ташкилотҳо, буҷетӣ ва ҷалби сармояҳои хориҷӣ таҳия гардидааст.


Ҳаҷми умумии инвеститсияҳо (бе сармоягузориҳои хориҷӣ) ба иқтисодиёти вилояти Суғд дар ҳаҷми 1313 млн.сомонӣ, корҳои соҳтмонию васлкунӣ 1062 млн. сомонӣ ва ба истифода додани фондҳои асосӣ 1624,6 млн. сомонӣ муайян шудааст.

Маблағҳои асосӣ барои соҳта ва ба истифода додани иншоотҳои муҳими давлатӣ ба монанди хати обтаъмикуни шаҳри Хӯҷанд ва ноҳияи Б.Фафуров, ҷоҳи пармакуни ѧи чустуҷӯи №1 дар майдони «Хоча-Боқирғон», объёрӣ ва азхудкуни заминҳои мавзеи Қизилии навбати якум, азхудкуни заминҳои мавзеи Матпарии ноҳияи Исфара, таҷдиди маҷмӯи заминҳои объёришаванда ва аз обҳои зеризаминӣ эмин доштани минтақаҳои Қистакӯз ва Қатағани ноҳияи Хӯҷанд дар асоси Нақшаи ҷорабиниҳо оид ба иҷрои супоришу дастурҳое, ки Президенти Ҷумҳурии

Тоҷикистон ҳангоми сафари кориашон дар шаҳри Панҷакент, ноҳияҳои Айнӣ ва Шаҳристони вилояти Суғд 15-16 августи соли 2003 баён доштанд, равона карда шудаанд.

Бо назардошти маҳдуд будани маблағҳои худии вазорату идораҳо, корхонаю ташкилотҳо ҳар сол маҳдуд гардидан имконияти ҳалли проблемаи асосии аз ҳисоби буҷети давлатӣ, дар дурнамо зарурияти ҷалб намудани сармояҳои хориҷӣ мувофиқи Созишномаҳои басташудаи Ҳукумати Ҷумҳурӣ ба инобат гирифта шудааст. Шартномаҳои ба имзо расидаи вазорату идораҳо ва ташкилотҳо бо давлатҳои хориҷӣ, доираҳои байналхалқии молиявӣ, фирмаҳою ширкатҳо масъалаҳои чудо намудани қарзҳои хориҷӣ ва ё пеш бурдани фаъолият якҷояро пешбинӣ менамоянд.

Дар соли 2006-2015 истифодаи сармояҳои хориҷӣ барои эҳтиёҷоти соҳтмони асосӣ дар ҳаҷми 270 млн. доллари ИМА пешбинӣ карда шудааст.



Барои маблағгузории сармояҳои доҳилӣ равона намудани маблағҳои худии корхонаю ташкилотҳо дар ҳаҷми 184,7 млн. сомонӣ, маблағҳои буҷетӣ 557,4 млн. сомонӣ пешбинӣ карда шудааст.

Харочоти ташкилотҳои ғайридавлатӣ – Тоҷикматлубот, ҳоҷагиҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳои муштарак, ҷамъиятҳои саҳомӣ, корхонаҳои хурд, сектори ҳусусии иқтисодиёти ҷумҳурӣ 570,9 млн. сомонӣ (43,5 фоиз аз ҳаҷми умумии сармояҳо) муайян карда шудаанд.

Аз ҳаҷми умумии маблағҳои асосӣ (инвеститсияҳо) барои соҳтмони истеҳсолӣ 352 млн. сомонӣ (26,8 фоиз) ва соҳтмони ғайри истеҳсолӣ 961 млн. сомонӣ (73,2 фоиз) равона карда мешаванд.

Маблағҳои асосии марказонидашудае, ки аз буҷет маблағгузорӣ карда мешаванд, дар рӯшиди соҳаи истеҳсолӣ 123,4 млн. сомонӣ (22,2 фоиз) ва соҳаҳои ғайри истеҳсолӣ 434 млн. сомонӣ (77,8 фоиз) истифода бурда мешаванд.

Ҳиссаи зиёди сармояҳои марказонидашудаи соҳтмон дар соҳаҳои истеҳсолии афзалиятдошта истифода бурда мешаванд: нақлиёти автомобилий, комплекси сӯзишворию энергетикӣ, алоқа ва соҳаи

кишоварзӣ, ки эҳтиёҷоти таъхирназари вилояти Суғдро таъмин менамояд, ба рушди дигар соҳаҳои иқтисодиёти вилояти Суғд имконият медиҳад. Барои соҳтмони иншооти комплекси агросаноатӣ аз ҳисоби сармояҳои дохилӣ 118,3 млн. сомонӣ (21,3 фоиз аз ҳаҷми маблағгузории марказонидашуда) пешбинӣ карда шудааст.

Аз маблағҳои буҷетие, ки ба соҳаҳои иҷтимоӣ равона карда мешаванд, ба соҳаҳои афзалиятдошта (тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, маориф, фарҳанг) чудо намудани 107,5 млн. сомонӣ ё 19.2 фоизи он пешбинӣ карда шудааст. Ба соҳаи ҳочагии коммуналӣ 157,5 млн. сомонӣ, ки ин нисбати маблағҳои умумии марказонидашуда 28,2 фоиз ва 36,2 фоиз нисбати хароҷотҳои соҳаи гайриистехсолӣ мебошад.

Бо назардошти он, ки ҳар сол дар ҷумҳурӣ дар натиҷаи боронҳои пай дар пай, сел, дигар оғатҳои табиӣ ва ҳолатҳои фавқулодда, эҳтиёҷоти ҷудо намудани маблағҳо барои корҳои таъмиру барқароркунӣ ба вучуд меоянд, дар буҷет бо сатри алоҳида ба ин мақсадҳо на камтар 6 млн. сомонӣ пешбинӣ намудан зарур аст.

Аз ҳисоби ҳамаи сарҷашмаҳои маблағгузорӣ ба истифода додани 1461,2 ҳазор метри квадратӣ масоҳати умумии манзилгоҳ, аз он ҷумла аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ 22,1 ҳазор метри квадратӣ ва аз маблағҳои аҳолӣ 1391 ҳазор метри квадратӣ пешбинӣ шудааст.

Дар соҳаи иҷтимоӣ ба истифода додани мактабҳои ҳамагонӣ барои 25510 ҷои талаба, муассисаҳои томактабӣ барои 500 ҷой, беморхона барои 2287 кат ва дармонгоҳҳо барои 520 қабул дар як баст пешбинӣ карда шудааст.

Дар иншооти ҳочагии коммуналӣ бояд иқтидорҳои зерин ба истифода дода шаванд: ҳати обтаъминкуни 269 км, 13 км ҳати интиқоли газ ва 81,2 км ҳатҳои канализатсионӣ.

Дар муддати баррасишаванда ба итном расонидани як қатор соҳтмонҳои маҳсусан муҳим ва оғози соҳтмони иншоотҳои калоне, ки барои рушди иқтисодёти ояндаи вилояти Суғд аҳамияти муҳим доранд, ба назар гирифта шудааст.

Дар соли 2006 ба истифода додани нақби автомобилгарди «Анзоб» ва то соли 2010 ба истифода додани ҷоҳи майдони «Хоҷа-Боқирғон» пешбинӣ карда мешаванд.

Соҳтмони як қатор нерӯгоҳҳои ҳурди обиу барқӣ, ба охир расонидани роҳҳои автомобилгарди Ҳуҷанд-Душанбе (374 км), Ҳуҷанд-Ашт (110 км), Ҳуҷанд-Истаравшан (76 км), Ҳуҷанд-Бӯстон (55 км), Айнӣ-Душанбе (170 км), Айнӣ- Панҷакент (100 км), Шаҳристон-Айнӣ (60 км), ва роҳи автомобилгарди Истаравшан- Шаҳристон (40 км) дар назар аст.

Инчунин корҳои зерин ба нақша гирифта шудаанд:

- соҳтмони корхонаи коркарди металлургия оид ба истехсоли маҳсулоти ниҳоӣ бо иқтидори 700 ҳазор тонна дар як сол;

- соҳтмони фабрикаҳои боғандагӣ дар ноҳияҳои Мастҷоҳ (коркарди 5000 тонна нахи пахта), Зафаробод (коркарди 3000 тонна нахи пахта), Спитамен (коркарди 3000 тонна нахи пахта);

- соҳтмони заводи «Кокс» дар ноҳияи Панҷакент, фабрикаи маъдантоzакунии сурбу рӯҳии «Олтин-Топкан» (концентратсияи сурб 16 ҳазор тонна), навбати якуму дуюми корхонаи тозакунии маъданни сурбу рӯҳ ва корхонаи шишабарорӣ (40 ҳазор тонна шиша дар як сол) дар ноҳияи Ҷ. Расулов.

3.6. Инвеститсияи хориҷӣ

Дар давраи солҳои 2005-2015 ба соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти вилояти Суғд бо мақсади амалӣ гардонидани 65 лоиҳаҳои сармоягузорӣ 970324,4 ҳазор долл. ИМА сармоягузориҳои хориҷӣ ба назар гирифта шудааст, ки az он 21816,0 ҳазор долл. ИМА ба давраи соли 2000-2005, 421313,4 ҳазор долл. ИМА ба давраи солҳои 2006-2010 ва 527195,0 ҳазор долл. ИМА ба давраи солҳои 2011-2015 таалук дорад.

Дар ин давра дар самти **азнавсозии гумрук ва рушди инфрасоҳтор 2** млн. долл. ИМА маблағгузорӣ дар назар дошта шудааст.

Дар соҳаи **кишоварзӣ** 27060 ҳазор долл. ИМА пешбинӣ шудааст, ки он ба масъалаҳои хусусигардонии хочагиҳо, рушди асалпарварӣ, барқарорсозии соҳа ва гайраҳо равона мешаванд.

Дар соҳаи **ирригатсия ва обтаъминкуни деҳот** 13650 ҳазор долл. ИМА маблағгузорӣ дар назар дошта шудааст, ки он ба барқарорсозии соҳаи кишоварзӣ, паст намудани сатҳи камбизоатӣ, беҳтар намудани инфрасоҳтори деҳот ва таҷдиди соҳа равона мегардад.

Дар самти **обтаъминкуни деҳот** 5350 ҳазор долл. ИМА маблағгузорӣ дар назар дошта шудааст, ки он ба барқарорсозии соҳаи кишоварзӣ, паст намудани сатҳи камбизоатӣ, беҳтар намудани инфрасоҳтори деҳот ва таҷдиди соҳа равона мегардад.

Дар соҳаи **маориф** 9700 ҳазор долл. ИМА дар назар дошта шудааст, ки он қисман барои амалигардонии ислоҳот дар соҳаи маориф равона карда мешавад. Аз ҳисоби маблағҳои мазкур барқарорсозии қисми дуюми як мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ дар ҳудуди вилоят ба итном расонида мешавад.

Дар соҳаи **тандурустӣ** таи солҳои 2005-2015 ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ дар ҳачми зиёда аз 4750 ҳазор долл. ИМА дар назар дошта шудааст, ки қисме аз он ба пешрафти раванди ислоҳот дар соҳаи тандурустӣ мусоидат менамояд.

Соҳаи аз ҳама муҳиме, ки ба рушди иқтисодиёти на танҳо вилоят, балки тамоми ҷумҳурӣ таъсири мусбӣ расонида метавонад, ин соҳаи **энергетика** мебошад. Дар ин соҳа таи солҳои 2005-2015 ҷалби умумии сармоягузориҳои хориҷӣ дар ҳачми 725160,4 ҳазор долл. ИМА дар назар дошта шудааст. Қисми асосии маблаги мазкур барои ба итном расондани корҳои ҷустуҷӯи тадқиқотӣ дар майдонҳои нафт, истеҳсоли ангишт, соҳтмони НОБ-ҳои хурд ва барқарорсозии қисми дуюми соҳаи энергетика равона карда мешавад.

Соҳаи дигаре, ки тараққиёти иқтисодию иҷтимоии вилоят аз он вобастагии калон дорад, ин **соҳаи нақлиёт** мебошад, ки барои рушди он

чалби сармоягузориҳои хориҷӣ таи солҳои 2005-2015 дар ҳаҷми 38547 ҳазор долл. ИМА дар назар дошта шудааст.

Дар соҳаи **хифзи иҷтимоӣ ва меҳнат** дар солҳои 2005-2015 чалби умумии сармоягузориҳои хориҷӣ дар ҳаҷми 18373 ҳазор долл. ИМА дар назар дошта шудааст. Маблағи мазкур барои дастрас ва васл намудани ҷенқунакҳои гази табиӣ ва барқарор намудани ҳолати меъёрии шабакаҳои магистралии газтаъминкуни вилоят равона шудаанд.

Рушди иқтисодию иҷтимоии вилоят аз рушди соҳаи **саноат** вобастагии калон дорад.

Бо ин мақсад дар давраи иҷроиши Барнома ба максади соҳтмони корхонаҳои нави саноатӣ ва азnavsозии корхонаҳои амалкунанда чалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ бо маблағи 119376 ҳазор долл. ИМА дар назар дошта шудааст.

Дар ин давра бо истифодаи маблағҳои мазкур барқарорсозӣ ва соҳтмони заводи коркарди металлургия оид ба истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ бо иқтидори 700 ҳазор тонна дар як сол, соҳтмони фабрикаҳои боғандагӣ ба итмом расонида мешавад.

Соҳаи дигаре, ки дар рушди иқтисоди бозорӣ ва хусусигардонӣ бевосита мусоидат менамояд ин **сектори хусусӣ** мебошад. Дар инкишофи ин самт 5130 ҳазор долл. ИМА дар назар дошта шудааст. Аз ҳаҷми умумии маблағи мазкур 2540 ҳазор долл. ИМА ба микроқарздиҳии соҳибкории хурд, 3200 ҳазор долл. ИМА ба лоиҳаи рушди соҳаи микроқарздиҳӣ ва 2270 ҳазор долл. ИМА ба рушди сектори микроқарзӣ дар назар дошта шудааст.

3.7. Бозори истеъмолӣ

Ҳаҷми гардиши савдои чакана ва хизматрасониҳои пулакии вилояти Суғд дар давраи солҳои 1991-2001 хеле кам гашта, нишондиҳандаҳои соли 2000 нисбати соли 1991 (бо нарҳҳои соли 2000) 9,0 маротиба ва ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ 8,5 маротиба коҳиш ёфта, мутаносибан 11,1 фоиз ва 11,7 фоизи ҳаҷми соли 1991 - ро ташкил дод.

Дар ҳаҷми умумии савдои чакана фурӯши молҳои озуқа ба монанди гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ, равғани растаниӣ, орд, картошка, қанд ва маҳсулоти қаннодӣ, мева, сабзавот, аз молҳои ғайриозуқа бошад, - газвор, пойафзол, маводи шустушӯй, молҳои хоҷагӣ, мебел, қолин, асбобу анҷоми рӯзгор ва ғайра афзалият дошт.

Рушди устувори иҷтимоию иқтисодии солҳои охир дар вилоят бевосита ба афзоиши савдои чакана ва хизматрасонии пулакӣ таъсири мусбӣ расонид. Қайд кардан ҷоиз аст, ки омилҳои дар боло номбаршуда ба зиёдшавии ҳаҷми гардиши моли чакана ва хизматрасониҳои пулакӣ оварда расонид, маҳсусан аз соли 2001 сар карда ҳаҷми ин нишондиҳандаҳо бо суръати баланд афзоиш мейбанд. Ҳаҷми гардиши моли чакана (бо нарҳҳои муқоисавӣ) соли 2001 бо суръати 112,5 фоиз, 2002 - 122,3 фоиз, 2003 – 131,5 фоиз, 2004 - 115,5 фоиз ва хизматрасонии пулакӣ мутаносибан –117,0 фоиз; 114,7 фоиз; 114,2 фоиз; 101,6 фоиз афзоиш ёфтааст.

Бо назардошти заминаҳои воқеӣ дар назар аст, ки ҳачми умумии гардиши савдои чакана дар ҳамаи соҳаҳо дар соли 2015 нисбат ба соли 2000 – 3,1 маротиба ва ҳачми хизматрасониҳои пулакӣ ба аҳолӣ низ 2,4 маротиба зиёд ҳоҳад шуд.

Дар давраи солҳои 2001–2015 ҳачми гардиши савдои чакана бо нархҳои амалӣ 9,2 маротиба, бо нархҳои муқоисавӣ 3,1 маротиба ва ҳачми хизматрасониҳои пулакӣ мутаносибан 9,3 ва 2,2 маротиба зиёд ҳоҳад шуд.

Аз тарафи дигар, дараҷаи таъмини бозори истеъмолӣ бо молҳои ниёзи мардум пеш аз ҳама ба фаъолияти соҳаҳои саноат ва кишоварзӣ вобаста аст.

Рушди нишондиҳандаҳои бозори истеъмолӣ (бо нархҳои муқоисавии соли 2000) дар ҷадвал оварда шудааст.

Рушди нишондиҳандаҳои бозори истеъмолӣ

(млн. сомонӣ)

Нишондиҳандаҳо	соли 2000	соли 2005	соли 2010	соли 2015
Гардиши моли чакана (дар ҳамаи соҳаҳо)				
бо нархҳои дар назар дошташуда	183,1	870,0	1209,6	1678,2
бо нархҳои муқоисавӣ	183,1	399,9	480,7	548,0
Хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ (дар ҳамаи соҳаҳо)				
бо нархҳои дар назар дошташуда	55,5	328,6	517,2	722,6
бо нархҳои муқоисавӣ	55,5	88,1	108,6	124,6

Ҳачми гардиши савдои чакана ба ҳар сари аҳолӣ дар муқоиса нисбати соли 2000, дар соли 2005 (бо нархҳои амалӣ) 4,0 маротиба, дар соли 2010 - 5,6 маротиба, дар соли 2015 - 7,1 маротиба, ҳачми хизматрасонии пулакӣ бошад, мутаносибан 5,5, 7,9, 10,1 маротиба афзоиш ҳоҳад ёфт.

Ба фаъолият шурӯъ намудани корхонаҳои саноатӣ ба зиёд шудани ҷойҳои кории иловагӣ, даромади аҳолӣ, ҳачми савдои чакана ва хизматрасониҳои пулакӣ мусоидат менамояд. Аз ҳисоби кушода шудани мағозаҳои нав дар давраи то соли 2015 - 11 ҳазор, аз он ҷумла: дар соли 2005 барои 1 ҳазор нафар; солҳои 2006 - 2010 – 5 ҳазор нафар ва солҳои 2011 – 2015 - 5 ҳазор нафар ҷои кории нав пайдо ҳоҳад шуд.


Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бозори истеъмолии вилоят дар оянда низ аз ҳисоби афзоиши ҳачми истеҳсоли молҳои истеъмолӣ, хизматрасонии пулакӣ дар доҳили кишвар, инчунин аз ҳисоби афзоиши ҳачми воридот таъмин мегардад.

Дар натиҷаи афзоиши босуръати даромадҳои пулии аҳолӣ, беҳтар гаштани сатҳи зиндагии мардум дар соҳтори истеъмолот ҳиссаи

маҳсулотҳои ғизонокиаш баланд меафзояд. Сифати истеъмолии гурӯҳи асосии молҳои ҳӯрока беҳтар мегардад. Фурӯши гӯшт ва маҳсулоти ҳасибӣ, шир ва маҳсулоти ширӣ, тухм ва маҳсулоти он дар ҳачми умумии савдо афзоиш меёбад.


Фурӯши ашёҳои барқӣ, мебел, маводҳои соҳтмон, молҳои хочагӣ, автомобилҳо ва қисмҳои эҳтиётии он бештар мегардад.

**Гардиши моли чакана дар ҳамаи самтҳои савдо
(суръати афзоиш бо % бо нарҳҳои муқоисавӣ)**



Дар соҳтори хизматрасониҳои пулакӣ низ пешравӣ ба вучуд меояд. Ҳачми хизматрасониҳои майшӣ, нақлиёти мусофирикаш, соҳаи маориф бо суръати баланд афзоиш хоҳанд ёфт.

**Хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ дар ҳамаи соҳаҳо
(суръати афзоиш бо % бо нарҳҳои муқоисавӣ)**



Омилҳои асосии рушди бозори истеъмолӣ. Натиҷаи таҳлилҳои гузаронида маълум менамояд, ки барои ноил гардидан ба нишондиҳандаҳои пешниҳодгардидаи рушди бозори истеъмолии вилояти Суғд асосан омилҳои зерин таъсири худро расонида метавонанд:

- барҳам додани монеаҳои рушди соҳаи соҳибкорӣ, хусусан соҳибкории хурд, ки рушди истеҳсолот ба вай такя мекунад, барои таъмини ҷойҳои кории нав ва таъмини даромади иловагии аҳолӣ мусоидат менамояд;

- рушди истеҳсоли молҳои ниёзи мардум ва ба рақобат тобовар дар ҳудуди вилоят, ба роҳ мондани истеҳсолоти ивазкунандай воридот, кам намудани монеаҳои қашонидани молҳо аз дигар минтақаҳои ҷумҳурий;

- зиёдшавии маблағҳои муҳоҷирони меҳнатие, ки аз дигар давлатҳо ба шаҳрвандони вилоят меоянд ва ба раванди истеҳсолот ҷалб намудани ин маблағҳо;

- пешрафти савдои наздисарҳадӣ дар шаҳрҳои Исфара, Панҷакент, ноҳияҳои Зафаробод, Маҷҷӯҳ, Нов, Конибодом бо вилоятҳои Ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон ва Қирғизистон. Ривоҷ додани муносибатҳои дӯстона, тиҷоратӣ ва иқтисодӣ бо ин ҷумҳуриҳо;

- қабул ва амал намудани қонун «Дар бораи стандартҳои иҷтимоии минималий», ки барои рушди хизматрасониҳои пулакӣ асоси қонунӣ мегузорад.

Ҳамчун омилҳои дигаре вучуд дорад, ки амалӣ гаштани онҳо дар ояндаи наздик дар назар аст ва ба рушди бозори истеъмолии вилоят таъсири бевосита мерасонанд:

- ба итмом расонидани соҳтмони заводи нави пахтатозакунӣ дар ноҳияи Ашт;

- истифодаи пурраи иқтидорҳои мавҷудбуда дар соҳаи саноат, зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти ниёзи мардум барои бозори дохилӣ;

- ҳалли таъмини вилоят бо қувваи барқ (соҳтмони хати интиқоли барқ «Ҷануб-Шимол»);

- ташкили «Хонаи савдо» шаҳрҳои Иркутск ва Волгогради Россия дар шаҳри Ҳӯчанд;

- ба итмом расонидани туннели Аңзоб.

Омилҳои номбаршуда ва омилҳои дигар ба рушди савдои чакана ва хизматрасонихои пулакӣ мусоидат менамояд ва дар натиҷаи ин ҳачми гардиши савдои чакана ва хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ аз 20 то 30 фоиз аз нишондиҳандаҳои дар Барномаи мазкур овардашуда бештар ҳоҳад шуд.

3.8. Фаъолияти иқтисоди хориҷӣ

Аз рӯи маълумотҳои омории расмӣ ҳачми гардиши савдои хориҷӣ вилояти Суғд сол аз сол афзоиш ёфта истодааст.

Агар соли 2000 ҳачми гардиши савдои хориҷии вилояти Суғд 254,2 млн. доллари ИМА-ро ташкил карда бошад, соли 2005 ҳачми он 388,0 млн. доллари ИМА ташкил намуд.

Ҳачми умумии содирот дар панҷ соли охир афзоиш ёфта, соли 2005 – 139,4 миллион доллари ИМА-ро ташкил дод, ки ин аз ҳисоби зиёдшавии содироти маҳсулотҳои асосӣ - нахи пахта ва маҳсулоти меваю сабзавот мебошад. Соли 2000 нахи пахта ба миқдори 39,6 ҳазор тонна ва соли 2005 ба миқдори 47,1 ҳазор тонна коркард карда шуд. Мутаносибан, дар соли 2000 - 22,9 ҳазор тонна ва дар соли 2005 - 37,0 ҳазор тонна нахи пахта содир карда шуд.

Дар содироти мол мавқеи бештарро пахта – 20,2 фоиз, маҳсулоти аз пахта тайёр кардашуда – 19,8 фоиз, маҳсулоти меваю сабзавот – 14,2 фоиз, тиллои коркардашуда ва нимкоркардашуда – 13,0 фоиз, маҳсулоти абрешими – 1,4 фоиз ишғол менамоянд.

Ҳачми умумии воридот дар соли 2005 дар муқоиса бо соли 2000 - 1,9 маротиба афзуда, 249,2 миллион доллари ИМА-ро ташкил додааст.

Дар воридот ҳиссаи маҳсулоти сӯзишворӣ – 12 фоиз, нуриҳои минерали – 2,3 фоиз, орд – 5,2 фоиз, гандум – 5,9 фоизро ташкил медиҳанд.

Дар ояндаи дарозмуддат таъмин намудани суръати устувори афзоиши сатҳи гардиши савдои хориҷӣ вазифаҳои стратегии сиёсати иқтисодии вилояти Суғд ба ҳисоб меравад. Стратегияи тараққиёти соҳтори иқтисодии хориҷии вилояти Суғд пеш аз ҳама барои ноил шудан ба чунин мақсадҳо равона ҳоҳад гашт:

- дастгирии соҳаҳои анъанавии ба содирот равонашаванда ва соҳаҳои наве, ки воридоти устувори асъорро барои ҳалли вазифаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва пардоҳти қарзҳо таъмин карда тавонанд;

- беҳтар кардани соҳтори содирот, афзоиши ҳиссаи маснуоти тайёри рақобаткунанда ва нимтайёр, кам кардани самти ашёии содирот;

- рушди соҳаҳои ивазкунандаи воридот барои қонеъ гардонидани талаботи бозори доҳилӣ, кам кардани вобастагӣ аз воридоти молҳое, ки истеҳсоли онҳоро дар ҳудуди вилоят ба роҳ мондан мумкин аст;

- ташкили механизмҳои самараноки дастгирии давлатӣ ва ҳавасмандгардонии истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда, бо қӯмаки

кредитҳои имтиёзнок, пешниҳоди грантҳо ва кафолатҳои имтиёзӣ, сугурта, истифодаи ҳамаҷонибаи фишангҳои тарифӣ ва ғайритарифӣ барои дастгирӣ ва ҳимояи молистехсолкунандагони ватани;

- таҳқими назорати давлатӣ ба содироти молҳои аз нигоҳи стратегӣ муҳим ва ба воридот нигаронидашуда, пеш аз ҳама ба хариди техника ва технологияи пешқадам;

- фаъол соҳтани корҳои иттилоотӣ ва тарғиботӣ оид ба ҷалби сармояи хориҷӣ барои рушд ва таҳқими қудрати содиротии иқтисодиёти вилоят.

Гардиши савдои хориҷии вилояти Суғд дар соли 2005 388,6 млн. доллар, соли 2010 – 410,4 млн.доллар, соли 2015 – 458,3 млн. доллари ИМА-ро ташкил ҳоҳад дод, афзоиши он дар ин давра 1,8 маротиба пешбинӣ мешавад.

Тамоюли фаъолияти иқтисодии хориҷии вилоят то соли 2015 аз рӯи иқтидорҳои мавҷудаи содиротӣ муайян мегардад. Бинобар ҳамин самти асосии стратегии тезонидани фаъолияти иқтисодии хориҷии вилоят дар солҳои наздик ва дур рушди соҳаҳои мавҷудаи ба содирот нигаронидашуда ҳоҳад гашт.

Масъалаи ҳалқунанда дар сиёсати иқтисоди хориҷӣ рушди содирот ва таҳқими пояи он ба ҳисоб меравад. Зарурати рушди содиротро, ки амалан манбаи ягонаи воридшавии асьори устувори хориҷӣ ба ҳисоб меравад, пардохти ўҳдадориҳо оид ба қарзи хориҷӣ ва зарурати ба таври умумӣ таҷдид намудани техника ва технология, воридоти молҳои дар мамлакат истеҳсолнашаванда тақозо менамояд.

Аз рӯи нақшай стратегӣ сиёсати содиротӣ дар ояндаи дарозмуддат барои дар бозорҳои беруна фурӯхтани молҳое, ки аз рӯи онҳо вилоят бартарӣ дорад ва барои ба сатҳи рақобатнок баровардани корҳонаҳои ватаний равона ҳоҳад шуд.

Барнома афзоиши содиротро дар солҳои 2005-2015 ба миқдори 1,8 маротиба пешбинӣ менамояд. Дар айни замон маҳсулоти муҳими содиротӣ маҳсулоти меваю сабзавот ба ҳисоб ҳоҳад рафт. Содироти маҳсулоти меваю сабзавот дар соли 2015 дар ҳачми 167,3 ҳазор тонна пешбинӣ мешавад. Афзоиш дар соли 2015 дар муқоиса бо соли 2005 – 1,7 маротибаро ташкил ҳоҳад дод. Ҳачми номбурда аз ҳисоби афзоиши истеҳсоли маҳсулоти меваю сабзавот таъмин ҳоҳад шуд. Ба ғайр аз маҳсулоти меваю сабзавот, маҳсулоти аз пахта тайёркардашуда, тиллои коркардашуда ва нимкоркардашуда, маҳсулоти абрешимӣ, тамоқу ва ғайра содир ҳоҳад шуд.

Суръати ҳамасолаи афзоиши содироти вилоят дар солҳои 2000-2015 – 1,8 маротибаро ташкил ҳоҳад дод. Дар сурати мусоид будани талаботи нарҳҳои ҷаҳонӣ барои молҳои содиршаванда ба пешбуруди сиёсати самараноки давлатӣ дар мавриди дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии содирот чунин суръат метавонад бештар гардад.

Аз сабаби он, ки вазифаҳои вусъати иқтидорҳои содиротии вилоят ва кам кардани заифии иқтисодиёти вилоят аз воридоти маҳсулот вобаста мебошад, Барнома ҳамзамон пеш бурдани сиёсати вусъати

содиротӣ ва афзоиши иқтидорҳои моливазкунандай воридотиро дар бар мегирад.

Баҳри баланд бардоштани самаранокии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва афзоиши иқтидорҳои содиротӣ ба рушди соҳаҳои анъанавӣ дар Барнома ба афзоиши молҳои рақобатнок, ташкили сикли ба ҳамдигар пайвастӣ ҷараёни истеҳсолот диққати маҳсус зоҳир мегардад. Ҳалли ин вазифа татбиқи ислоҳоти соҳторӣ ва модернизатсияи бунёдии иқтисодиёти вилоятро тақозо менамояд. Бинобар ҳамин яке аз вазифаҳои афзалиятнок дар оянда ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии соҳаҳо мебошад, ки молҳои ба рақобат тобовар истеҳсол менамоянд.

Пешбинӣ мешавад, ки имкониятҳои содироти комплекси меваю сабзавот ба таври пурра истифода шавад. Содироти маҳсулоти меваю сабзавот дар соли 2015 дар муқоиса бо соли 2000 2,3 маротиба афзоиш ҳоҳад ёфт.

Дар вилоят шароити зиёд намудани маҳсулоти сектори аграрӣ вуҷуд дорад, ки он метавонад дар зиёд гардонидани ҳаҷмҳо ва такмили сектори содиротӣ ҳиссаи сазовор гузорад.

Тадбирҳои пешниҳодшаванд маҷмӯи муносибатҳои анъанавӣ ва навро ифода мекунанд, ки аз инҳо иборатанд:

- ташкил ва иҷрои корҳои тадқиқотӣ оид ба вусъати иқтидорҳои содиротӣ, тамоюли рушди ҳолати тиҷоратӣ дар асоси бозори ҷаҳонӣ ҷиҳати муайян кардани бартариҳои рушди иқтидорҳои содиротӣ;
- ҳаридории таҷҳизот барои инкишофи истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда ва ивазкунандай воридот, voguzor намудани кредит ба истеҳсолоти маҳсулоти содиротии дорои сикли дарозмуддати истеҳсолӣ, ба шумули ҳариди ашё, мавод ва қисмҳои эҳтиётие, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол намешаванд.

3.9. Рушди туризм

Аз тарафи ташкилотҳои туристии вилояти Суғд дурнамои рушди туризм барои солҳои 2005-2015 омода карда шудааст. Бо мақсади иҷрои ин дурнамо барои беҳтар намудани нишондодҳои фаъолияти ширкатҳои туристии вилояти Суғд маҷмӯи чорабиниҳо пешбинӣ шудаанд, ки аз инҳо иборатанд:

- мустаҳкам намудани базаи моддӣ-техникии ширкатҳои туристии мавҷуда;
- таъсис додани комплексҳои туристӣ, меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳои нави замонавӣ;

Ҷалб намудани донорҳо ва сармоягузорони хориҷӣ бо мақсади:

- күшодани хатҳои сайри нави ҳавопаймой;
- бастани шартномаҳои муфид бо ширкатҳои туристии хориҷи дурӯзӣ, таъсис додани корхонаҳои муштарак дар соҳаи туризм;
- тайёр намудани мутахассисони баландихтисос, гидҳо, тарҷумонҳо барои гузаронидани экскурсияҳо, боздид аз ҷойҳои ҷолиби маҳаллӣ, ҷойҳои таъриҳӣ, маҳалҳои зебоманзари вилоят;

- иштироки мунтазам дар ярмаркаҳои байналмилалӣ, симпозиумҳо, семинарҳо оид ба масъалаҳои рушди туризм ва ба мақомоти болой пешниҳод намудани лоиҳаҳои воқеӣ дар бораи рушди туризм дар вилоят.

Дар марҳилаи минбаъда ба рушди индустряи туризм, аз он ҷумла туризми байналмилалӣ, бо назардошти манфиатҳои миллии ҷумҳурӣ ва ҳифзи муҳити зист диққати маҳсус дода мешавад.

Дар вилояти Суғд захираҳои мусоидаткунанда ба рушди васеи туризми кӯҳӣ ва кӯҳнавардӣ (алпинизм) мавҷуданд (кӯҳи Фон, ноҳияҳои Айнӣ ва Шаҳристони вилоят).

Мутобики Ҳақшай чорабиниҳо оид ба амалӣ намудани Барномаи давлатии рушди туризм дар Тоҷикистон барои солҳои 2004-2009, таҳияи ҳучҷатҳои лоиҳавию сметавӣ оид ба соҳтмони иншоотҳои нав ва барқарорсозии иншоотҳои мавҷудаи инфраструктураи туризм дар вилоят, андешидани тадбирҳо оид ба тақвияти базаи моддӣ-техникии иншооти санаториу қурортӣ ва беҳдоштии истифодаи оқилонаи онҳо, таъмини иштироки ҳамасолаи ширкатҳои туристии вилояти Суғд дар ярмаркаҳои байналмилалии туристӣ дар солҳои 2006-2009 пешбинӣ шудааст.

Дар ҳолати рушди мақсадноки базаи моддӣ-техникии туристӣ, ташаккули системаи ҳозиразамони хизматрасониҳои туристӣ, туризм ҳамчун соҳаи мустақили фаъолияти иқтисодӣ бояд ба соҳаи даромаднок табдил ёбад.

Барои ин, ҷалби сармоягузорони ҳориҷиу ватаниӣ ва ташкили ширкатҳои сазовори рекламавӣ лозим аст. Барои ҷалби пасандозҳои дохилӣ, ки аз сектори ҳусусии иқтисодӣ бармеояд, имкониятҳои хуб мавҷуданд.

Таҳия ва татбиқи ҳатҳои нави сайр ба монанди «Тоҷикони ҷаҳон», шикори ҳориҷӣ, ки ба рушди туризм барои тоҷикони дар ҳориҷа буда ва дигар туристони ҳориҷӣ равона карда шудааст, инчунин саёҳат ба шаҳрҳои қадимии Панҷакент, Ҳуҷанд ва Истаравшан ба зиёдшавии сафарҳои меҳмонони ҳориҷӣ ба ҷумҳурӣ имкон медиҳад.

Бо мусоидати сармоягузорони ҳориҷӣ ва ватаниӣ индустряи туризм бояд ба яке аз соҳаҳои иқтисодии даромаднок дар вилоят табдил ёбад.

3.10. Ҳифзи муҳити зист

Азбаски устувориву фаъолияти биосфера чун экосистемаи глобалиӣ ба қонунҳои экологии таъмини мувозинати моддаву энергия асос ёфтаанд, танҳо кӯшиши гурӯҳи алоҳидаи мутахассисон ё риояи меъёрҳои экологӣ дар минтақаҳои алоҳида ба натиҷаи дилҳоҳ оварда наметавонад. Асоснок намудани шаклҳои оқилонаи муносибатҳои табиату ҷомеа масъалаи муҳими ин давра мебошад.

Проблемаҳои иҷтимоиу экологие, ки бо таназзули муҳити табиии вобастаанд, дар ҳамаи минтақаҳои табиию иқтисодӣ мавҷуданд ва факат бо он фарқ мекунанд, ки дар натиҷаи афзалияти ин ё он соҳа асос ёфтаанд. Дар минтақаҳои саноатӣ ба муҳити зист партовҳои ашёи

зараровар ба атмосфера, партови обҳои ифлоси саноатию рӯзгор, дар хоҷагиҳои қишлоқ ифлоскуни манбаъҳои об ва талафоти захираҳои обӣ, деградацияи заминҳои обёришаванд дар ноҳияҳои қӯҳистон, деградатсияи чарогоҳҳо, ба таври оммавӣ буридани дараҳтҳо, кам гардиданӣ намудҳои гуногуни биологӣ зарари аз ҳама бештар ворид месозанд.

Ҳар сол барои корҳои ҳифзи муҳити атроф аз буҷети давлатӣ зиёда аз 3-5 млн. сомонӣ, аз ҷумла барои корҳои илмию тадқиқотӣ 20-30 ҳазор сомонӣ маблағ ҷудо карда мешавад.

Ба мақсад мувоғиқ мебуд, ки Кумитаи ҳифзи муҳити атроф ва хоҷагии ҷангали Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағҳои ҷудошавандаро мақсаднок истифода бурда, барои беҳбуди вазъи экологӣ сарф менамуд.

Ифлосшавии атмосфера

Яке аз ногуориҳои глобалии имрӯза вазъи номусоиди атмосфера мебошад. Ҳамагуна гарду ҷанг, газҳо, хокистару дажғол (шлак)-и саноативу рӯзгор, партовҳои радиоактивӣ ва ғайра ифлоскунандаҳои моддианд, ки дар навбати худ аз партовҳои меҳаникӣ (гарду ҷангӣ фулузот, оҳансову арамайдо), кимиёвӣ (ишқору эмулсия, газҳои карбону сулфид ва ғайра) биологӣ (бактерия, вирусҳо, обсабзҳо) иборат мебошанд.

Дар байни манбаъҳои ифлоскунандаи муҳит ангиштсанг ва нафту газ дар ҷои авваланд.

Дар вилояти Суғд ба ҳисоби миёна дар як сол моддаҳои саҳти ифлоскунандаи атмосфера 3,8 – 4,5 ҳазор тоннаро ташкил медиҳанд, ки ба ҳисоби миёна ба ҳар як сокини вилоят 0,002 тонна рост меояд. Ҳачми миёнаи моддаҳои ифлоскунанда ба партовгоҳҳо дар вилоят 7,1 – 8,2 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад.

Ба қатори корхонаҳои вилояти Суғд, ки ба ҳавои атмосфера нисбатан миқдори зиёди партовҳои заҳрнок мепартоянд: КД «Востокредмет», комбинати маъданозакуни «Анзоб», комбинати маъданозакуни кӯҳии «Пролетар», комбинати фулузоти нодирӣ «Ленинобод» корхонаҳои коркарди пахта, коркарди маъданҳои кӯҳӣ ва соҳаи энергетика дохил мешаванд.

Партовгоҳҳо

Имрӯз такмили сиёsat, тиҷорат, иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва ҳама илмҳои дигари дунявӣ, ки ба ҳастии инсон алоқаманданд, бояд ба талаботи экологӣ ҷавобғӯ бошанд.

Ифлосшавии атмосфера, обҳои зеризаминӣ, гуншавии партовҳои гуногун, бештар шудани моддаҳои заҳролуди таркиби маҳсулоти ҳӯрокворӣ, ошӯбҳои номатлуби садоӣ ва ғайра нишонаҳои назарраси вайроншавии мувозинати экологиянӣ, ки тамоюли афзояндаи онҳоро дар ҳама минтақаҳои сайёра ҳис намудан мумкин аст.

Манбаъи пайдоиши партовҳо гуногун буда, ба равиши истехсоли саноатӣ ва шумораи аҳолӣ зич алоқаманд мебошад. Партовҳои сатҳи майшӣ аз ҳамаи намуди хоҷагидорӣ пайдо мешаванд.

Аз ин рӯ яке аз масъалаҳои ҳалталаби рӯз ин масъалаи муносибат бо партовҳо мебошад.

Барои ҷойгиронӣ ва безарарагардонидани партовҳои истеҳсолӣ дар худуди шаҳру ноҳияҳои вилоят партовгоҳҳои муваққатӣ ташкил карда шудаанд. Вале ин партовгоҳҳо ба талаботҳои санитарию экологӣ тамоман ҷавобғӯй нестанд, яъне қитъаи замини партовгоҳҳои мавҷуда ба танзим дароварда нашудааст, худуди онҳо хати муҳофизатӣ надорад, қабулгоҳ ва дигар таҷхизоти лозимӣ мувофиқи меъёрҳои санитарию қоидавӣ нестанд.

Партовгоҳи радиоактивии КД «Востокредмет»-ро таъчилаан бояд безараар гардонид, чунки таъсири манфии партовгоҳ ба муҳити зист мерасад. Барои ин албатта маблаг бояд чудо карда шавад.

Майдони замини ба партовгоҳҳо вобасташуда ба ҳаҷми партовҳои дар маҳалҳо пайдошаванд ва ғайр аз ин қудрати ғунҷоиш ва муҳити истифодаи партовгоҳҳо дар айни замон ба талабот мувофиқ нестанд. Ҳамаи партовгоҳҳои дар вилоят мавҷудбуда, бояд ба расмият дароварда шуда, партовҳо на бо нақлиёти гуногун балки ба нақлиёти маҳсус қашонида шавад. Бинобар ин мақомотҳои иҷроияи давлатӣ дар маҳалҳо бояд дар ин бобат ҷораҳои зарурӣ андешанд.

Барои ҳалли ин масъалаҳо ва ба низом овардани партовгоҳҳо бояд аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мувофиқи меъёрҳо ва қонунҳои амалкунанда қитъаи замин чудо карда шавад.

Барои беҳбудии ҳолати партовгоҳҳо ва муҳити зисти вилоят пеш аз ҳама бояд:

- ҳуҷҷатҳои партовгоҳҳо ба расмият дароварда шаванд;
- идораҳои ҳоҷагии манзилию коммуналӣ ҳаматарафа бо таҷхизот таъмин гарданд;
- партовҳои радиоактивии КД «Востокредмет» безараар гардонида шаванд;
- ҳамаи партовгоҳҳо аз экспертизаи давлатии экологӣ гузаронида шаванд;
- дар дехот, маҳал ва ҷамоатҳо партовгоҳҳои расмӣ ташкил карда шаванд.

Ҳолати заминҳои вилоят

Майдони умумии заминҳои дар истифодаи корхонаҳои кишоварзӣ буда то 01.01. соли 2005 – 1744237 гектарро ташкил медиҳад, аз ҷумла обӣ – 259265 га, заминҳои корам – 242697 га, аз он обӣ - 174719 га, ниҳолҳои бисёрсола - 56602 га, ҷароғоҳҳо – 641597 га, заминҳои кишоварзӣ - 948913 га, аз ҷумла обӣ - 233785 га.

Заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда 4059 га, аз ҷумла обӣ 1438 га, заминҳои селоб зер карда 252 га.

Дар вилоят то 01.01.соли 2005 масоҳати заминҳои дар ҳолати ғайриқаноатбахши мелиоративӣ қарордошта ҳамагӣ 27169 гектарро ташкил медиҳад, то соли 2009 беҳтар кардани ҳолати ин заминҳо пешбинӣ шудааст. Барои корҳои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии

заминҳои обёришаванда 19018.3 ҳазор сомонӣ маблағ лозим аст. Манбаъҳои асосии маблағгузории ин корҳо асосан аз ҳисоби пардоҳти ҳаққи хизмати обрасонӣ (9509,2 ҳазор сомонӣ), аз ҳисоби буҷети мутамарказ (5705.3 ҳазор сомонӣ) ва аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ (3803.8 ҳазор сомонӣ) пешбинӣ карда шудаанд.

Азҳудкуни заминҳо, беҳтар намудани ҳолати мелиоративии онҳо яке аз муҳимтарин проблемаи рӯзмарраи соҳаи агросаноатии вилоят буда, на танҳо барои зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва зиёд шудани ҷои кор барои аҳолии ин минтақа мусоидат менамояд, балки масъалҳои иҷтимоӣ дар ин самт буда низ ҳалли ҳудро мейбад.

Ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмондаи вилоят, аз ҷумла ноҳияҳои Айнӣ (410 га), Ашт (335 га), Маҷтоҳ (730 га), Панҷакент (1237 га), Ҷ.Расулов (463 га) ва дигарон ҷамъ 4059 га пешбинӣ карда шудааст.

Дар марзи маъмурии ноҳияҳои Спитамен, Ҳуҷанд, Ҷ. Расулов, Ашт, Айнӣ, Маҷтоҳ ва як қатор ноҳияҳо ҳисоботи давлатии заминҳо ба нақша гирифта шудааст, ки дар оянда масоҳати замини мавҷудбудаи ин ноҳияҳо дақиқ карда мешавад.

Обтаъминкуни

Барои пурра, оқилона ва самаранок истифода бурдани заминҳои корам ва беҳтар намудани ҳолати мелиоративии онҳо ба Вазорати мелиоратсия ва ҳочагии оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон андешидани чунин ҷорабинҳо зарур мебошад:

- ташкили системаи самаранок амалкунандай мониторинги истифодаи замин ва истифодаи об;
- ташкили ҳадамоти ҳудмаблағгузорӣ оид ба татбиқи усулҳои пешқадами истифодаи замин ва истифодабарии об,
- дар оянда анҷом додани корҳои бетонкуни магистралӣ ирригатсионии каналҳо;
- батадриҷ ба истифодаи усулҳои пешқадами обёрий (кубурӣ, боронӣ, қатрагӣ), бо мақсади қатъи равандҳои эрозияи замин аз об ва кам кардани андозаи истифодабарии об гузаштан;
- ба таври дақиқ риоя намудани технология ва усулҳои агротехникӣ ҳангоми истифода бурдани замин ва об дар давраи иҷрои корҳои кишоварзӣ.

Ҷангалзорҳо

Ҷангал – ин маҳсулоти табиат буда, қисми асосии он, муҳити табиат, қисми ҷудошавандаи фазои биологӣ мебошад. Самаранок истифода бурдани захираҳои ҷангал омили асосии рушди устувори мамлакат ба шумор меравад.

Сабаби сирак будани ҷангалзорҳо ин буриданни дараҳтҳо барои сӯзишворӣ, ҷаронидани ҳайвонот, аз ҳуд кардани нишебии кӯҳсорҳо, кам

шудани сармоягузорӣ барои корҳои барқарорсозии ҷангалзорҳо мебошад.

Буридан дараҳтон дар нишебии кӯҳсор ба он оварда мерасонад, ки оби борон заминро шуста, аввал ба обхезӣ сабад мегардад ва байд аз он хушкиро меорад. Тарзи дуру дароз истифода бурдани замин, яъне истифодаи зиёда аз 70 фоиз заминҳои захираи давлатии ҷангал дар сифати ҷароғоҳ, ҳолат ва соҳти заминро бад кардааст.

	Воҳиди ченак	ҳамагӣ	соли 2005	соли 2010	соли 2015	с.2010 нисбати с.2005(%)	с.2015 нисбати с.2010(%)
Чораҳои нобудкунии рӯйзамини ӯсули бо	га	1350	100	120	150	120	150
биотехникӣ	сомонӣ	20250	1500	1800	2250	120	125
ҷорабиниҳои биотехникӣ	сомонӣ	20000	1000	1800	2800	180	155.6

Дар вилоят ҷорабинии комплексӣ оид ба тараққиёти соҳаи ҷангал ва ҳифзи захираҳои он пешбинӣ шудааст. Дар ин барқароркуни майдонҳои ҷангал, пешгирии ғайриқонуни буриши дараҳтҳо, пешгирии камшавии майдонҳои ҷангал дар доманаи кӯҳзорҳо, ташкили ҳочагиҳои ниҳолпарварӣ барои нигоҳубини дараҳтҳои тезкалоншаванда бо мақсади таъмини аҳолии минтақаҳои кӯҳистон бо сӯзишворӣ ва маводҳои соҳтмон ба нақша гирифта шудаанд.

То давраи соли 2015 ҷунин ҷорабиниҳо пешбинӣ шудаанд:

- барқароркуни ҷангал дар солҳои 2001-2005 – 2800 га, 2006-2010 – 2850 га, 2011 – 2015 - 2900 га;
- шинонданни дараҳтҳо дар солҳои 2001-2005 – 460 га, солҳои 2006-2010 – 465 га, солҳои 2011-2015 – 470 га.

Корҳо оид ба нигоҳдории гуногуни биологии наботот дар асоси васеъ намудани майдонҳои паркҳои давлатӣ, парваришгоҳҳо, мамнӯъгоҳҳо ва дигар намудҳо, инчунин пурзӯр намудани соҳаи назорати давлатӣ дар ин соҳа пешбинӣ шудаанд.

Ҳудудҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванда

Баробари ба таназзул дучор шудани муҳити табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурияти ташкил намудани мамнӯъгоҳҳои табиӣ ва парваришгоҳҳои табиӣ ба миён омад.

Айни замон дар қаламрави вилояти Суғд 5 парваришгоҳи табиӣ - «Искандаркӯл», «Сой-Вота», «Кувалсасой», «Оқтош» ва «Зарафшон» фаъолият менамояд.

Фаъолияти парваришгоҳҳои табиӣ ва ҳифзу нигоҳубини онҳоро бешабонҳо дар асоси қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оиди ҳифзи табиат» ва «Ҳудудҳои табии маҳсусмуҳофizatshavanda» амалий менамоянд. Ҳар як парваришгоҳ мавриди тадқиқот қарор дода

шудааст. Барои эҳё намудани корҳои омӯзишию тадқиқотӣ, пешбурди корҳои доимии илмӣ дар ҳудуди парваришгоҳҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ ба ҳисоби миёна барои парваришгоҳи Искандаркӯл - 290,50 ҳазор сомонӣ, Сой-вота – 170,50 ҳазор сомонӣ, Кувалсасой – 170,50 ҳазор сомонӣ, Оқтош – 170,50 ҳазор сомонӣ ва Зарафшон 170,50 ҳазор сомонӣ ҷамъ ҳамагӣ 972,5 ҳазор сомонӣ лозим аст.

Дар парваришгоҳҳо вилоят намудҳои зиёди наботот ва олами ҳайвонот мавҷуд мебошанд. Аз олами ҳайвонот дар мамнӯъгоҳҳо бузи пармашоҳ, силовсин, ҷайра, гавазни бухорӣ, гӯсфанди кӯҳии бухорӣ, калламуш, заргӯш ва дигар намудҳо зиндагӣ меқунанд. Аз ҳайвоноти нодир дар ҳудуди парваришгоҳҳо гурги кафтор (полосатая гиена), уриал, ҷайран, бабри барғӣ ва намудҳои дигар, аз ҳазандагон сагмор, гурза, мори обӣ, мори чипор, мори куб ва намудҳои гуногуни калтакалосҳо, аз паррандагон кабк, лайлаки сиёҳ, уқоб, балобан, бородаҷ дучор мешаванд.

Олами набототи мамнӯъгоҳҳо ва парваришгоҳҳо рангин буда, асосан буттаю дараҳтони муҳталифро дар бар мегирад, ки аз ҷорӣ мегизӣ, ҷирӯи олуча, шулаш, фарқ, тулоҳ, анҷири хурмо, анор ва дигар намудҳо иборатанд.

Дар фаъолияти имрӯзai парваришгоҳҳо табиӣ проблемаҳои зерин вуҷуд доранд:

- аз сабаби нокифоя будани маблағ таи 14 соли охир дар онҳо ҳисботи аниқи саршумори олами ҳайвонот ва наботот гузаронида нашудааст;
- солҳои охир корҳои илмӣ-ҷустуҷӯй ва озмоиши гузаронида нашудааст;
- мониторинг ва қадастри онҳо бурда намешавад;
- ҳолати техникии онҳо, таъминот бо таҷхизоти озмоиши дар сатҳи паст қарор дорад.

Ба мақсади беҳбуд баҳшидан ба фаъолияти мамнӯъгоҳҳо ва парваришгоҳҳо зарур аст, ки Кумитаи ҳифзи муҳити зист ва ҳочагии ҷангули Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳалли ҳокимияти давлатӣ барои гузаронидани корҳои зерин ҷораҳо андешанд:

- гузаронидани экспедитсияи илмӣ оиди бақайдгирии ёдгориҳои табиӣ дар парваришгоҳҳо;

гузаронидани ҳисботи заминҳои фонди парваришгоҳҳо ва ҳамзамон омода намудани ҳӯҷҷатҳои ҷангалсозӣ.

3.11. Рушди соҳибкории хурд ва ҷараёни ҳусусигардонии моликияти давлатӣ

Ҳусусигардонии моликияти давлатӣ ҷадвалиндараваи дигаргунсозиҳои давраи гузариш ба иқтисодиёти бозоргонӣ буда, барои расидан ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корхонаҳо ва ҳамдастии онҳо дар мӯътадилсозии молиявӣ, бо ҷойҳои нави корӣ таъмин намудани аҳолӣ ва афзун кардани бозори истеъмолӣ равона шудааст.

Аз оғози хусусигардонӣ то оҳири соли 2004 дар вилояти Суғд 277 иншооти моликияти давлатӣ аз чумла, 154 корхонаҳои хурд ва 123 корхонаҳои миёнаю калон хусусӣ гардонида шудаанд.

Дар айни замон ҷараёни хусусигардонии моликияти давлатӣ дар вилоят тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 ноябри соли 2003, №486 «Дар бораи Нақшай стратегии хусусигардонии корхонаҳои миёнаю калон ва реструктуризатсияи субъектҳои монополияи табиӣ ва корхонаҳои маҳсусан калон барои солҳои 2003-2007» амалӣ шуда истодааст.

Мувофиқи маълумоти вилояти Суғд дар давраи 1 январи соли 2005 392 корхонаи хурди соҳибкорӣ ба кумитаи омор ҳисбот пешниҳод намудаанд, ки шумораи кормандон дар ин корхонаҳо 5037 нафарро ташкил мекунад. Маблағи умумӣ аз фурӯши маҳсулоти (кор ва хизматрасонӣ) ин корхонаҳо 67,2 млн. сомониро ташкил дод. Бояд қайд намуд, ки шумораи ин гуна корхонаҳо дар соли 2000 - 597, соли 2003 - 399 ададро ташкил намуда, мутаносибан шумораи коргарон 4754 ва 4226 нафариро ташкил намуд.

Маблағи умумии аз фурӯши маҳсулот дар соли 2000 - 8,5 млн. сомонӣ, соли 2003 - 46,4 млн. сомонӣ ва соли 2004 - 67,2 млн. сомонӣ ташкил дод. Аз таҳлилҳо бармеояд, ки бо вучуди кам гардидани шумораи корхонаҳо, микдори кормандони ин баҳш зиёд гардида, маблағи умумӣ аз фурӯши маҳсулот афзоиш ёфта истодааст.

Мувофиқи дурнамо шумораи корхонаҳои соҳибкории хурд дар соли 2005 ба 413 адад, соли 2010 ба 428 адад ва соли 2015 ба 461 адад расонида шуда, шумораи коргарон дар соли 2005 - 5228 нафар, соли 2010 – 5900 нафар ва соли 2015 – 6450 нафарро ташкил медиҳанд. Маблағи умумӣ аз фурӯши маҳсулот дар ин корхонаҳо бояд дар соли 2005 – 72,0 млн. сомонӣ, соли 2010 – 86,3 млн. сомонӣ ва соли 2015 – 99,6 млн. сомониро бояд ташкил намояд.

Афзоиши кормандони корхонаҳои соҳибкории хурд дар соли 2005 нисбати 2000 - 100,8 фоиз соли 2010 нисбати соли 2005 - 112,8 фоиз, соли 2015 нисбат ба соли 2010 - 109,3 фоиз ва соли 2015 нисбат ба соли 2000 - 135,7 фоизро ташкил ҳоҳанд дод. Маблағи умумӣ аз фурӯши маҳсулот (кор ва хизматрасонӣ) бошад, соли 2010 нисбат ба соли 2005 - 111,9 фоиз соли 2015 нисбат ба соли 2010 - 109,1 фоиз мебошад.

Шумораи соҳибкорони инфириодӣ мувофиқи маълумоти Кумитаи андози вилоят дар соли 2003 - 27,8 ҳазор нафарро ташкил намуда, ин нишондиҳанда дар соли 2004 ба 34,2 ҳазор нафар баробар гардида, бояд дар соли 2005 ба 36,4 ҳазор нафар, соли 2010 - 38,5 ҳазор нафар ва соли 2015 ба 42 ҳазор нафар баробар шавад.

Бояд қайд кард, ки тараққиёти соҳибкорӣ сол аз сол вусъати тоза гирифта истодааст.

Бо вучуди тараққиёти соҳа камбудиҳо ба монанди зуд-зуд ивазшавии қонунҳо нарасидани маблаги аввалия барои оғоз намудани фаъолияти соҳибкорӣ, зиёд будани мақомотҳои тафтишотӣ, ки барои босуръат тараққӣ ёфтани соҳа монеагӣ мекунанд мавҷуданд.

3.12. Рушди соҳаи иҷтимоӣ

Илм, тайёр кардани қадрҳои илмию педагогӣ

Яке аз омилҳои муҳими тараққиёти бемайлони иқтисодию иҷтимоии вилоят дар давраи то соли 2015 ин рушди илму техника ва ҷорӣ кардани технологияи пешқадам мебошад, ки он ба баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии ҳалқ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ мусоидат менамояд.

Шартҳои зарурии ба даст овардани ин ҳадафҳо чунинанд:

- эътирофи илм ба сифати соҳаи муҳими иҷтимоӣ, ки сатҳи инкишофи қувваҳои истеҳсолкунандаи вилоятро муайян мекунад;
- ҳавасмандсозии фаъолияти инноватсионии корхонаҳое, ки технология ва истеҳсолоти навтарини илмталаби сарфакунандаи захираҳо, энергия ва меҳнатро истифода мекунанд;
- рушди иқтидори илмию техникий дар минтақа;
- ҷалби сармояи хориҷии барои инкишофи минбаъдаи илму техника, аз худ намудани технологияи навтарин ва намудҳои нави маҳсулот.

Бо назардошти вазъи воқеӣ ва дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии вилоят самтҳои зерини афзалиятноки рушди илмию техникии онро чудо кардан мумкин аст:

1. Дар соҳаи иҷтимоию иқтисодӣ:

- таҳияи дурнамо, барнома, лоиха ва консепсияҳои миёнамӯҳлату дарозмӯҳлати ноҳияҳо;
- тайёр кардани консепсияи илмии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ ва индексатсияи даромадҳои дар давраи гузариш истифодашаванда.

2. Дар соҳаи комплекси агросаноатӣ:

- ҷорӣ кардани низоми боэътиҳод ва аз ҷиҳати экологӣ мусоид барои пешбуруди корҳои кишоварзӣ дар вилоят;
- азхудкуни заминҳои бекорхобидай доманакӯҳҳо;
- саноатӣ кунонидани соҳаи кишоварзӣ;
- селексияи навъҳои серҳосили зироатҳои кишоварзӣ бо истифодаи усулҳои пешқадами генетикию тухмипарварӣ;
- истифодаи усулҳои муҳандисии генӣ ва биотехнологӣ дар соҳаи кишоварзӣ;
- пешгирии бемориҳои маҳсусан ҳавфноки чорво дар асоси омӯзиши этнология, таҳияи усулҳои пешгирий ва табобат бо истифодаи доруҳои нав;

- гузариш ба истифодаи технологияҳои аз ҷиҳати экологӣ безарари сарфакунандай захираҳо, истифодаи васеи усулҳои биологӣ дар мубориза бо ҳашароти зааровари кишоварзӣ ва бемориҳо;

- таҷдид ва рушди саноати коркард, озуқа ва сабук бо мақсади истифодаи ҳаматарафаи ашёи хоми кишоварзӣ, кам кардани воридоту афзоиши содироти маҳсулоти тайёр.

3. Дар соҳаи комплекси сӯзишворию энергетикӣ:

- таҳияи усулҳои пешқадами азхудкунӣ ва истифодаи оқилонаи ашёи карбогидрат;

- дарёғтироҳои мақбули сарфай энергия дар ҳама соҳаҳои иқтисодиёти вилоят;

- асосноккунии илмии роҳҳои минбаъд баланд бардоштани коэффициенти кори фоиданоки дастгоҳҳои мавҷудаи гармидаҳанда ва энергетикӣ;

- афзалият додан ба имкониятҳои техникии истифодаи захираҳои гайрианъанавии энергетикӣ (қувваи офтоб, шамол, нерӯи дарёҳои хурд, сарчашмаҳои зеризаминӣ ва сӯзишвории биологӣ).

4. Дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи муҳити зист:

- вусъати тадқиқотҳо оид ба масъалаҳои ҳифзи саломатии модару кӯдак, пешгирии сабабҳои асосии фавти модарон - заҳролудии бемаҳал ва хунравӣ, таваллуди кӯдакони камвазн, табобати камхунии занони қобили таваллуд, табобати бемориҳои диарея ва сирояти шадиди роҳи нафаси кӯдакон, танзими оила;

- муайян кардани роҳҳои афзалиятноки пешгирии касалиҳои хавфноки сироятӣ, маҳсусан гепатит, домана, гулӯзиндонак, вараҷа, сил ва бемориҳои бо роҳҳои алоқаи ҷинсӣ гузаранда;

- вусъати тадқиқотҳо дар соҳаи пешгирию табобати бемориҳои дилу рагҳои хунгузар, эндокринӣ (касалии қанду камйодӣ), онкологӣ, гастроэнтрологӣ ва бемориҳои касбӣ;

- тайёр кардани доруҳои нави таъсирбахш дар заминаи ашёи маҳаллӣ;

- омӯзиши муҳити зист, таҳияи чорабиниҳои ҳифзи табиат ва барқарорсозии он.

5. Дар соҳаи технологияи иттилоотӣ ва идора:

- истифодаи низоми иттилоотӣ барои намунасозӣ ва идора дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ ва экология;

- таҳия ва истифодаи системаҳои таҷрибавии иттилоотӣ барои баҳогузории нишондиҳандаҳои сифатии иқтисодӣ, ҷараёнҳои иҷтимоӣ ва технологӣ.

Ҳалли самараноки масъалаҳои ҷойдошта мустаҳкам кардани заминаи моддию техникии марказҳои илмию тадқиқотӣ ва пурзӯр намудани дастгирии давлатиро дар соҳаи илм пешбинӣ менамоянд.

Дар ҳалли ин масъалаҳо дар баробари муассисаҳои илмию тадқиқотии ҷумҳурӣ, инчунин Маркази илмии Ҳуҷанд, филиали институти ҷорводорӣ, филиалҳои Иттиҳодияи илмию истеҳсолии Зироаткор, Ҷоғарвар, Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б.Фафуров, Донишгоҳи давлатии ҳукуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва гайра саҳм мегузоранд.

Ҳаҷми умумии маблағузории ин муассисаҳо барои солҳои 2006-2010 - 319255 сомонӣ ва солҳои 2011-2015 – 1117392 сомонӣ пешбинӣ шудаанд.

Шумораи коргарон дар соли 2005 - 200 нафар, соли 2010 - 210 нафар ва 2015 - 223 нафарро ташкил медиҳад, ки ин нисбат ба соли 2000 - 102,3 фоизро ташкил медиҳад.

Бо назардошти эҳтиёчи вилояти Суғд ба қадрҳои баландиҳтисос қабул ба аспирантура дар соли 2005 - 53 нафар, хатм – 44 нафар, соли 2010 қабул – 64 нафар, хатм – 49 нафар, соли 2015 қабул -75 нафар, хатм 56 нафарро бояд ташкил дихад.

Татбиқи ин тадбирҳо имконият фароҳам меоваранд, ки иқтидори қадрӣ ва илмию техникӣ барои рушди иқтисодию иҷтимоии вилоят истифода шаванд.

Тайёр намудани қадрҳо

Тайёр намудани қадрҳо яке аз самтҳои муҳимтарини сиёсати стратегии давлат буда, ҳарчи бештар қонеъ гардонидани талаботи рӯзафзуни соҳаҳои муҳталифи иқтисодиёти миллӣ ба мутахассисони таҳсилоти олӣ, миёна ва ибтидоии қасбӣ, такмил ва ислоҳи низоми он, ворид шудан ба фазои ягонаи меъёрҳои байналмиллалии таълимӣ мақсади асосии он мебошад.

Барои бомуваффақият ҳал намудани ин масъалаҳои стратегии сиёсати давлат тибқи Барномаи рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то солҳои 2015 иҷрои вазифаҳои зерин зарур аст:

-танзим ва такмили соҳтори мактабҳои олӣ, миёна ва ибтидоии қасбӣ;

-таъмин намудани интегратсия ба фазои ягонаи таҳсили байналмиллалий;

-ҷалб намудани инвеститсияҳои хориҷӣ барои тайёр намудани қадрҳои ба талаботҳои иқтисодиёти бозоргонӣ ҷавобғӯ;

-дар сатҳи давлатӣ таъмини маблағузории устувори соҳа;

-аз ҳамаи намудҳои андоз озод намудани муассисаҳои таълимие, ки аз ҳисоби буҷети давлатӣ қадр тайёр менамоянд;

-назорат аз болои раванди мақсаднок тайёр намудани мутахassisон ва истифодаи бомароми онҳо;

-кам кардани шумораи қабули донишҷӯён аз рӯи ихтисосҳои кӯҳнашуда ва ба ҷои онҳо ҷорӣ намудани ихтисосҳои нав, ки ба талаботи иқтисодиёти бозоргонӣ ҷавобғӯянд;

-тайёр кардани қадрҳои омӯзгорӣ аз рӯи ихтисосҳои ҳамгирӣ;

-ба танзим даровардани қонунгузорӣ роҷеъ ба хизматрасонии пулакии раванди таълим;

- бо дарназардошти талаботи воқеии иқтисодиёти миллӣ тайёр намудани мутахассисон.

Вилояти Суғд калонтарин маркази маъмурии чумхурӣ мебошад. Фаъолияти корхонаю муассисаҳои вилоят соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти миллиро дар бар мегирад. Аз рӯи маълумотҳои муайяншуда дар соли 2005 барои соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти вилоят бештар аз 3 ҳазор мутахассисони дорои таҳсилоти олий зарур мебошанд. Дар вилоят бо дарназардошти ҳамин мутахассисони таҳсилоти олий, миёна ва ибтидоии касбидошта тайёр карда мешаванд.

Асосан ин талаботро, аз ҷумла бо қадрҳои омӯзгорӣ Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров таъмин менамояд. Ғайр аз ин, дар вилоят Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, Донишгоҳи озоди Панҷакент, Донишкадаи гуманитарии муосири Руссияву Тоҷикистон, филиали Донишгоҳи техникии Тоҷикистон, филиали Донишгоҳи технологи Тоҷикистон, шӯъбайи Донишкадаи андоз ва ҳуқуқ, филиали Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ва филиали Донишгоҳи нави Россия аз рӯи ихтисосҳои техникую технологӣ, ҳуқуқшиносӣ, иқтисодӣ ва гайра бо тайёр намудани мутахассисони дорои таҳсилоти олий, ҳам аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва ҳам аз рӯи шартнома, машгуланд. Мутахассисони ихтисосҳои дигар дар мактабҳои олии чумхурӣ ва хориҷи кишвар ба таври бояду шояд тайёр карда мешаванд.

Тибқи дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар барои соли 2005 дар мактабҳои олий ва филиалҳои онҳо дар вилояти Суғд қабули 6300 нафар, аз он ҷумла 1532 нафар аз ҳисоби буҷети давлатӣ пешбинӣ шудааст, ки шумораи умумии қабул нисбат ба соли 2000 - 25,2 фоиз зиёд мебошад. Ин нишондод дар соли 2010 ба 8300 ва соли 2015 ба 11200 нафар ҳоҳад расид. Нишондоди соли 2015 нисбат ба соли 2000 2,2 маротиба зиёд ҳоҳад шуд.

Шумораи хатмкунандагони мактабҳои олии вилоят дар соли 2005 - 4400 нафар, соли 2010 - 7000 нафар ва соли 2015 - ба 10 ҳазор нафар мерасад, ки нишондодҳои соли 2005 нисбат ба соли 2000 - 27,5 фоиз зиёд, соли 2010 нисбат ба соли 2005 - 59,0 фоиз, соли 2015 нисбат ба соли 2010 - 44,2 фоиз ва соли 2000 - 2,9 маротиба зиёд ҳоҳад шуд.

Ҳамзамон, тайёр намудани мутахассисони таҳсилоти олий дар заминаи мактабҳои олии вилоят аз рӯи ихтисосҳои науву ба талаботи бозоргонӣ ҷавобгӯи техникую технологӣ, хизматрасонӣ, маркетинг, ҳӯроки умумӣ, нақлиёту алоқа, геологӣ ва туризми байналхалқӣ дар назар дошта шудаанд.

Дар вилояти Суғд 18 муассисаи миёна ва 24 муассисаи ибтидоии касбӣ фаъолият доранд, ки дар онҳо мутахассисони дорои таҳсилоти миёнаи касбӣ аз рӯи 62 ихтисос ва коргарони соҳибкасб аз рӯи 49 ихтисос тайёр карда мешаванд.

Соли 2005 ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии вилоят қабули 2900 нафар донишҷӯ ба нақша гирифта шудааст, ки аз он 2361 нафарашон аз ҳисоби буҷети давлатӣ мебошад. Ин нишондод нисбат ба соли 2000 - 107,4 фоизро ташкил медиҳад. Ин рақамҳо дар солҳои 2010 ба 4034 нафар ва 2015 ба 6017 нафар хоҳад расид.

Шумораи хатмунандагони ин намуди муассисаҳои таълимӣ дар соли 2005 - 2,6 ҳазор, соли 2010 - 3,2 ҳазор ва соли 2015 - 4,8 ҳазор нафарро ташкил медиҳанд, ки ин дар соли 2005 нисбат ба соли 2000 - 113,0 фоиз мебошад. Дар ин муассисаҳои таълимии вилоят шумораи умумии донишҷӯён ба 10,1 ҳазор нафар дар соли 2005, 11,2 ҳазор нафар дар соли 2010 ва ба 13,2 ҳазор нафар дар соли 2015 мерасад.

Дар мактабҳои таҳсилоти ибтидоии касбии вилоят дар соли 2005 қабули 5,28 ҳазор, соли 2010 - 5,8 ҳазор ва соли 2015 - 5,9 ҳазор хонанда дар назар аст. Ҳамзамон шумораи хатми онҳо дар соли 2005 ба 5,1 ҳазор, соли 2010 ба 5,5 ҳазор ва соли 2015 ба 5,4 ҳазор мерасад.

Ҳамзамон дар марказҳои шуғли аҳолии вилояти Суғд соли хониши 2005-2006 барои 750 нафар бекорон курсҳои омӯзишӣ ташкил карда мешавад. Дар назар аст, ки ин гуна курсҳо соли 2010 – 20 фоиз ва соли 2015 - то 35 фоиз нисбат ба соли 2005 зиёд карда мешаванд.

Маориф

Бо мақсади ичрои нақшай давраи якум ва дуюми татбиқи Матритсаи сиёсати Ҳукумат оид ба паст кардани сатҳи камбизоатӣ бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 291 аз 30 июни соли 2004 «Нақшай татбиқи ислоҳоти соҳаи маориф барои солҳои 2004-2009» қабул карда шудааст, ки он ислоҳоти тартиби маблағгузории соҳаю идоракунӣ, ба талаботи рӯз мувофиқ гардонидани мазмуну мундариҷаҳои нақшай барномаҳои таълим, сиёсат ва стратегияи онро дар бар мегирад.

Бо мақсади паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва баланд бардоштани ҳавасмандии моддии омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар ҷорҷӯбай ин нақшай аз 1 сентябри соли 2004 меъёри сарбории таълимии омӯзгорӣ 18 соат барои муаллимони синфҳои 1 - 4 ва 16 соат барои омӯзгорони синфҳои 5 - 11 дар як ҳафта муқаррар шуда, вобаста бо тағиирот дар нақшай таълимӣ ва зиёд шудани сарбории таълимии амалкунанда музди меҳнати омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба андозаи 25 % баланд бардошта шудааст.

Бо мақсади такмили тартиби идора ва маблағгузории муассисаҳои таълимии умумии ҷумҳури Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақамаи 441 аз 1 октябри соли 2004 «Дар бораи ба шаклҳои нави идора ва маблағгузорӣ гузаронидани муассисаҳои таълими умумии шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон, шаҳри Ҳучанди вилояти Суғд, шаҳри Хоруги Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон ва шаҳри Ваҳдат» қабул карда шуд, ки мувофиқи он аз 1 январи соли 2005 ба тариқи озмоиш муассисаҳои таълимии шаҳри Кӯлобу ноҳияи Ёвон ба шакли нави маблағгузорӣ (аз рӯи меъёри ҳарочот ба ҳар як хонанда)

гузаронида шуда, маблағгузории муассисаҳои таълими умумии шаҳру ноҳияҳои мазкур аз рӯи ҳарочотномаи (сметаи) алоҳидаи тасдиқшуда ва тавассути хазинаи шаҳрию ноҳиявӣ ба амал бароварда мешавад.

Стратегии рушди низоми миллии маориф то давраи соли 2015 бо назардошти талаботи Матритсаи сиёсати Ҳукумат оид ба Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола дар қаламрави вилоят дар давраи то соли 2015 самтҳои зеринро дар бар мегирад:

-нигоҳ доштани фазои ягонаи таълим, таъмини бечунучарои ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандони вилоят, алалхусус дұхтарону фарзандони оилаҳои камбизоат ва күдакони носолим дар ҷодаи таҳсилот ва ташаккули қобилияти зеҳнӣ;

-бо дарназардошти анъанаҳои таърихиу фарҳангӣ тақвият бахшидан ба тарбияи ахлоқию ватандӯстии ҷавонон ва худогоҳии миллӣ;

-дастгирӣ ва тақвияти рушди шабакаҳои муассисаҳои таълимии гайридавлатӣ (хусусӣ);

-рушди ҷараёни компьютериқунонӣ ва инфоматиконии раванди таълим, таъмини муассисаҳои таълими умумӣ бо адабиёти таълимию методӣ ва лабораторияҳои озмоиши;

-ислоҳоти низоми тайёр кардан, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси роҳбарон ва омӯзгорони муассисаҳои таълимоти умумӣ;

-таҳияи ҷорабиниҳои аввалиндарача оид ба барқарорсозӣ ва таъмири асосии биноҳои мактабҳои дехот;

-баланд бардоштани нуфузи маълумот тавассути истифодаи воситаҳои мусири техникию технологияи таълим ва таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти самаранок ва рақобати солим дар байн мактабҳои таҳсилоти умумии давлатӣ ва гайридавлатӣ;

-ба шаклҳои нави идоракунӣ ва маблағгузорӣ гузаронидани дигар муассисаҳои таълими умумии вилоят;

-таҳияи ҷорабиниҳо доир ба ташкил ва рушди мактаб-интернатҳо барои кўдакони маъюб ва ятиму бепарастор ва дастгирии онҳо;

-баланд бардоштани саҳми мақомоти маҳаллӣ дар ҳалли масъалаҳои маориф, дастгирии молиявию моддӣ, майшию манзилии онҳо;

-ташкили самараноки истироҳати тобистона ва солимгардонии кўдакону наврасон дар лагеру фароғатгоҳо;

-дар заминаи мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва муассисаҳои беруназмактабие, ки ошхонаҳои ҷавобгӯи талаботи беҳдоштию vogirӣ доранд, барои кўдакону наврасон ташкил намудани лагерҳои рӯзонаи солимгардонӣ.

Ҳалли масъалаҳои мазкур омили асосии ободии ҷомеа мебошад, зоро танҳо маълумоту дониши кофӣ арзишҳои волои ҷамъиятро дар сатҳи зарурӣ нигоҳ дошта, ғановату рушди онро кафолат дода метавонад.

Бинобар ин рушди соҳаи маориф, алалхусус дар бачагон ташаккул додани муҳаббат ба ватан, ҷаҳди гирифтани дониши ҳаматарафаю амиқ оид ба таъриху фарҳанги ҳалқи худ ва арзишҳои умуничаҳонӣ, бо назардошти дастовардҳои навини техникию технология, баланд бардоштани сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои маълумот, ба стандартҳои ҷаҳонӣ наздик кардани онҳо мақсади асосӣ дар ин самт мебошанд.

Афзоиши шумораи табии аҳолии вилоят, пешомади рушди соҳаҳои саноату кишоварзӣ ва танзими оила дар давраи то соли 2015 меъёрҳои асосии барқарорсозӣ, бунёди шабакаҳои томактабӣ ва муассисаҳои таълими умумӣ ба ҳисоб меравад. Таҳлили маводи мавҷуда ва раванди афзоиши табии аҳолӣ шаҳодат медиҳад, ки дар соли 2015 шумораи кӯдакон дар муассисаҳои томактабии вилоят бештар аз 31,45 ҳазор нафарро ташкил медиҳанд, ки ин нисбат ба соли 2000 – 64,2 фоиз зиёд аст. Шумораи таълимгирандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба 507,7 ҳазор нафар расида, нисбат ба соли 2000 – 109,3 фоизро ташкил медиҳад. Дар соли 2015 - 39,7 ҳазор нафар омӯзгорон ба таълиму тарбия машғул мешаванд, ки нисбат ба соли 2000 – 5,6 фоиз зиёд аст.

Ин афзоиш дар соли 2015 аз ҳисоби ба истифода додани мактабҳои таҳсилоти умумӣ барои **25,5** ҳазор ҷой таъмин карда мешавад.

Дар вилоят, инчунин бо дарназардошти тағйиротҳои ба вуқӯъпайвастаи иҷтимоию иқтисодӣ ба рушди муассисаҳои гайридавлатӣ (хусусӣ), литсейю гимназияҳо, ки аз рӯи нақша ва барномаҳои маҳсуси таълимиӣ бо омӯзиши амиқи фанҳои гуманитарӣ, табииӣ, риёзӣ ва техникӣ кор меқунанд, аҳамияти ҷиддӣ дода мешаванд.

Тандурустӣ

Низоми тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон чун дигар кишварҳои собиқ Шӯравӣ, ки ба меъёрҳои миқдорӣ нигаронида шуда буд, ба талаботи тағйиротҳои иҷтимоию иқтисодии хоси давраи гузариш мутобиқ шуда натавонист ва ин ба вазъи сиҳатии аҳолии кишвар таъсири манғӣ расонид.

Зикр намудан лозим аст, ки солҳои пеш дар рушди соҳаи тандурустӣ ба пешрафти соҳторҳои захираталаб, аз қабили беморхонаҳо, дармонгоҳҳои маҳсус аҳамияти зиёд дода мешуд. Дар ҳолате ки талаботи аҳолии камбизоат пеш аз ҳама бояд бо ёрии аввалияи тиббии санитарӣ (тақвияти тандурустии аҳолӣ ва пешгирии бемориҳо) қонеъ гардонида шавад.

Ботадриҷ паст шудани вазъи сиҳатии аҳолӣ, нобаробарии одамон дар масъалаи истифода аз хизмати тиббӣ ва ҳифзи саломатӣ зарурати гузаронидани ислоҳотро дар соҳаи тандурустӣ ва ба талаботи меъёрҳои ҷаҳонӣ мувоғиқ кардани сифати хизматрасонии тиббии санитариро ба миён овард.

Бо мақсади низоми хизматрасонии тиббии санитарӣ ба аҳолӣ аз тарафи муассисаҳои давлатии соҳаи тандурустӣ ва беҳтар намудани дастрасии он ба аҳолӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами

237 аз 2 июли соли 2005 «Дар бораи тасдиқи Барномаи заминавии кўмаки тиббию санитарӣ ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Тартиби хизматрасонии тиббию санитарӣ ба шаҳрвандон дар муассисаҳои системаи давлатии тандурустӣ аз ҳисоби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ» қарор қабул кард.

Барнома ҳифз ва беҳдошти саломатии аҳолии вилоятро дар асоси қонеъ гардонидани талаботи ҳар як шаҳрванд, ҳусусан табақаҳои камбизоати аҳолӣ бо ёрии тиббии дастрас, ки ба сатҳи ҷаҳонӣ наздик аст, ба назар мегирад.

Бинобар ин рушди соҳаи тандурустӣ бо дарназардошти талаботи Матритсаи сиёсати Ҳукумат оид ба Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола дар қаламрави вилоят дар давраи то соли 2015 самтҳои зеринро дар бар мегирад:

-аз тарафи давлат таъмин намудани ҳаҷми кафолатноки хизматрасонии ройгони тиббӣ ба аҳолӣ, маҳсусан табақаҳои камбизоат;

- гузариш ба таҷрибаи маблағгузорӣ ба сари ҳар як нафар аҳолӣ бо дарназардошти коэффициентҳои маҳсуси сохторӣ, синну сол, ҷинс, таваллуд, марг, ҳусусиятҳои ҷуғрофӣ ва маблағгузории беморхонаҳо аз рӯи принсипи табобати бемор;

-ташкили заминаҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва шароитҳои ташкилию иқтисодӣ барои баланд бардоштани сифату самараи хизматрасонии тиббӣ;

-ба амал овардани ислоҳоти сохторӣ, ташкили бозори хизматрасонии тиббӣ ва ҳавасмандсозии рушди бахши ғайридавлатии тандурустӣ;

-баланд бардоштани самараи низоми идора ва истифодаи захираҳои давлатии молиявӣ, инчунин маблағҳои дар барномаҳои мақсаднок оид ба мубориза бар зидди бемории сил, гепатити В, тропикий, СПИД, қасалии қанд, бемориҳои онкологӣ, инчунин барномаҳое, ки ба дастгирии модару қӯдак пешбинӣ шуданд;

-инкишофи афзалиятнок ва баланд бардоштани сифати ёрии аввалияни тиббию санитарӣ, ки бо принсипҳои тибби оилавӣ асос ёфтааст;

- баланд бардоштани сифати расонидани кўмаки аввалияни тиббию санитарӣ ба занони синну соли қобили таваллуд, занони ҳомила ва атвол, ки ба қонеъгардонии эҳтиёҷоти асосии онҳо нигаронида шудааст;

- пешгирии сабабҳои асосии фавти қӯдакон ва модарон ва пурзӯр намудани чорабиниҳо оид ба татбиқи барномаҳои пешгирии камхунӣ, ҳамбастагии бемориҳои қӯдакона, модарии бехатар, солимии репродуктивӣ ва танзими оила;

-гузаронидани чорабиниҳо оид ба баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии ҷавонон дар масъалаҳои солимии репродуктивӣ ва танзими оила;

-тайёр кардани доруҳои нав дар заманаи ашёи маҳаллӣ;

-такмили сохтори ҳарид, назорати сифат ва бақайдгирии доруворӣ;

-таблиги тарзи ҳаёти солим ва паҳн намудани иттилоот дар бораи пешгирии бемориҳо, ғизои солиму қобили қабул ва бехатар тавассути воситаҳои ахбори умум ва кормандони тибб;

-ҷалб намудани маблағҳои ғайрибучавӣ (грант, кредит ва ғайра) барои рушди соҳа;

-таъмини дастрасии оби нӯшокии бехатар ба аҳолӣ аз ҳисоби манбаъҳои гуногуни маблағгузорӣ;

-рушди барномаҳои маърифатӣ оид ба мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ;

-истифодаи оқилонаи захираҳои мавҷуда.

Дар доираи Барнома эҳтиёчи асосии аҳолӣ, маҳсусан табақаҳои камбизоат ба хизматрасонӣ дар доираи кӯмаки аввалияи санитарию тиббӣ бо роҳи пешниҳод намудани доираи васеи хизматрасониҳо дар соҳаи нигаҳдорӣ ва тақвияти саломатӣ, табобат ва барқарорсозии оқибатҳои беморӣ, инчунин бо дастирию рушди фаъолияти шахсони алоҳида, оилаҳо ва гурӯҳи одамон оид ба худхизматрасонӣ қонеъ гардонида мешавад. Ғайр аз ин, аз тарафи ҳукуматҳои вилоятӣ ва шаҳру ноҳияҳо аз ҳисоби маблағҳои маҳаллӣ ва даромадҳое, ки илова ба маблағҳои муқарраргардида ба буҷети маҳаллӣ ворид мешаванд, ба муассисаҳои тандурустӣ расонидани ёрии амалӣ (таъмири биноҳо, дарёftи техникаи тиббӣ ва ғайра) ва қадр намудани меҳнати кормандони соҳаи тандурустӣ аз ҷиҳати майшию манзилий пешбинӣ мешавад.

Дар доираи ислоҳот то соли 2015 афзун намудани иқтидори муассисаҳои амбулаторию дармонгоҳӣ ва то 23,3 ҳазор қабул дар як баст, ё ба 122,2 фоиз нисбат ба соли 2000 расонидани он дар назар дошта шудааст.

Дар соли 2015 то ба 422 адад, ё худ дар муқоиса ба соли 2000 ба 119,2% расонидани миқдори хонаҳои тиббӣ пешбинӣ мешавад.

Инчунин дар соли 2015 ба аҳолӣ 19,7 ҳазор нафар кормандони тибб, аз чумла 5,06 ҳазор нафар дuxтурон ва 14,2 ҳазор нафар кормандони миёнаи тиббӣ хизмат мерасонанд, ки нисбат ба соли 2005 мутаносибан 115,8 фоиз ва 111,2 фоизро ташкил медиҳад.

Афзун намудани иқтидори беморхонаҳо ва муассисаҳои амбулаторию дармонгоҳӣ асосан аз ҳисоби марказҳои муташаккили мубориза бар зидди бемориҳои сил, диарея, бемориҳои тропикӣ ва ғайраҳо, аз нафарҳои маблағҳои барои ёрии аввалияи тиббию санитарӣ чудошаванда, шаклҳои нави хизматрасонӣ, омодасозии тарбияи хоҳарони шафқати оилавӣ ва ба истифода додани беморхонаҳо барои 1787 кат ва муассисаҳои амбулаторию дармонгоҳии дорои 520 қабул дар як баст ба амал бароварда мешавад.

Шуғли аҳолӣ

Сиёсати давлат дар соҳаи шуғл ба татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ» ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 94 аз 4 марта соли 2003 «Дар бораи

тасдиқи Барномаи мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2003-2005» равона шудааст, ки ба даст овардани мувозинат дар байни талабот ва пешниҳодоти қувваи корӣ, мусоидат намудан ба ташкили ҷойҳои кории иловагӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои инкишофи шаклҳои гуногуни шуғл ва ғайра мақсади асосии он аст.

Бо вуҷуди беҳтар гардидани вазъи бо кор таъмин намудани аҳолӣ, вазъи бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ ҳанӯз мураккаб аст. Сабаби асосии ба кори доимӣ ҷалб нагардидани бекорон ин паст будани музди меҳнат, паст будани малакаи қасбии бекорон ва ба талаботи онҳо ҷавобгӯ набудани қасбу кори пешниҳодшуда мебошад.

Бинобар ин дар баробари дар иқтисодиёти ҷумҳурӣ мавҷуд будани ҷойҳои холии корӣ (дар соҳаи саноат - 3044, кишоварзӣ - 962, нақлиёт ва алоқа - 1942, соҳтмон - 453, ҳочагии манзилию коммуналӣ - 811, илм - 764 ва дигар соҳаҳо - 8075) ҳамзамон шумораи бекорон хеле зиёд аст. Аз ин рӯ, ҷойҳои корие таъсис додан зарур аст, ки (аз нигоҳи иқтисодӣ мақсаднок) одамон бо истифода аз дастовардҳои илму техника ҳосилнокии баланди меҳнатро ноил гарданд ва барои қонеъ гардонидани талаботи шахсии худ имконият пайдо намоянд (музди корие дошта бошад, ки пурра оилаашро таъмин карда тавонанд).

Таъқид кардан зарур аст, ки суръати баланди афзоиши табии аҳолӣ ва зиёд шудани шумораи миёнаи оила ба паст шудани дараҷаи шуғли аҳолӣ оварда мерасонад ва ин ҳатар бояд тавассути воситаҳои ахбори умум, нашри адабиёт ва ташкили намоишҳо ба мардум фаҳмонда шавад.

Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки дар он минтақаҳое, ки соҳаи саноату инфраструктураи бозорӣ ба таври бояд шояд тараққӣ намудааст, сатҳи некӯаҳволии мардум нисбатан хуб аст.

Бо назардошти мушкилоти мавҷуда метавон гуфт, ки дар марҳилаи имрӯзai тараққиёти ҷомеа яке аз масъалаҳои мухиму асосии сиёсати давлат дар соҳаи шуғл ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум то давраи 2015 аз инҳо иборатанд:

- ба талаботи иқтисоди бозоргонӣ тадриҷан мутобиқ гардонидани қонунгузории меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ҳуҷҷатҳои зерқонунию меъёри;
- пурзӯр намудани ҳифзи воқеии ҳуқуқҳои асосии меҳнатию иҷтимоии меҳнаткашон;
- барқарор соҳтан ва таҷдиди куллии техникию технологиис он соҳаҳои саноат ва кишоварзӣ, ки то имрӯз фаъолияташон қатъ гардидааст;
- бо роҳи бунёди корхонаи хурд оид ба коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва истеҳсоли маҳсулоти тайёр ташкил намудани ҷойҳои иловагии корӣ дар минтақаҳое, ки захираҳои барзиёди меҳнатӣ доранд;
- чудо намудани қарзҳои хурд ба маъюбони қобили меҳнат ва нафақаҳӯрон барои машғул шудан ба соҳибкорӣ;

- рушди соҳаи кишоварзӣ, дар деҳот бунёд кардани корхонаҳои миёнаи коркарди ашёи хоми кишоварзӣ, ташкили шароит барои рушди кооператсияи ҳунармандӣ, меҳнати хонагӣ;
- дастгирии ташаббуси меҳнатии шаҳрвандон дар ҷодаи соҳибкорӣ, қӯмаки молиявӣ расонидан ба меҳнати истеҳсолӣ ва эҷодӣ;
- мунтазам ташкил кардани ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ бо иштироқи намояндагони ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт, новобаста аз шакли моликият;
- беҳтар намудани фаъолияти ҳадамоти шуғл ва таъминоти молиявии онҳо;
- муқаррар намудани квотаҳо барои корхонаҳо дар ҷодаи ба кор қабул намудани шаҳрвандоне, ки дар бозори меҳнат қобилияти рақобати озодро надоранд;
- ташкил ва рушди бирҷаҳои меҳнат ва марказҳои иҷтимоию меҳнатӣ барои бонувон;
- бо дарназардошти манфиатҳои аввалиндарачаи иҷтимоию иқтисодии вилоят танзим кардани муҳочирияти хориҷии меҳнатӣ;
- андешидани тадбирҳои зарурӣ оид ба афзун намудани воридоти асьорӣ аз ҳисоби муҳочирони меҳнатӣ ва истифодаи қисме аз ин даромадҳо барои ташкили ҷойҳои нави корӣ;
- ташкили механизми дастгирии табақаҳои камбизоати аҳолӣ, рушди қӯмаки иҷтимоии мақсаднок;
- барқарорсозии ҳадамоти қасбнтиҳобкуни мактаббачагон, интиҳобу ҷобаҷогузории кадрҳо бо дарназардошти мувофиқати онҳо ба талаботи пешрафти илмию техникӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ.

Мақсади асосии Барномаи мазкур баланд бардоштани сатҳи зиндагии гурӯҳҳои нисбатан нодори аҳолӣ мебошад, ки онро тавассути таъсиси ҷойҳои нави корӣ, андешидани ҷораҳои зарурӣ оид ба қасбомӯзии корҷӯён, ташкили корҳои ҷамъияти музdnок, васеъ намудани фаъолияти соҳибкорӣ ва меҳнатии аҳолӣ тавассути додани қарзҳои хурд (микрокредит) ба даст овардан мумкин аст.

Ин тадбирҳо барои ба истеҳсолот ҷалб намудани захираҳои меҳнатӣ ва баланд бардоштани самараи истеҳсолот мусоидат ҳоҳад кард.

Бо дарназардошти татбиқ шудани тадбирҳои андешидашуда то соли 2015 - 780 ҳазор нафар шаҳрванд бо кор машғул мешаванд.

Чунончи, дар соҳаи саноату соҳтмон шуғли аҳолӣ 79,0 ҳазор нафар ё 32,1 фоиз нисбат ба соли 2000 бештар мегардад.

Ба ин афзоиш васеъшавии доираи фаъолияти корхонаҳои амалкунанда, гузаронидани ҷорабиниҳо оид ба таҷдиди техникӣ, аз нав кардани иқтидорҳои истеҳсолӣ бо ҷалби сармояҳои хориҷӣ ба истифода додани иқтидорҳои нав мусоидат мекунад.

Дар соли 2015 – 482,5 ҳазор нафар, ё 61,8 фоизи шумораи онҳое, ки дар иқтисодиёт машғули коранд, дар соҳаи кишоварзӣ фаъолият мекунанд, ки нисбат ба соли 2000 - 128,3 фоизро ташкил медиҳад.

Ин зиёдшавӣ асосан аз ҳисоби рушди хоҷагиҳои дехқониву фермерӣ, вусъати моликияти колективӣ, азхудкуни заминҳои нав, васеъ кардани заминҳои обӣ ва ғайра ба даст меояд.

Афзудани шумораи кормандон дар соҳаи савдо ва ҳӯроки умумӣ низ мушоҳида мешавад, ки он дар соли 2015 - 68,0 ҳазор нафар ё нисбат ба соли 2000 – 130,8 фоизро ташкил медиҳад.

Зиёдшавии шумораи кормандони ин соҳа асосан аз ҳисоби вусъати фаъолияти тиҷоратӣ, афзоиши ҳаҷми хизматрасонии маишию иҷтимоии марказҳои тиҷоратӣ ва ҳӯроки умумии бахши ғайридавлатӣ сурат мегирад.

Дар соли 2015 шумораи коркунони соҳаҳои алоқа ва нақлиёт 11,5 ҳазор нафар ё нисбат ба соли 2000 - 138,5 фоизро ташкил медиҳад. Ин зиёдшавӣ асосан аз ҳисоби азnavsозии роҳҳо, ба стандартҳои байналхалқӣ мутобиқ гардонидани онҳо, васеъ кардани шабакаҳои гуфтугӯи телефонӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ ва ғайра мебошад.

Аз он ҷумла, дар соли 2015 аз ҳисоби соҳтмони нав 1620 нафар, таҷдид ва васеъкунии корхонаҳои амалкунанда 6470 нафар, барқароркуни иқтидори корхонаҳои аз кор баромада 1160 нафар бо ҷои кор таъмин карда мешаванд.

Инчунин дар солҳои оянда ба корҳои ҷамъиятии музdnок, аз қабили ободонӣ ва қабудизоркунӣ, обёрикунонӣ, ҷамъоварии алафҳои табобатӣ ва ғайра равона карда шудани шаҳрвандон ва васеъ намудани фаъолияти бирҷаҳои меҳнатии занон, мусоидат намудан ба рушди соҳибкорӣ, таъсиси қарзиҳии хурди имтиёзном дар соҳтори мақомоти шуғли аҳолӣ ба назар гирифта шудааст.

Фарҳанг

Барномаи мазкур бо дарназардошти сиёсати иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурӣ, ки он рушди муассисаҳои фарҳангӣ, нашри рӯзномаҳо ва пахши телевизион ва радиошунавониро дар вилояти Суғд то соли 2015 пешбинӣ менамояд, тарҳрезӣ карда шудааст.

Вазифаи асосӣ дар ин самт ин пеш аз ҳама тарбияи аҳлоқию ватандӯстии аҳолӣ дар рӯҳи арзишҳои миллию умунибашарӣ ва дар ин поя ташаккул додани худогоҳии миллӣ мебошад, ки ин дар навбати худ васеъ ва мустаҳкам намудани пояи моддию техникии муассисаҳои фарҳангӣ, ба қадри имкон бо технологияи нави ҳозиразамон ҷиҳозонидани матбааҳои вилояти шаҳрӣ ва ноҳиявӣ, дастгирӣ ва беҳбудӣ бахшидан ба соҳаи телевизион ва радиошунавониро тақозо мекунад.

Мувофиқи нишондодҳои дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурӣ пояи моддию техникии театрҳои касбӣ, китобхонаҳои оммавӣ ва муассисаҳои клубии вилоят минбаъд ҳам мустаҳкам карда мешавад.

Дар соли 2015 нисбат ба соли 2000 шумораи муассисаҳои клубӣ 9,6 фоиз, китобхонаҳои оммавӣ 2,3 фоиз, театрҳои касбӣ 33,3 фоиз, осорхонаҳо 71,4 фоиз, мактабҳои мусиқӣ бошад 12,9 фоиз меафзояд.

Имрӯз пои моддию техникии матбааҳои вилоят ба таҷхизотҳои иттилоотии ҳозиразамон ниёзманданд. Мувофиқи нишондодҳои дурнамои рушди соҳаи полиграфӣ дар ин давра таъмир ва бо технологияи нав таҷхизонидани матбааҳои ноҳиявию шаҳрӣ амалӣ шуда, шумораи умумии рӯзномаҳои интишоршаванда дар соли 2015 то 47 адад бо төъдоди умумии 2306,0 ҳазор нусха расонида ҳоҳад шуд, ки он нисбат ба соли 2000 46,9 фоиз номгӯй ва төъдоди нашри умумии онҳо 39,1 фоиз меафзояд.

Оид ба ҳифзи мероси миллии таърихи фарҳангӣ ва ёдгориҳои таърихии мавҷудаи вилоят, омӯзишу тарғиби онҳо, гузаронидани корҳои ҷустуҷӯи археологӣ ва барқарорсозии онҳо тадбирҳои ҷиддӣ андешида ҳоҳад шуд. Дар ин муддат ҳазинаи осорхонаҳо боз ҳам ғанӣ гашта, дар китобхонаҳои оммавӣ миқдори зиёди адабиётҳои миллию ҷаҳонӣ ҷамъоварӣ мешавад.

Дар ин давра соҳтмон ва барқароркунии як қатор иншоотҳои соҳаи фарҳанг ба нақша гирифта шудаанд, аз ҷумла:

- соҳтмони хонаи маданият барои 200 ҷой дар шаҳраки Мехрони ноҳияи Кӯҳистони Маҷҷҳон;
- соҳтмони хонаи маданият барои 400 ҷой дар ноҳияи Фонҷӣ;
- идома додани соҳтмони қасри фарҳанг барои 500 ҷой дар ш. Панҷакент;
- соҳтмони осорхонаи кишваршиносии вилоят дар ш. Ҳуҷанд;
- ташкил додани канали алоқаи спутникӣ барои пахши барномаҳои телевизионии вилояти Суғд барои шабакаҳои алоҳидаи пахнкунии барнома.

Дар ташаккули ҷаҳонбинии омма телевизион ва радиошуనавонӣ нақши муҳим доранд. Рушди ин соҳаҳо то давраи соли 2015 дар асоси таҷдиди техникии заминай мавҷудаи моддию техникии телевизион ва радиошуనавонӣ, таъмири асосии иншоотҳои ин соҳа, афзоиши шумораи барномаҳо ва ҳаҷми онҳо, ташкили низомӣ бисёрбарномавии пахш, ки имконияти интихоби барномаҳои радиою телевизионро дорад, сурат мегирад.

Дар оянда ҳаҷми пахши шабонарӯзии барномаҳои радиошуນавонӣ то соли 2015 ба 162,8 соат ё нисбат ба соли 2000 - 19,5 фоиз зиёд шуда, барномаи давлатии вилояти Суғд то ин давра ба 2 соат ва барномаҳои гайридавлатии радиошуນавонӣ ба 104,6 соат дар як шабонарӯз расонида мешаванд. Пахши шабонарӯзии намоишҳои телевизион 184 соат ё нисбат ба соли 2000 - 64,7 фоиз меафзояд. Барномаҳои телевизиони давлатии вилояти Суғд ба 3,5 соат расонида шуда, он нисбат ба соли 2000 - 1,5 соат зиёд ва барномаҳои гайридавлатии телевизион бошад ба 138,3 соат расонида мешавад, ки ин нисбат ба соли 2000 - 64,7 соат зиёд аст.

Натиҷаҳои татбиқи нишондихандаҳои Барномаи рушди иқтисодии вилояти Суғд дар давраи то соли 2015

Амалӣ гардонидани ичроиши нишондиҳандаҳои макроиктисодии вилояти Суғд, ки дар Барномаи рушди иқтисодию иҷтимоии вилоят барои давраи то соли 2015 омадааст, марҳилаи муҳими ноил гаштани вилоят ба пешравиҳо дар ҳамаи соҳаи хоҷагии ҳалқ буда, имконияти дар ин давра ҳарчи бештар ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ, паст намудани сатҳи камбизоатиро фароҳам меорад.

Мутобики барнома суръати рушди иқтисодиёти вилояти Суғд ба тарики зайл пешбинӣ гардидааст:

- аҳолии вилояти Суғд дар соли 2015 назар ба соли 2005 дар сатҳи 20 фоиз зиёд шуда ба 2477,1 ҳазор нафар мерасад, ки дар ин ҳолат суръати миёнаи афзоиши солона 2,0 фоизро ташкил менамояд;

- истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 2015 – 2456,6 млн. сомониро ташкил намуда, суръати афзоиши воқеиаш назар ба соли 2000 - 5,7 маротиба зиёд мешавад. Рушд тавассути ба кор даровардани корхонаҳои нави соҳаи саноати сабук, барқарорсозии иқтидорҳои кӯҳна ба воситаи ҷалби сармояи хориҷиу дохилӣ дар назар аст;

- маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ дар соли 2015 – 1,2 маротиба назар ба соли 2000 афзуда 1089,8 млн сомониро (соли 2000 - 592 млн.сомонӣ) ташкил менамояд;

- ҳачми гардиши савдои чакана дар соли 2015 ба 1678 млн. сомонӣ расида (соли 2000- 183,1 млн сомонӣ) суръати афзоиш бо нарҳҳои муқоисавӣ нисбат ба соли 2000 – 3,1 маротибаро ташкил медиҳад;

- хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ мутаносибан 722,6 млн сомонӣ (соли 2000 – 55,6 млн сомонӣ), бо суръати афзоиш бо нарҳҳои муқоисавӣ 2,4 маротиба дар назар аст.

Амалигардии нишондиҳандаҳои рушди гардиши савдои чакана ва хизматрасонии пулакӣ бо дарназардошти дастгирии давлатии соҳибкории хурду миёна, зиёдшавии маблағҳои муҳочирони меҳнатие, ки аз дигар давлатҳо ба вилоят меоянд, пешбинӣ гардидааст.

- гардиши савдои хориҷӣ дар вилоят дар солҳои 2006-2015 рӯ ба пешравӣ мениҳад. Дар ин давра ҳачми умумии гардиши савдои хориҷӣ 458,3 млн. доллари ИМА-ро ташкил намуда, ҳиссаи содирот 246 млн. доллари ИМА-ро ташкил менамояд, ки 53,7 фоизи ҳачми умумиро дар бар мегирад.

Суръати афзоиши соли 2015 нисбат ба соли 2000 мутаносибан содирот зиёда аз 1,9 маротиба ва воридот 1,7 маротибаро ташкил медиҳад.

Зиёдшавии ҳачми содирот асосан аз содироти нахи пахта, тамоку ва маҳсулоти он, консерва ва маҳсулоти консервагӣ, маҳсулоти хоҷагии қишлоқ, маҳсулоти саноати сабук ба вуқӯй мепайвандад.

Дар солҳои 2006-2015 ба соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти вилояти Суғд бо мақсади амалигардонии 65 лоиҳаҳои сармоягузорӣ 970,3 млн. доллари ИМА сармоягузориҳои хориҷӣ ба назар гирифта шудааст, ки аз он 21.8 млн.доллари ИМА барои солҳои 2000-2005; 421,3 млн.доллари ИМА барои солҳои 2006-2010 ва 527,2 млн. доллари ИМА ба солҳои 2011-2015 тааллуқ дорад.

Дар натицаи амалӣ намудани тадбирҳо оид ба ташкили ҷойҳои корӣ ва ба кор таъмин намудани аҳолии вилоят дар панҷсолаи якуми барнома (солҳои 2006-2010) 7930 нафар ва дар панҷсолаи дуюм (солҳои 2011-2015) - 9250 нафар аҳолӣ бо кор таъмин мегарданд.

Татбиқи бомуваффақияти Барномаи рушди иқтисодию иҷтимоии вилояти Суғд дар солҳои 2006-2015 имкон медиҳад, ки иҷрои нишондиҳандаҳои рушди иқтисодиёти вилоят, ки дар Барномаи рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2015 пешбинӣ шудаанд, таъмин гардад.

